

С. АМИНОВ

# ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2018

**ББК-81.2 точик+74.261.4**

**А-57**

**А-57.** Аминов С., Забони точикӣ. Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. Душанбе, Маориф, 2018. - 224 сах.

**Хонандагони азиз!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро эҳтиёт намоед. Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб бо намуди аслиаш дастраси додару хоҳаронатон гардад ва ба онҳо низ хизмат кунад.

**Ҷадвали истифодаи китоб**

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

ISBN 978-99947-1-518-3

© С. Аминов

Моликияти давлат

© Маориф, 2018

## **Хонандагони гиромӣ!**

Вақте ки китобро ба даст мегиреду онро варақ мезанед, ҳайрон нашавед, ки дар он таърифҳои грамматикий вучуд надоранд. Шумо дар синфҳои 5-9 доир ба овошиносӣ (фонетика), лугат, калимасозӣ ва имло, хиссаҳои нутқ, ибора, чумлаҳои содаву мураккаб, аломатҳои китобат, услугҳои нутқ маълумоти заруриро фаро гирифтаед.

Аз ин хотир, мо барои пешгирий аз такрори бемаврид аз овардани масъалаҳои назарӣ худдорӣ кардем. Ҳадафи дарсҳои забони тоҷикии синфҳои 10 ва 11 комилан дигар аст. Акнун Шумо ҳар як супориши машқҳоро иҷро карда, ба саволҳо ҷавоб медиҳед ва бо такя ба супоришҳо дар мавзӯъҳои гуногун нақлу иншо ва матнҳо меофаред. Маводи назарии омӯхтаатонро мустақилона дар амал татбиқ мекунед, яъне корҳои анҷомдодаатонро ҷамъбаст карда, ҳулосаҳои илмию амалии хешро баён месозед. Вазифаи омӯзиши забон дар синфҳои 10 – 11 инҳоянд:

\*фаъолгардонии маълумоти забонӣ ва тақвияти самтҳои амалии омӯзиш;

\* омӯзиши забон чун нахустунсури адабиёт ва имконоти тасвиру ифоданокии он дар тамоми сатҳҳо (овоӣ - фонетикий, луғавӣ ва грамматикий);

\*амалан фаро гирифтани навъҳои нутқ (ҳикоягӣ, тасвирий ва муҳокимавӣ);

\* такмили саводи имлой ва аломатҳои китобат;

\* фарогирии маҳоратҳои чаҳоргонаи забонӣ (шунидан, сухан гуфтан, хондан ва навиштан);

\* амиқгардонии дониш оид ба услугҳои нутқ;

\* муносибати оқилона ба калима ва дарки хушоҳангии ифоданокии забони тоҷикий;

- \* фаро гирифтани хусни баёну муомила;
- \* васеъ гардонидани маҳорату малакаи дарку таҳлил ва таълифи матнҳо дар мавзӯъҳои гуногун.

Савол ва супоришҳо тавре пешниҳод шудаанд, ки барои дарки маънои матн, сарфаҳм рафтан ба ҳадафи асосии он, мустақилона эҷод кардан ва рушди тафаккури интиқодӣ мусоидат меқунанд. Ҳамзамон шуморо бештар ба мустақилона фикр кардану дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ дуруст изҳори андеша намудан водор месозанд. Матнҳо ҳам аз услубҳои гуногуни забон интихоб ва пешниҳод шудаанд, то ки бо онҳо кор карданро ёд гиред. Дар ниҳояти кор нутқи шифоҳию хаттии шумо дар сатҳи лозима рушд менамояд ва минбаъд дар ҳар мавзӯъ матн оғарида метавонед.

## I. ЗАБОН ВА СУХАН

### 1. СУДУ ЗИЁНИ СУХАН

**1. Матиро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Пас аз хондани матн ба чӣ хулоса омадед? Дар бораи суду зиёни сухан аз мушоҳидаатон муҳтасар нақле нависед. Ба ин гуфтаҳо розиед?**

Ксанф: Акнун чӣ овардӣ?

Эзоп: Забон.

Ксанф: Боз забон? Магар ба ту нагуфта будам, ки барои меҳмони ман беҳтарин ҳӯрокхоро биёҶӣ? Барои чӣ фақат забон овардӣ? Мехоҳӣ, ки ман масхара шавам?

Эзоп: Чӣ чиз беҳтар аз забон шуда метавонад? Забон моро ба яқдигар муттаҳид мегардонад. Агар забон намебуд, мо аз ифодаи маром очиз будем. Забон калиди донишҳо ва силоҳи ҳақиқату хирад аст. Ба воситай забон шаҳрҳо месозанд, мо ба воситай забон ишқу муҳаббати худро изҳор менамоем. Ба воситай забон дарс меомӯзанд, ҳақро ба субут мерасонанд, панд мегӯянд, ситоишу ибодат ба ҷо меоранд, месароянд, исбот мекунанд, тасдиқу таъкид менамоянд. Ба воситай забон лафзҳои «модар», «ёҶ» ва «Парвардигор»-ро зикр мекунанд. Мо ба воситай забон «бале» мегӯем. Сардори сипоҳ сарбозонашро ба воситай забон ба ғалабаву зафар раҳнамоӣ мекунад. Мо ба воситай забон забони назми Ҳомерро меситоем. Забон олами Эсхилро ба вучуд меоварад ва қаломи Демосфенро зинда мегардонад. Эй Ксанф... сар то сари Юнонистон ба воситай забон оғарида шудааст, ба воситай забони зебо ва шевои Юнон, ки садояш дар давоми асрҳо дар тамоми ҷаҳон баланд шунида шуд.

Ксанф (нимхез шуда бо шавқ гап мезанад). Офарин! Офарин! Офарин, Эзоп! Сухани ҳақ гуфтӣ... Ту ҳақиқатан беҳтарин чизи ҷаҳонро барои мо овардӣ. (Боз як ҳамён пул бароварда ба сӯйи Эзоп мепартояд). Боз ба бозор рав, ин

бор бадтарин чизро гирифта биёр. Ман ба донишмандии ту бовар пайдо кардан меҳоҳам.

Эзоп табақи болопӯшидае меорад.

**Ксанф:** Ҳоло ки чӣ будани беҳтарин чизи дунёро фаҳмиDEM, биё бубинем, ки ба фикри ин маъюби зишт бадтарин чизи дунё чӣ будааст: (рӯймолро аз рӯйи табақ мебардорад). Забон (хашмгинона). Боз забон?..Забон?... Эй кундфаҳм, магар худат нагуфта будӣ, ки забон беҳтарин чизи дунёст? Магар боз шаллоқ ҳӯрдан меҳоҳӣ?

Эзоп: Забон, ҷаноб, бадтарин чизи дунёст. Забон манбаи ҳамаи дасисаву балоҳост, оғози фитнаҳо ва модари тамоми баҳсу ҷанҷолҳост. Забонро шоирони беҳунар бечо ба кор бурда, боиси озори гӯши мардум мешаванд. Файласуфоне, ки қобилияти тафаккур надоранд, забонбозӣ мекунанд. Забон дурӯғ мебофад, ҳақиқатро пинҳон месозад ва дурустро нодуруст нишон медиҳад. Забон гайбат мекунад, ба қасон таҳқир меоварад ва буздилона пинҳон мешавад. Забон барои садақа пурсидан ва гадой кушода мешавад, забон ба мардумон лаънату нафрин мегӯяд, аҷзу ҳақирий баён менамояд. Забон ҳашму ғазаб зоҳир месозад, тухмат мекунад, мефурӯшад. Ҳилаву фиреб ба кор мебарад. Забон хиёнат мекунад, фасод меандозад. Ба воситай забон мо мегӯем: «Бимир» Ба воситай забон носазо мегӯем ва лафзҳои «бандаву гуломро» ба кор мебарем. Мо ба воситай забон «не» мегӯем. Олиҳа Ахил ҳашму ғазаби ҳудро ба воситай забон ба кор бурд. Ксанф, ана барои чӣ забон бадтарин чизҳои дунё мебошад, ки мо медонем!

### Луғат

Эзоп – масалнависи машҳури Юнони бостон

**2 . Порчаро возех ҳонед ва мазмуни онро нақл қунед.  
Калимаҳои ҳарфи ӣ – дорро ёбед ва имлояшонро шарҳ дихед.**

Сухан сардафтари девони ишқ аст,  
Сухан ганчинаи султони ишқ аст.  
Зи дил файзе, ки чўйӣ, чуз баён нест,  
Забони тег чун теги забон нест.  
Сухан зоҳир кунад сўзи ниҳонро,  
Зи шамъи дил барафрӯзад чаҳонро.  
Сухан сарчашмаи дарёи ишқ аст,  
Сухан сармояи савдои ишқ аст.  
Ки гар бар сафҳаи олам набудӣ,  
Нишон аз одаму олам набудӣ.  
Кӣ ҳоли рафтаву оянда гуфтӣ,  
Кӣ чандин маънни поянда гуфтӣ?...  
Кӣ мутрибро нишотангез кардӣ,  
Ҳазор оташ ба як дам тез кардӣ?  
Сухан ваҳӣ аст, мо арши баринем,  
Сухан сехр аст, мо сехрофаринем.  
Чӣ чойи сехру эъчози Масеҳ аст?  
Ҳаёти мо зи гуфтори фасеҳ аст.  
Ба як дам оламеро зинда созем  
В-аз он пас то абад поянда созем.  
Касе худ бесухан чун зинда монад,  
Дар иқлими бақо поянда монад?

### *Бадриддини Ҳилолӣ*

## Луғат

**сармоя** – асос, сабаб

**савдо** – ҳавову ҳавас, девонагӣ, шайдой

**эъчози Масеҳ** – муъциза (кори ҳайратовар) – и Исо, ки гӯё бо дамидана нафас мурдаро зинда мекардааст

**сафҳа** – саҳифа, сатҳ, рӯйи чизе

**мутриб** – навозанда ва сароянда

**ваҳӣ** – паём ва илҳоме, ки Худо ба пайғамбарон мефиристод

**фасеҳ** – равшан ва бурро

**арши барин** – осмон, таҳти баланд

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро кунед:**

1. Забони тег чун төфи забои нест чӣ маъно дорад?
2. Сухан ба **нишони оламу одам** чӣ муносибат дорад?
3. Ҳаёти инсон магар ба **гуфтор** вобаста аст?
4. Дар ҳусуси аҳамияти забон қадом зарбулмасал ва мақолҳоро медонед? Чанде аз онҳоро нависед ва шарҳ дихед.

## **II. ИМЛОИ ҲАРФИ Й – и заданок**

### **2. Ҳарфи й дар таркиби қалима**

*Дар хотир доред:* Ҳарфи й дар таркиби қалимаҳои решагии навъи моҳӣ, ҳавлӣ, шолӣ, биҳӣ, холӣ навишта мешавад.

Бандаки изофӣ ҳеч гоҳ бо й-и дароз навишта намешавад: китоби бадеӣ, оби тоза, табиати босафо.

**3. Бо истифодаи қалимаҳои зерин ҷумлаҳо созед ва шарҳ дихед, ки й чӣ вазифаро ичро кардааст:**

моҳӣ, ҳавлӣ, шолӣ, тӯтӣ, мӯрӣ, ҷуворӣ, бинӣ.

**4. Қалимаҳои сутуни аввалро бо сутуни дуюм муқоиса кунед ва шарҳ дихед. Ҷаро ин тавр шуд?**

шолӣ – шоли хона

тифлӣ – тифли хурдсол

холӣ – холи сиёҳ

муаллимӣ – муалими мӯ

сурҳӣ – сурхи баланд

обӣ – оби зулол

моҳӣ – моҳи май

**5. Матнро хонед ва гӯед, ки ҳарфи й (и- и дароз) дар қалимаҳои ишораашуда ба қадом вазифа омадааст? Тақлидан ба матн нақле тартиб дихед ва қалимаҳои ҳарфи й - дорро маънидод карда, имлояшонро ба хотир гиред.**

Шарифҷонмаҳдум одами баландқомат, сафедрӯй, мешҷашм буда, дар вақте ки ман ба хидмати ў даромадам, бисту ҳафт сол умр дошт.

Шарифҷонмаҳдум дар **хушхаттӣ**, **хушсаводӣ**, **шеър-фаҳмӣ** ва **маорифдӯстӣ** дар байни муллоҳодагони Бухоро қариб ягона буд. Одатан фарзандони муллоҳои қалони

Бухоро ба давлат ва шуҳрати падар мағрур шуда, дар **хурдсолӣ** бетарбия мемонданд ва ё ин ки тарбияи бад мегирифтанд ва дар **калонсолӣ** аз ҳеч гуна корҳои ... бадаҳлоқӣ худдорӣ намекарданд ва, бо вуҷуди ин, ба воситаи номи падар ба мансабҳои калон мерасиданд ва бештаринашон мансаби худро сӯистеъмол мекарданд. Сабаб ҳамин буд, ки мардуми Бухоро дар ҳаққи маҳдумон латифаҳои **ғалатӣ** бофтаанд ва шеърҳо гуфтаанд..

Дар байни ин гуна маҳдумони калон донишмандон кам ёфт мешуданд, ки яке аз ҳамон камёбҳо Шарифҷонмаҳдум буд.

*Садриддин Айнӣ*

**6. Шеърро возех ҳонед ва ҳангоми қироат ба задаи калимаҳои ҳарфи й –дор таваҷҷуҳ қунед. Гӯед, ки дар шеър дар бораи чӣ сухан меравад?**

Чу беҳ гаштӣ, табиб аз худ маёзор,  
Ки беморӣ тавон будан дигар бор.  
Чу борон рафт, боронӣ маяфкан,  
Чу мева сер ҳӯрдӣ, шоҳ машкан.  
Чу хирман баргирифтӣ, гов мафрӯш,  
Ки дунҳиммат қунад неъмат фаромӯш.  
Манех бар рӯшной дил ба як бор,  
Чароғ аз баҳри торикӣ нигаҳ дор.  
Нашояд қ-одамӣ чун курраи ҳар,  
Чу сер ояд, нагардад гирди модар.  
Вафодорӣ қуну миннатшиносӣ,  
Ки бадфарҷомӣ орад носипосӣ...

*Саъдии Шерозӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Шумо ба гуфтаҳои шоир ҳамфиркед ё не? Чаро?
2. Курра аз қура чӣ фарқ дорад?
3. Муродифи дигари аз баҳри -ро ёбед ва қадом ҳиссаи нутқ буданашро шарҳ дихед.
4. **Манех** дуруст ё **нанех**? Чаро?
5. Дар қадом калимаҳои й -дор зада ба й меафтад, ёбед ва шарҳ дихед.

**7. Матиро хонед ва гӯед, ки аз он чӣ натиҷа бардоштед? Калимаҳои ҳаммаъно дар матн чӣ нақш доранд? Вазифаи ҳарфи й -ро дар қалимаҳо шарҳ дихед. Хуносай аз ин мавзӯъ бардоштаатонро бо иловаҳо такмил дихед ва нависед.**

Дигар тундиву тезӣ одат мақун ва аз ҳилм ҳолӣ мабош. Лекин якбора чунон нарм мабош, ки аз хушиву нарми бихӯрандат ва низ чунон дурушт мабош, ки ҳаргизат ба даст бинасованд ва бо ҳама гурӯҳ мувофиқ бош, ки ба мувофиқат аз дӯсту душман мурод ҳосил тавон кард. Ва ҳеч қасро бадӣ маёмуз, ки бад омӯхтан дувуми бадӣ кардан аст. Агарчи бегуноҳ касе туро биёзорад, ту ҷаҳд кун, ки ӯро наёзорӣ, ки хонаи камозорӣ дар кӯйи мардумист. Ва асли мардумӣ гуфтаанд, ки камозорист.

Пас, агар мардумӣ, камозор бош ва дигар кирдор бо мардумон неку дор. Аз он чӣ мардум бояд дар оина нигарад, агар дидораш хуб бувад, бояд ки кирдораш чун дидораш бувад, ки аз неку зиштӣ назебад, Нашояд, ки аз гандум ҷаврӯяд ва аз ҷав гандум.

*Унсурулмаолии Кайковус*

### Лӯғат

**Ҳилм** – нармдилӣ, мулоимат

**Мардумӣ** – инсонпарварӣ, муруват кардан

**Совидан** – соидан, молидан

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Шакли дигари **мабош** қадом қалима аст?
2. Дар қалимаҳои мисли **бихӯранд** **би-** чӣ нақш дорад?
3. **Бад омӯхтан**, дувуми **бадӣ** **кардан** аст - ро шарҳ дихед.
4. **Мардумӣ** дар сарсатри охир ба қадом маъно омадааст?

**7. Ҳикояро возеху равшан ҳонед ва мазмунашро нақл қунед. Гӯед, ки ҳикмати он дар чист? Дар ин ҳикоя ҳарфи й ба қадом вазифаҳо омадааст? Ҷумлаҳои ишорашударо шарҳ дихед. Ҳикояро аз ёд қунед.**

Ду бародар, яке хидмати султон кардӣ ва дигаре бо зӯри бозу нон хӯрдӣ. Боре тавонгар гуфт дарвешро, ки «чаро хидмат накунӣ, то аз машаққати кор кардан бираҳӣ?»

– Ту чаро кор накунӣ, то аз мазаллати хидмат раҳой ёбӣ, ки хирадмандон гуфтаанд: **«Нони худ хӯрдану нишастан бех, ки камари заррин ба хидмат бастан».**

Ба даст оҳани тафта кардан хамир,  
Бех аз даст бар сина пеши амир.

*Саъдии Шерозӣ*

### Лугат

**мазаллат** – хорию залилӣ

**тафта** – гудохташуда, сӯзон

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

**1. Хидмати султон кардӣ** - ро боз чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?

2. Нутқи айнан нақлшуда чаро дар ин ҳикоя ба ду шакл навишта шудааст?

3. Ҷумлаи охирро маънидод қунед.

4. Андешаи шумо дар мавриди ҷумлаи охир. Розиед ё не?  
Чаро?

**8. Ҳонед ва сипас мазмуни матнро нақл қунед.** Дар сарсатри дувум чӣ фикр талқин шудааст, онро нависед ва ба имлои қалимаҳои й – дор диққат дихед. Дар мавзӯи «Нақши шахсони бузург дар муваффақияту пешравии кор» иншое нависед.

Подшоҳ гуфт:

– Ҳар якero аз шумо қӯшиш ва ҷонсупории маҳсус аст, ки дигареро нест. Агар роҳбар набудӣ, ҳеч оғарида ба хонаи ифрит нарасидӣ ва бар ватану маскани ўвуқуфу хабар наёфтӣ. Ва агар шучоъ набудӣ, ҳеч кас бо сипоҳи деву парӣ муқовамат напайвастӣ. Ва агар бебок набудӣ, ин иллат ба сиҳҳат наянҷомидӣ ва саъии ҷумла боқиҳо зоёб будӣ.

– Ҳоли бандя ҳамин мизоч дорад: агар тухмаи падар набудӣ, замини модар бекору бесамар мондӣ ва агар замин набудӣ, тухм зоеъ шудӣ ва агар устоди насиҳатгар набудӣ, илму ҳикмат дар доираи таълим наёмадӣ ва агар ҳиммати ман бар омӯхтани илмҳо ҷамъ набудӣ, таълиму талқини устодро асаре зоҳир нагаштий.

аз «Ҳаким Синдобод»

### Лугат

**ифрит** – дев

**силоҳ** – лашкар, қӯшун

**муқовамат** – истодагарӣ кардан

**зоеъ** – беҳуда, бефоида, бесамар; зиддият кардан

**бесамар** – бенатиҷа

**шучоъ** – далеру баҳодур

**саъӣ** – кӯшиш, ҷидду ҷаҳд

## 3. ФАРҚИ ПАСВАНДИ Й АЗ БАНДАҚҲОИ ФЕЪЛИВУ ХАБАРИ

*Дар хотир доред: ў дар анҷоми калима чун пасвандҳо ва бандаки феълию хабарӣ ва дар ҷонишинҳои кӣ?, чӣ? меояд: сурхӣ, хубӣ, некӣ, баҳисобигарӣ, хондӣ, давидӣ, талабай, коргарӣ, хонагӣ, пуштнокӣ, хондагӣ, хонданӣ.*

**10. Шеърро возех ҳонед ва гӯед, ки сухан дар бораи чӣ меравад. Калимаҳои й-дорро чудо карда нависед ва аз ҷиҳати соҳт таҳлил қунед:**

Ҷафокоро, вафодорӣ биёмӯз,  
Зи ёрон шеваи ёрӣ биёмӯз.  
Ба ҳар қас рӯзи неъмат аҳд бастӣ,  
Фаромӯшаш мақун дар тангдастӣ.  
Чу нон бардоштий, ҳонро маяндоз,  
Намак ҳӯрдӣ, намакдонро маяндоз.

Набояд рӯзи аввал аҳд бастан,  
Пас аз бастан намебояд шикастан.  
Зи мо сарриштаи аҳд аст зинҳор,  
Ки ин сарриштаро аз даст магзор.  
Тариқе хуштар аз аҳду вафо нест,  
Вале афсӯс, к-он дар аҳди мо нест.

### *Бадриддини Ҳилолӣ*

#### **Луғат**

**незъмат** – серию пурӣ, фаровонӣ

**хон** – дастархон

**тандастӣ** – қашшоқӣ

**аҳд** – ба ҷо овардани ваъда; дурустахдӣ

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. **Хурдӣ** аз **хӯрдӣ** чӣ фарқ дорад?
2. **Латифагӯ** аз **латифагӯй** чӣ фарқ дорад?
3. **Нон бардоштан**-ро шарҳ дихед.

**11. Аз рӯйи нақша калимаҳо созед ва вазифаи й-ро дар ҳар як калима шарҳ дихед. Ҳангоми хондан ба задаи калимаҳо эътибор дода, имлои онҳоро дар хотир нигоҳ доред.**



**12. Матнро аввал хонеду маънояшро нақл қунед, баъдан онро навишта, ба зери калимаҳои й-дор ҳат қашед. Гӯед, ки вазифаи он дар калимаҳо аз чӣ иборат аст? Калимаи басар**

**чӣ маъно дорад ва чаро якҷоя навишта шудааст? Дар бораи ҳар гиёҳе, ки медонед, нақле нависед.**

Тӯтиё аз гуна-гуна аст ва беҳтаринаш табоширист, пас зангорӣ, пас хурросонӣ, пас кирмонӣ. Ва ин ҳама маъданист ва ҳама сарду хушк аст. Решаҳои саратонро суд қунад ва ҳар реше зиштро низ. Ва хушк гардонад бе сӯзандагӣ ва реши ҷашмро манфиат қунад ва реши мақъадро... Ҷашмро қавӣ гардонад ва басар тез қунад ва оғатҳо аз ў дур қунад ва торикӣ аз ҷашм бирабояд.

*аз «Гиёҳнома»- и A. Муваффак*

### **Луғат**

**сард** – хунук

**мақъад** – пушт, дубур

**саратон** – омос, мараз

**басар** – биной, қувваи босира

**реш** – захм, ҷароҳат

**суд** – фоида, манфиат, нафъ

**13. Матнро хонед. Гӯед, ки дар бораи қадом Юсуф сухан меравад? Дар бораи Юсуф қадом шоир достон оғаридааст? Ҷаро дар ин матн ӣ асосан ба як вазифа омадааст?**

Чун Юсуф дида боз намуд, сари худро дар канори падар дид, аз ҷо барҳост, ҳар ду дasti худро ба гардани рӯҳуламин даровард ва фарёд қашид, ки:

– Эй падари меҳруbon, кучо будӣ, ки бибинӣ бародарҳо бо ман чихо карданд ва маро пойи бараҳна давониданд ва заҳмҳои бисёре ба бадани ман заданд ва мегуфт: – Эй падари меҳруbon,

Кучо будӣ, ки аз ғам сӯҳтӣ озурдаҷонеро,  
Ба қадри рӯзи маҳшар тӯл додӣ ҳар замонеро.  
Ниҳолеро, ки медодӣ зи ҷӯйи дида обашро,  
Ки рӯзе аз барои хештан гирӣ гулобашро.

Кунун аз тешай бедод афканданд аз поящ,  
Зи мавчи моҳ қаъри чоҳ охир гашта маъвояш.

*аз «Саргузаши ҳазрати Юсуф»*

### Луғат

**маҳшар** – майдони қиёмат, қиёмат

**қаър** – таг, чуқурӣ, умқ

**тӯл додан** – дароз кардан, давом додани вақт

**маъво** – чой, макон

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро кунед:**

1. Дида дар матн ба қадом маъно омадааст?
2. Чаро дар **бубин** пешванди (префикси) **би-** ба **бу-** табдил шудааст?
3. Аз **ғам сӯхтан** - ро шарҳ дихед ва дар ҷумла истифода баред.
4. Бо истифодаи қалимаи **зебой** ҷумла тартиб дихед.

**14. Ҳикояро хонед ва мазмунин онро нақл кунед. Қалимаҳои ҳинд, саҳттарин, тангдастӣ ва андуҳ - ро бори дигар талаффуз кунед ва имлои онҳоро дар хотир нигаҳ доред. Қалимаҳоеро, ки ҳарфи ӣ доранд, ёбед ва тарзи соҳта шудани онҳоро шарҳ дихед.**

Дар маҷлиси Кисро се тан аз ҳукамо ҷамъ омаданд: файласуфи Рум, ҳакими Ҳинҷ ва Бузургмеҳр. Сухан ба он ҷо расид, ки саҳттарин чизҳо чист? Румӣ гуфт: «Пирию сустӣ ва нодориу тангдастӣ». Ҳинҷӣ гуфт: «Тани бемору андуҳи бисёр». Бузургмеҳр гуфт: «Наздики аҷал бо дурӣ аз ҳусни амал». Ҳама ба қавли Бузургмеҳр бозомаданд.

### ҚИТЪА

Пеши Кисро зи хирадманҷ ҳакимон мерафт,  
Сухан аз саҳттарин мавҷ дар ин лучҷаи ғам.  
Он яке гуфт, ки бемориу андуҳи дароз

В-он дигар гуфт, ки нодорио пирист ба ҳам.  
Севумин гуфт, ки қурби ачалу сўйи амал,  
Оқибат рафт ба тарҷеҳи севум ҳукми ҳикам.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

### **Лугат**

**Кисро** – лақаби Ҳусрави Анушервон

**лӯчча** – ҷойи амиқи ғам

**ҳукамо** – ҷамъи ҳаким, ҳакимон, донишмандон

**тарҷех** – бартарӣ, афзалий

**15. Дар мавзӯи «Ба пири ҳидмати модар - падар қун» иншо нависед. Калимаҳои й - дорро аз иншиои навиштаатон муайян қунед ва вазифаҳои онро шарҳ дихед.**

**16. Матнро хонед ва мазмуни онро нақл қунед. Ба матн тақлид карда, муколамае тартиб дихед, ки дар қалимаҳои он ҳарфи ў ҳарчи бештар истифода шавад . Имлои қалимаҳои мутафаккир, бузургқавм - ро дар хотир нигоҳ дошта, бо онҳо чумлаҳо тартиб дихед.**

Чун офтоб ба мағриб рафт ва моҳ аз машриқ баромад,  
Хучаста ба талаби иҷозат бари тӯтӣ рафт ва дид, ки тӯтӣ  
мутафаккир нишаста. Пурсид, ки эй соҳибақл, ҷаро  
мутафаккир нишастай?

Тӯтӣ гуфт:

– Ту олихонадон ҳастӣ, намедонам, ки маъшуқи ту низ  
аз олихонадон аст ё камина. Агар ҳамчу ту бузургқавм аст,  
бо ў дӯстӣ кардан музояқа дарёф доштанд надорад, балки  
бехтар аст, вагарна маслиҳат нест.

Хучаста гуфт:

– Эй маҳрами рози ман, ту рост мегӯй! Пас, чӣ гуна  
аҳволи ў маълум қунам?

Тӯтӣ гуфт:

– Айбу хунари одамӣ аз забони ў маълум мешавад. Магар

хикояти он шагол нашунидай?

Хучаста пурсид:

– Он чӣ гуна аст?

*аз «Тӯтинома»*

**17. Ба оҳанги хониши чумлаҳо дикқат дода, муколамаро равшану возех хонед. Гӯед, ки ин матн ба қадом услуби забон тааллук дорад ва ҷаро дар қалимаҳои он ҳарфи ӣ бештар истеъмол шудааст? Имлои он қалимаҳоро дар ёд нигоҳ доред ва дар гуфтугӯю навишт аз шакли дурусти онҳо кор гиред.**

Ёдгор барои дилҷӯйӣ, ҳам барои сабук кардани дасти танҳои худ ба сари шахс рафта:

– Ака, ака, – гуфта монанди оне, ки хобидаеро бо нарми бедор кунад, он шахсро аз хоб ё мадхушӣ бедор ё ҳушӯр карданӣ шуд.

– Чӣ мегӯйӣ, - гуфт он шахс.

– Ҳеч чиз не, аҳволатон чӣ тавр аст? - гуфт Ёдгор.

– Шукр.

– Барои чӣ бандӣ шудӣ?

– Барои мурдан.

– Сабаби бандӣ шуданат чист мегӯям?

– Худи ту кистӣ ва сабаби бандӣ шудани худат чист?

Ёдгор накл кардани саргузашти худро сар кард, то вакте ки Ёдгор саргузашти худро ба поён расонид, бандии нав ҳам ба қувват омада, ба ҷойи худ нишаста буд. Шунидани саргузашти Ёдгор ба ин шахс таъсири ачибе баҳшид.

*Садриддин Айнӣ*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Ин порча аз қадом асари Садриддин Айнӣ аст?
2. Симоҳои дигари асарро номбар қунед.
3. Бо иштироки ҷанд симои асар муколамае тартиб дихед.

**18. Хонед ва хулосаатонро нақл кунед. Чаро дар муколама бештар калимахое, ки й доранд, истифода шудаанд. Калимаи афв-ро бори дигар таллафуз кунед ва ба имлояш дикқат дихед. Ба ин монанд муколамае тартиб дихед.**

Абузарчмехр забон биқушод ва гуфт:

– Аз устоди худ (Бузарчмехр) истифода менамудам ва ӯ чавоб мегуфт.

...Гуфтам:

– Аз чавонон чӣ беҳтар ва аз пирон чӣ некутар?

Гуфт:

– Аз чавонон шарм ва далерӣ ва аз пирон донишу оҳистагӣ.

– Гуфтам:

– Чӣ чиз аст, ки донишро бияфзояд?

Гуфт:

– Ростӣ.

– Гуфтам:

– Чӣ чиз аст, ки мардум ҷӯянд ва касе тамом дарнаёфт?

Гуфт:

– Се чиз: тандурустӣ ва шодӣ ва дӯсти муҳлис.

Гуфтам:

– Чӣ чиз аст, ки бар далерӣ нишон аст?

Гуфт:

– Авғ кардан, чун қодир шавӣ...

*аз Пандҳои Анушиервон*

**19. Матнро хонед ва задаи калимахоро риоя кунед. Ҳамаи калимаҳои ӯ – дорро навишта, вазифаи онро шарҳ дихед ва бо ифодаҳои ишорашуда ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Чанд рӯзи охир, ҳар гоҳ ки духтарак бо куртai чити сурхи гулдораш дар гундумпая пайдо мегардад, чавон дасту по гум мекунад. Восеъ ин дафъа қарору оромро аз даст дода, говоронаашро партофту ба наздики духтар рафт, хушхолонаву ўзхона салом дод.

Духтар нигоҳе карду дар ҷавоби саломи ӯ:

– Аз корат намон, бача, – гуфт ва хӯша чидан гирифт.  
– Ту духтари кӣ мешӣ? - боз бо овози ҳарчи нармтар  
пурсид Восеъ.

–Духтари отааму очаам.

– Номат чист?

– Ба номам чӣ кор дорӣ?

– Хӯша мечинӣ?

Духтар ба ин савол ҷавоб надод. «Аҷаб саволи аҳмақонае додам», – мулзам шуда ба дил гузаронд Восеъ. Аммо азбаски ў, ба ҳар навъе ки бошад, духтаракро ба гап даровардани буд, боз пурсид:

– Гап задан намехоҳӣ?

–Бирав бо ғовонат гап бизан.

Духтараки сипоҳ бо ин ҷавоби тунди худ қасди аввалини ҷавонро пуч карда бошад ҳам, **дилашро сард карда натавонист**. Фақат ин ки духтар ба тараддуди рафтани афтоду риштаи гуфтугузори дуяшон ҷорӯр бурида шуд.

*Сотим Улугзода*

#### **4-5. КОР БО МАТНИ ПРОТОКОЛ: ПРОТОКОЛИ СОДА**

**Матни зеринро бодикқат ҳонед ва муҳтавои онро накл  
кунед.**

Протокол калимаи франсавӣ (protokol) буда, аз вожаи юнонӣ protokollon гирифта шудааст, ки маънояш «саҳифаи якуми дастнавис» мебошад.

Калимаи «протокол» дар «Лӯгати тафсирӣ калимаҳои русӣ-интернатсионалӣ» (муаллиф: В.Шарифов, ш.Душанбе, 1984) чунин тафсир шудааст: (юн. protokollon – варақи аввал, аз protos – аввал ва kollan – ширеш, елим мекунам) – 1) ҳуҷҷате, ки дар он суханони дар ягон ҷамъомад ё дар вақти пурсиш, муҳосиба гуфташуда ва қарорҳои қабулшуда пурра навишта мешаванд. Масалан, П-и маҷлиси умумӣ; 2) шартномаи хаттии давлатҳои гуногун оид ба ягон

масъалаи маҳсус; 3) П.-и дипломатӣ – маҷмӯи қоидаҳо оид ба тартиботи ҳар гуна амалиёти дипломатӣ, инчунин шакли зоҳирӣ муносибати байни дипломатҳо, ходимони давлатии мамлакатҳои гуногун; 4) қарордоди конференсияи байналхалқӣ, ки қувваи шартномаро дорад» (саҳ.250).

Протоколи одӣ ҳуччатест, ки дар он ҷараёни маҷлис, машварат, конференсия ва ҷамъомадҳои дигар инъикос меёбад. Яъне дар он баромадҳои иштирокчиён муҳтасар сабт мегардад. Ин кор аз тарафи шахсе, ки ба ҳайси котиб интихоб гардидааст, сурат мегирад.

Ҳадафи асосии протокол дуруст инъикос кардани он ҷизе, ки дар маҷлиси мазкур муҳокима шудааст. Дар назар бояд дошт, ки дар ин ҳолат нуктаҳои асосӣ дар протокол сабт мегардад. Сабтро метавон ҳам дар шакли айнан ва ҳам мазмунан анҷом дод. Лозим аст, ки дар бахши **қарор қард** оид ба ин ё он масъала муҳлат ва мутасаддии иҷро нишон дода шавад. Дар ин сурат қарор ҳарактери воқеӣ пайдо мекунад.

Агар ҷаъомад ё маҷлис аҳамияти муҳим дошта бошад, дар ин асно дар ҳайати аз 3-5-7-9 ва бештар раёсат интихоб мегардад. Ва аз ин ҳайат раис ва котиб муқаррар карда мешавад. Дар маҷлисҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ ва мақоми ҷумҳуриявидошта раёсат, ҳайати ҳисобӣ ва мандатӣ интихоб мегардад.

Протокол аз рӯйи инъикоси раванди маҷлис ду навъ: сода (одӣ) ва муфассал мешавад.

Дар протоколи сода нуктаи асосӣ, ки муҳокима гашт, дар қарор сабт мегардад.

Дар протоколи муфассал на танҳо рӯзномаи маҷлис, миқдори иштироқдоштагон, матни суханрониҳо ва қарорҳои қабулшуда, балки суханони дар муҳокима гуфтаи баромадкунандаҳо ва пешниҳодоти онҳо, саволу ҷавобҳо доир ба ҳар як масъалаю рӯзномаи маҷлис навишта мешавад.

Таркиби протокол чунин аст:

- 1) калимаи протокол (дар байни сатр навишта мешавад);
- 2) номи муассисае, ки маҷлиси мазкурро доир менамояд;
- 3) таърихи гузаронидан;
- 4) маълумот дар бораи иштироккунандагон (агар кам бошанд, ному насабашон навишта мешавад ва агар бисёр бошанд, миқдорашон зикр мегардад ва ё ба рӯйхати баҳисобигӣ ишора мешавад);
- 5) раису котиб кист?;
- 6) рӯзномаи маҷлис;
- 7) аз рӯйи масъалаи яқум киро шунидед;
- 8) дар музокира кихо баромад карданд. Чӣ гуфтанд ва пешниҳодоти онҳо;
- 9) оид ба масъалаи муҳокимашуда чӣ қарор қабул карда шуд;
- 10) имзои раис ва котиб.

Протокол як нусха таҳия карда мешавад ва танҳо раиси маҷлис ва котиб имзо мекунанд. Дар ҳолатҳои зарурат нусхай он ба муассисаҳои марбута ирсол ва ба шахсони алоҳида дода мешавад.

#### **Савол ва супориши:**

- 1) Протокол вожаи кадом забон аст ва чӣ маъно дорад?
- 2) Протокол чӣ гуна ҳуҷҷат аст?
- 3) Ҳадафи асосии протокол аз чӣ иборат аст?
- 4) Вобаста ба инъикоси раванди маҷлис протокол чанд навъ мешавад?
- 5) Протоколи сода аз муфассал бо кадом хусусиятҳояш фарқ мекунад?
- 6) Таркиби протоколро шарҳ дихед.

**20. Намунаи протоколи содаро аввал ҳонед, сипас онро нависед. Ҳангоми навиштан ба аломатҳои китобати он дикқат дихед. Худатон мустақилона протокол тартиб дихед.**

## **Намуна**

### **Протоколи**

мачлиси иттиҳодияи методии муаллимони забон ва адабиёти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 00 ш.Душанбе

аз «30» октябри соли 2017 №1 ш. Душанбе

Иштирок кард: .....

Раиси иттиҳодияи методӣ – А. Асозода

Котиби иттиҳодияи методӣ – М. Комилов

Шунида шуд:

Оид ба нақшадарории маводи таълим аз забони тоҷикӣ барои нимаи якуми соли 2017

Қарор карда шуд:

Нақшай тақвимии кор аз забони тоҷикӣ тасдиқ карда шавад.

Раиси иттиҳодияи методӣ

А. Асозода

Котиб

М. Комилов

## **Намунаи № 1**

### **Протоколи**

мачлиси хонандагони синфи 10 «А» муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 00 ноҳия Рӯдакӣ

аз «18» апрели соли 2016

№3

н. Рӯдакӣ

Иштирок кард: 27 нафар

Раис – Қ.Қодиров

Котиб – Б.Солиев

Рӯзномаи маҷлис:

1. Оид ба гузаронидани корҳои баҳорӣ дар замини таълимӣ-таҷрибавии назди мактаб.

2. Оид ба рафтори хонанда Ш. ҳангоми саёҳат.

Шунида шуд:

1. Гузориши муаллимаи билогия Саидова Ш. оид ба ташкили корҳои баҳорӣ дар замини таълимӣ-таҷрибавии

назди мактаб ва ҳадди ақали рӯзи кор барои ҳар як хонанда.

**Мачлис қарор кард:**

Кор дар замини таълимӣ-озмоишӣ дар шакли гурӯҳӣ (звено) бо навбат гузаронида шавад. Роҳбарони гурӯҳҳо Шоев ҳ., Қаландаров Д. ва Самадов Ҷ. таъин шаванд.

Шунида шуд:

2. Гузоришироҳбари синф Қосимова Ш. оид ба рафттори дағалонаи Ш. дар нақлиёт ҳангоми рафтани ба саёҳат.

**Мачлис қарор кард:**

1. Рафттори хонанда Ш. сарзаниш карда шавад.
2. Саидов Қ. вазифадор карда шавад, ки дар рӯзномаи мактаб мақолачае нависад.
3. Аз роҳбари синф Камолов С. хоҳиш карда шавад, ки падару модари Ш.-ро аз рафттори нодурусти фарзандашон огаҳ намояд.

Раиси мачлис

Қ. Қодиров

Котиб

Р. Солиев

Протоколи

мачлиси кормандони коммуналии ш. Қўргонтиппа

аз 14 майи соли 2016 №12 ш. Қўргонтиппа

Иштирок кард: З. Олимов, Б. Файратов,  
А. Тошев, Ф. Комилова, С. Баротов, А. Салимов

Рӯзномаи мачлис:

1. Дар бораи ба ичора гирифтани бинои нав.
2. Дар бораи тайёрӣ ба зимистони соли 2017\2018.

**1. Шунида шуд:** Дар бораи ба ичора гирифтани бинои нав (маърӯзачӣ Т. Олимов).

Барои вусъат додани кори кормандони коммуналӣ-маърӯзачӣ пешниҳод намуд, ки бинои нави васеътар чустучӯй карда шавад.

**Карор карда шуд:** Раиси шуъбаи кормандони коммуналӣ Т.Олимов вазифадор карда шавад, ки бинои нави масоҳаташ на камтар аз 250 метри мураббаъро чустучӯ намояд.

**2. Шунида шуд:** Дар бораи тайёрӣ ба зимистони соли 2017\2018 (маърӯзачӣ С.Тошев).

С.Тошев дар баромади худ гуфт, ки барои гарм кардани бино ба 45 тонна ангишт ва 4 кубометр ҳезум зарурат аст.

**Карор карда шуд:** ба мудири хоҷагӣ А.Самадов супорида шавад, ки 45 тонна ангишт ва 4 кубометр ҳезум ҳарад.

Раиси маҷлис	имзо	ному насаб
Котиб	имзо	ному насаб

### III. ҲАРФИ Ӯ ВА ИМЛОИ ОН

#### 6. Фарқи Ӯ аз у

**21. Калимаҳои ҳар се сутунро хонед ва ба талафзузи онҳо дикқат дихед. Чиро мушоҳида кардед?**

гӯгирд	аду	дӯстӣ
гӯсфанд	анбуҳ	Кӯлоб
гӯш	андуҳ	хӯрок
гӯшт	муҳр	пӯшок
дӯш	муҷиб	кӯфтан
дӯғ	муҳаррам	кӯтоҳ
занбӯр	шуъба	кӯза

**22. Калимаҳоро аввал хонед, сипас маънои онҳоро шарҳ дихед. Чаро баъзе аз ин калимаҳоро нафаҳмидед?**

Ӯба, ӯғур, ӯлчак, ӯмоҷ, ӯлча, ӯсма, ӯланг

**23. Матнро хонед ва мазмунашро нақл қунед. Калимаҳое, ки Ӯ доранд, бори дигар талафуз қунед. Имлои калимаҳои ишорашударо дар ёд нигоҳ доред.**

Ба истисной гелос, меваҳои дигар нав акнун **ғұра** шуда **хұшахои** ангур ҳам ҳоло сабзу хом буданд. Шоху навдаҳои пурбор ҳамчун шаҳидони майдони ҹанг ба хок сарнагун гаштанд, танаҳои дараҳтони каллакшуда ба мисоли падару модарони мусибатзадае, ки фарзандони дилбандашонро талаф дода бошанд, дастҳои худро боло намуда, **ғүё** ба фалаки качрафтор лаънатҳо мефиристоданд.

Ин ҳама харобкории чингизона дар пеші Саидалии баҳтбаргашта ба амал пайваст ва анҷом ёфт. Фифон аз зери ҷигари ў бархост. Бечора ба Давлат зорӣ мекард, ки:

– Биқуш маро! Ба ҳаққи Худо ва ҳурмати намаки дар ҳамин бօғ **хұрдагиат**, аввал маро биқуш ва баъд дараҳтонамро бибур.

– Не, ман туро намекушам, аммо аз күштан бадтар мекунам! Ту ҳанұз маро нашинохта будай, акнун бишинос!

– қох-қох хандида тамасхур мекард саркардаи сарбози амир.

### *Сотим Улугзода*

**Ба саволҳо ҹавоб дода, супоришхоро ичро қунед:**

1. Чумлаи дуюмро маънидод қунеду ташбехро шарҳ дихед.

2. **Биқуш аз бикүш** магар фарқ дорад?

3. Дар бораи заҳмати бօғбон нақли муҳтасаре нависед.

**24. Матиро ҳонед ва мазмуни онро муҳтасар нақл қунед, Ба имлои калимаҳое, ки у ва ў доранд, дикқат қунед. Тақлидан ба ин матн дар бораи ҳодиса ва ё воқеаи шунидаатон нақле нависед. Гүед, ки қадом ифодаву ҹумлаҳо таъсирбахш буданд?**

Темурмалик рухсат дод. Пешхидмати пештарааш рони чапи ўро күшода ҹашм андохт ва фарёд қашида гүфт:

– Валлоҳ, ки Шумо Темурмалик мебошед! - ва ба дигарон игоҳ карда илова намуд. - Ин кас дар ҹангி Қарахониён аз рони чапи худ тир түрдә заҳмдор шуда буданд, ки ман он

захмро намад сұхта пахш карда, то бең шуданаш нигоҳубин карда будам ва چойи он захм сиёҳча шуда монда буд. Он дөғ ҳоло ҳам дар ҳамон چо ва ба ҳамон ҳол намоён аст.

Бо шунидани ин суханхо چавон худро ба пойи падар андохт, бо лабҳои аз ҳаяқон хушкида кафи пойи пуробилаи ӯро мебўсид ва ҹашмони пур аз ашқи шодии худро ба рӯйи пойи аз пири хушкидаи вай мемолид. Падар ҳам сару гардани писарро аз бўсаҳои гарми муштоқона саршор мекард. Ду пирамард бошанд, яқдигарро оғӯш карда, рӯю лаби ҳамдигарро мебўсиданд ва бо ин шодии ногаҳонӣ худҳошонро табрик мекарданд. Ин манзара чунон шодибахшо буд, ки нависандай ин сатрҳо ҳам дар вақти таҳрир худро аз ҳаяқон боздошта натавонист.

Баъдазон ки падару писар аз бўсаву оғӯш дилосо шуданд, мўйсафедон ҳам ба навбат Темурмаликро ба оғӯш кашида, аз канору бўс табли шодмониро баландвоз карданд.

*Садриддин Айнӣ*

**25. Калимаҳои додашударо хонед ва фарқи онхоро гӯед. Имлояшонро дар хотир нигаҳ доред. Матне тартиб дихед, ки дар он калимаҳои додашуда ҳамагӣ истифода шуда бошанд:**

хурд	ҳӯрд
бур	бӯр
сум	сӯм
куш	кӯш
хуш	ҳӯш
гул	гӯл

**26. Ҳикояро хонед ва мазмуни онро нақл қунед. Гӯед, ки ҳадафи асосии ҳикоя чист? Мухтасар онро нависед ва аз калимаҳое, ки ў - доранд истифода қунед. Ифодаҳои раҳо шуд ва рӯй тоза кард -ро шарҳ дихед.**

Рӯзе Ҳусайн ибни Алӣ... бо қавме аз саҳоба ва араб бар сари хон нишаста буданду нон меҳӯрданд ва ҷуббаи гаронмоя пӯшида ва дастори неку бар сар баста. Фуломе хост, ки косаи

хұрданй пеши ү ниҳад, аз болои сари ү истода буд. Қазоро коса аз дасти ғулом раҳо шуд бар дұши он ҳазрат ва қуббаву дастор ба хұрданй олуда шуд. Шароре дар ү падид омад ва аз тирагиу хичолат рухсори ү барафрухт. Сар баровард ва дар ғулом нигарист. Чун ғулом чунон дид, битарсид. ки үро адаб фармояд... Ҳазрати Ҳусайн рұй тоза карду гуфт: - Эй ғулом, туро озод кардам, то ба якборагй аз хашму молиши ман эмин шавй.

Ва бузургвории амиралмуъминин Ҳусайн дар чунин ҳол пайдо шуд ва писандида доштанд.

*аз «Сиёсатнома»*

**27. Матиро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Җаро дар ин порча асосан бандаки ӣ истифода шудааст? Калимаи аввали порчаро бо у хонед. Гүед, чӣ тағиирот рӯй дод? Калимаҳои ишора шударо шарҳ дихед.**

Кӯш, то ҳалқро ба кор ойӣ,  
То ба ҳулқат ҷаҳон биёрай.  
Чун гул он бех, ки ҳӯйи хуш дорӣ,  
То дар офоқ бӯйи хуш дорӣ.  
Нашунидӣ, ки он ҳаким чӣ гуфт?  
Ҳоби хуш дид, ҳар ки ү хуш хуфт.  
Ҳар ки бадхӯ бувад гаҳи зодан,  
Ҳам бар он ҳӯст вақти ҷон додан.  
В-он ки зода бувад ба хушхӯйӣ,  
Мурданаш ҳаст ҳам ба хушрӯйӣ.  
Саҳтирий макун, ки хоки дурушт  
Чун ту садро зи баҳри ноне кушт.

*Низомии Ганҷавӣ*

### Луғат

**хулқ** – ҳӯйӣ, одат, рафтор

**ҳаким** – доно, донишманд

**ҳӯ** – табиат, одат, ҳулқ

**офоқ** – ҷамъи уфуқ, ҷаҳон

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро кунед:**

1. Ба порчаи шеърӣ чӣ ном мувофиқ аст?
2. Байти ҷорумро шарҳ дихед ва ба наср баргардонида ҳависед.
3. Зарбулмасали «**Он чи бо шир дарояд, ба ҷон дарояд**» ба байти ҷорум чӣ муносибат дорад?”

**28. Матиро ҳонда, аз он чӣ лаззат бардоштед, шарҳ дихед. Ҷагар моҳияти онро дарк кардед? Гӯед, ки бар дӯш бардоштан ва аз дӯш бардоштан аз ҳам чӣ фарқ доранд? Дар бораи амали неки касе нақле ҳависед.**

Андар ин маънӣ гӯянд, рӯзе Мӯсо... дар он ҳол, ки шӯbonи Шуайб буд ва ҳанӯз ваҳӣ ба вай наёмада буд ва гӯсфандон мечаронид, қазоро мешаке аз галла чудо афтода буд. Мӯсо хост, ки ӯро бо рама барад, мешак бирамид ва дар саҳро афтод ва гӯсфандонро намедид ва аз баддилӣ ҳаметарсида Мӯсо ... аз пас медавид, то миқдори ду фарсанг, ҷунон ки барнаметавонист хостан. Мӯсо дар вай нигоҳ кард ва раҳмаш омаду гуфт:

— Эй бечора, ҷаро мегурезӣ ва аз кӣ метарсӣ?

Ҷун ҷунон дид, бар дӯш бардошташ ва меовард ва тапидан гирифт. Мӯсо ӯро аз гардан фурӯ гирифт ва ба миёни рама андар ўшуд. Эзадтаъоло фариштагонро нидо кард, ки «дидед он бандай ман бо он мешаки даҳонбаста чӣ ҳулқ кард ва бад-он ранҷ, ки аз вай кашид, ӯро наёзурд ва бар вай бибахшуд, ба иззати ман, ки ӯро баркашам ва қа-лими хеш қунам ва пайғамбарӣ дихам ва бад - ӯ китоб фиристам ва то ҷаҳон бошад, аз вай гӯянд.

Ва ин ҳама қароматҳо бар вай арzonӣ дошт.

*аз «Сиёсатнома»*

### **Луғат**

**Мӯсо** – номи пайғамбар

**фарсанг** – қарib шаш километр

**Шуайб** – номи пайгамбар  
**калим** – ҳамсүхбат, ҳамсухан  
**Калимуллоҳ** – лақаби ҳазрати Мӯсо

## 7. Мавқеъ ва чойи ҳарфи ў дар калима

**Дар хотир доред:** Ҳарфи ў-и дароз дар байн ва охири калимаҳои аслии тоҷикӣ навишта мешавад: рӯз, гӯш, дӯст, рӯ(й), сӯ(й), мӯ (й), бӯ (й) ва гайра.

Ҳарфи ў дар забони тоҷикӣ истеъмоли маҳдуд дорад ва дар аввали калимаҳои аслии тоҷикӣ навишта намешавад.

Нигаред ба «Фарҳанги забони тоҷикӣ», ҷилди 2 (М.1969), «Лугати нимтафсирии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷик» (муаллиф: С. Айнӣ, кул.ч.12, 1976) ва «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», ҷилди 2, 2010. Дар фарҳанги аввали 24 калима, дар дувумӣ 9 ва дар сеюмӣ 56 калима бо ҳарфи «ӯ» оварда шудааст.

**29. Матиро хонед ва гӯед, ки он ба қадом услуби забон тааллук дорад? Матиро чӣ ном муносиб аст? Шумо низ маҳалли бароятон ошноро тасвир қунед. Калимаҳои ишорашударо истифода бурда, ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Рӯз сафед мешуд: аз байни абрҳои парешон ситораҳо хира метофтанд. Дар кӯча якта-нимта одамон воҳӯрда, ба онҳо салом-алейк мешуданд. Аз паси девори ҳавлиҳои фақирона гоҳо маоси гову **гӯсола** ё моли реза ба **гӯш** мерасид.

Аз қаъри дара, дар поини роҳе, ки Анвару ёронаш онро гузашта мерафтанд, шуввоссанон дарёчаи Кофрун ҷорӣ мегардид. Вай дур аз Нилу, аз худи пошнаи қуллаҳои **кӯҳи Ҳафтсар** ибтидо гирифта, тобистону тирамоҳ як қисм заминҳои водии Гардонро шодоб мекард. Ҳоло, шояд аз борони **дирӯза** обаш лой ва аз ҳарвақта баланд буд.

*Саттор Турсун*

**30. Порчаро возеҳ хонед ва бигӯед, ки мазмуну мундариҷаи он доир ба чист? Ба он чӣ ном гузоштан мувоғиқ аст? Ҷойи задаи қалимаҳои ӯ - дорро муайян қунед.**

Ситамгоро, ба эҳсон ҳӯ накардӣ,  
Ҳама бад кардию неку накардӣ.  
Ҷафокорӣ макун, аз муҳсинин бош,  
Чунон то ҷанд бошӣ? инчунин бош.  
Чу бинӣ тирабаҳтеро сияҳрӯз,  
Шабашро ҳамчу қурси маҳ барафрӯз!  
Ба об аз ташнагӣ бинмо наҷоташ,  
Ки бошад оби ту оби ҳаёташ.  
Ба сармо чун шавад аз хеш навмед,  
Бипӯшӣ хилъати гарме чу хурshed.  
Ба гармо чун наёбад дояи худ,  
Дилаш осуда кун дар сояи худ.  
Ба инсон боз гардад сайри эҳсон,  
Ки эҳсонро нашояд ғайри инсон.  
Гул аз лутфе, ки дорад навбаҳорон,  
Кунад ҷо бар сари насринъизорон.  
Ҳасу хоре, ки оташ барфурӯзад,  
Чу ҳезад шуъла, аввал худ бисӯзад.  
Мазан раҳ, то бурун аз раҳ наяфтӣ,  
Макан чаҳ, то даруни чаҳ наяфтӣ.

*Бадриддини Ҳилолӣ*

### **Лӯғат**

**эҳсон** – некуӣ, лутфу марҳамат

**хилъат** – либос, ҷомаи бепаҳта

**ҳӯ қардан** – одат қардан, унс гирифтан

**доя** – мураббӣ, тарбиятгар

**муҳсинин** – некукорон

**курс** – лунда, давра

**лутф** – марҳамат, бахшиш

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро кунед:**

1. Бадии золим дар қадом мисраъҳо баён шудааст?
2. Некуи ўзбеконро кӣ бояд анҷом дихад?
3. Мисраи охир қадом зарбулмасалро ба ёд меорад?
- 4. Тирабаҳат** - ро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.
5. Вазифаи **й** - ро дар қалимаҳои **ҷафокорӣ** ва **бинӣ** муайян кунед.
6. Имлои **ҷаҳ** - **ҷоҳ**, **рӯҳ** - **роҳ**- ро шарҳ дихед ва гӯед, ки қадом шакли онҳо дурустанд.

## **8. КОР БО МАТНҲО ВА ШАРҲИ ИМЛОИ Ӯ ВА Ӯ**

**31. Ҳикояро возеҳ ҳонед ва маънояшро нақл қунед. Гӯед, ки ба он қадом ном муносиб аст ва ҷаро? Ифодай *гӯта хӯрд* - ро шарҳ дихед ва навишти дурусти онро дар ёд нигаҳ доред.**

Подшоҳе бо ғуломе аҷамӣ дар қишиғӣ нишаст ва ғулом дигарбора қишиғию дарё надида буд ва роҳати қишиғӣ наёзмуда. Гиряву зорӣ дарниҳод ва ларза бар андомаш уфтод. Чандон ки мулотифат карданд, ором намегирифт ва айши малик аз ӯ мунағғас буд.

Чора надонистанд. Ҳакиме дар он қишиғӣ буд, маликро гуфт:

- Агар фармон дихӣ, ман ӯро ба тариқе ҳомӯш гардонам?
- Гуфт:
- Фояти лутфу қарам бошад.

Бифармуд, то ғуломро ба дарё андохтанд. Боре чанд ғӯта хӯрд. Мӯяш гирифтанд ва пеши қишиғӣ оварданд ва ба ду даст дар суккони қишиғӣ овехтанд. Чун баромад, ба гӯшае биншаст ва ором ёфт.

Маликро аҷаб омад, ҳакимро пурсид:

- Дар ин чӣ ҳикмат буд?

Гуфт:

– Аз аввал меҳнати ғарқ шудан начашида буд ва қадри саломати киштій намедонист. Ҳамчунин қадри оғият касе донад, ки ба мусибате гирифтор ояд.

*Саъдии Шерозӣ*

## Луғат

**дигарбора** – дубора

**мұлотифат** – лутфу мархамат, шафқату навозиш

**мунағғас** – вайрон, халалдор, тира, андухгин

**оғият** – осудаҳолӣ; оромӣ, амонӣ

**сүккон** – дунболаи (рули) киштій барои ҳаракати он аз тарафе ба тарафе

**аҷаб омад** – таачҷуб кардан; ҳайрон шудан

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. **Уфтод** дуруст аст ё **афтод**?
2. **Малиқ** гүфт – ро боз чӣ тавр баён кардан мумкин аст?
3. Ҷумлаи қадри оғият касе донад, ки ба мусибате гирифтор ояд - ро шарҳ диҳед. Он ба қадом зарбулмасал наздик аст?
4. Донистани фарқи у аз ӯ чӣ аҳамият дорад?

**32. Порчаро возех хонед ва фаҳмидаатонро нақл қунед.**  
Агар ба ҳамин порча ном лозим мебуд, қадом номро муносиб медонистед. Калимаҳои ишорашударо дуруст талаффуз қунед ва имлои дурусти онҳоро дар ёд доред.

Гарчи пайдо гашт чин дар **рӯйи** мо,  
Гарчи пур шуд аз сафедӣ **мӯйи** мо.

Орзу бисёр дорад дил **ҳанӯз**,  
Ҷӯши ишқи ёр дорад дил ҳанӯз.  
Орзу дорад, ки болу пар занад,  
Гул ба **мӯҳои** сафеди сар занад.  
Орзу дорад, ки бинад дурро,  
Ҳикмати ояндаи машхурро.

Хаймаи заррин занад бар рўйи моҳ,  
Бар замин аз моҳ то созад нигоҳ.  
Як нафас биншин, гапамро **гӯш** кун,  
**Сухбати** имрӯзаро пурчӯш кун.

*Мирзо Турсунзода*

**Ба саволҳо чавоб дихед:**

1. Ин порча аз кадом достони шоир аст?
2. **Болу пар задан** – ро чӣ тавр мефаҳмедине?
3. Кадом тарзи навишти калимаҳои гарчи (гарҷӣ) ва ҳарчи (ҳарҷӣ) дуруст аст?

**33. Матиро хонед ва аз рӯйи мазмуну мундариҷааш ном гузоред. Тақлидан матне нависед ва зарбулмасалеро чун асос интихоб кунед.**

Пирамарде, ки болиғ бар ҳаштод сол аз синни умраш сипарӣ гардида буд, рӯзе саргарми гарси ниҳоли гирдуе буд. Анушервон, подшоҳи додгари Сосонӣ, ки савора аз он сӯй мегузашт. Ҳамин ки ӯро дар ҳоли анҷоми ин амал дид, инон баркашид ва рӯй ба ӯ фармуда гуфт:

– Эй пир, бо он ки медонӣ, солиёни дароз мегузарад, то ниҳоли гирду борвар гардад ва аз самари худ туро баҳравар қунад, ин чӣ заҳмати бехуда ва чӣ ранчи бехосил аст, ки бар худ ҳамвор мекунӣ?

Дехқони солҳӯрда дар ҷавоб арз кард:

– Шоҳаншоҳо, «Дигарон киштанд, мо ҳӯрдем, мо мекорем, то дигарон бихӯранд».

Шоҳро ин сухан хуш омад ва рӯй ба хазинадори худ кард ва гуфт:

– Яксад ашрафӣ ба вай ато кун! Пир арз кард:

– Подшоҳо, «Дигарон киштанд, мо ҳӯрдем, мо киштем, то дигарон бихӯранд, вале намурдем, аз ҳосили он худ ҳӯрдем».

Шоҳро ин сухан бештар хуш омад ва фармуд, то яксад ашрафии дигар ба ӯ базл қунанд...

*аз «Зарбулмасал ва мақолҳо»*

## **Лугат**

**ғарс** – дарахт шинондан

**борвар гардад** – ҳосил дихад, самар орад

**гирду** – чаҳормагз

**додгар** – одил, доддиҳанда

**ашрафӣ** – пули тилло, ки вазни 18 нахӯд дошта

**инон баркашидан** – рӯй гардонидан, лачом баркашидан

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

**1. Солҳӯрда** - ро бе ў талаффуз қунед, маъно тағири мейёбад ё не?

**2. Солҳӯрда** аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна қалима аст ва ҷаро якҷоя навишта шудааст?

**3. Мо хӯрдем** - ро **мо хурдем** нависем, чӣ тағириот ба вучуд меояд?

4. Чаро **ҷӣ** бо **ӣ** навишта мешавад?

5. Қалимаҳои дигарро номбар қунед, ки бо иваз гаштани ҳарфи у ба ў маънояшон тағири ёбад.

## **9-10. КОР БО ПРОТОКОЛИ МУФАССАЛ**

**34. Протоколҳои муфассалро бодиққат ҳонед ва маънидод қунед. Гӯед, ки аз протоколҳои сода бо қадом хусусиятҳояшон фарқ мекунанд.**

### **Протоколи**

маҷлиси созмони талабагии синфи 10 «А»-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 00 ш.Панҷакент

аз «25» сентябри соли 2016 №4 ш. Панҷакент

Раиси маҷлис – А.Холиқов

Котиб – И.Каримов

Иштирок кард: 25 нафар

### **Рӯзномаи маҷлис:**

1. Оид ба вазъи машғулияти забони тоҷикӣ дар синфи 5 (гузориши К.Каримов).

2. Ширкати ҳонандагон дар омодагии ҷашни Наврӯз.

3. Масъалаҳои чорӣ.

Шунида шуд:

Оид ба вазъи машғулияти забони тоҷикӣ дар синфи 5 омӯзгори фанни мазкур Қ.Қаюмов гузориш дод.

Мувофиқи андешаи ўазъи машғулияти забони тоҷикӣ дар синфи 5 ташвишовар аст ва аксари хонандагон баҳои ғайриқаноатбахш доранд. Корҳои хаттии санчишии навиштаи онҳо бисёр бад аст. Ахлоқ ва иштироки хонандагони синфи мазкур ба дарсҳо бадшудааст. Қ.Қаюмов нуқсонҳои зеринро дар фаъолияти хонандагон зикр кард:

- 1) аксари хонандагон нақшай кор надоранд;
- 2) дар синф ҳамкории хонандагон ба роҳ монда нашудааст;
- 3) баъзе хонандагон дар машғулиятҳо ширкат намекунанд.

Дар хотима омӯзгор Қ.Қаюмов аз иштироқдорони маҷлис ҳоҳиш кард, ки ҳолати дар синф ба вуҷудомадаро муҳокима кунанд ва тадбирҳо андешанд.

Баромад карданд:

Ҳошимов М. (масъули баҳши таълим) қайд кард, ки ҳайати баҳши таълим дар синф бо хонандагони сустхон кор намекунад, машваратҳо намегузаронад, нақшай кор надорад, ҳамкорӣ ягон бор муҳокима нашудааст.

Исматова Н. дар баромади худ зикр кард, ки ба дарсҳо наомаданаш ба сабаби қасалӣ аст. Ў ҳоҳиш кард, ки машғулияти инфиродӣ ташкил карда шавад.

Роҳбари синф низ мулоҳизаҳояшро баён кард.

### **Қарор карда шуд:**

- 1) Ҳайат (комиссия) дар муддати як ҳафта нақшай кор ва роҳҳои расонидани ёрӣ ба хонандагони сустхонро таҳия намояд (мутасаддӣ: С. Камолов).
- 2) Бо қувваи хонандагон даҳлезҳо таҷҳизонида шаванд (мутасаддӣ: Ҳ. Ҳафизов).
- 3) Нашри навбатии рӯзномаи мактаб ба роҳ монда шавад (мутасаддӣ: У. Аминов).

4) Чанд саҳначаи консертӣ таҳия карда шавад (мутасаддӣ: Шеров У.).

**Ба саволҳои зерин ҷавоб дихед.**

1. Матни протоколро аз назар гузаронед ва онро ба қисмҳо чудо кунед.

2. **Шунида шуд ва қарор карда шуд** чӣ гуна феълҳоянд?

3. Хусусиятҳои фарқунандаи протокол аз дигар хӯҷҷатҳо дар чист?

4. Кадом аломатҳои китобат дар протокол истифода шудаанд?

5. Чаро дунуқта дар протокол бештар истифода шудааст?

6. Протокол муфассал аст ё сода?

**Протоколи**

маҷлиси умумии созмони талабагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 00 ш. Ваҳдат

аз 10 майи соли 2016 №.... ш. Ваҳдат

Иштирок кард: 32 нафар (рӯйхат замима мегардад)

Раиси маҷлис – А. Раҳимов

Котиб – К. Шокиров

**Рӯзномаи маҷлис:**

1. Корҳои фарҳангии иҷтимоии хонандагон дар байни аҳолӣ.

2. Қабул ба узвияти Созмони талабагӣ.

3. Масъалаҳои гуногун.

**1. Шунида шуд:**

Оид ба корҳои фарҳангии иҷтимоии хонандагон дар байни аҳолӣ (гузориш замима мегардад).

**Қарор карда шуд:**

1) Шаби адабӣ бахшида ба Қаҳрамони Тоҷикистон,

Мирзо Турсунзода гузаронида шавад.

2) Дастан худфаъолиятии хонандагон барои баромад омодагӣ бинад.

3) Барои ташкил ва гузаронидани чорабинӣ Л.Гадоев, Ш. Сабзаев, К. Лутфова, С. Саидов масъуланд.

4) То бегоҳ фотомонтаж таҳия ва дар даҳлез наஸб карда шавад, (мутасаддиён: С. Калонов, С. Камолов).

### **Шунида шуд:**

Дар асоси аризai Л.Кенчаева баромад карданد:

а) С.Неъматов: Латофат Кенчаева хонандаи фаъол буда, бо баҳои аъло меконад. Дар ҳамаи корҳои ҷамъиятӣ ширкат меварзад. Ба ҳамаи фанҳои таълим шавқ дорад. Ягона камубдии ў ҳамин аст, ки дар дарсҳо гап мезанад ва ба рафти машғулият халал мерасонад. Ман тарафдор. Танҳо меҳостам, ки Латофат дар назди хонандагон баромад карда вайда диҳад, ки ин корашро дигар такрор намекунад.

б) М.Раҷабов. Латофат дуҳтари басо ачиб аст. Ба ҳамаи ҳамсинфҳояш дар вакти зарурӣ ёрӣ мерасонад. Масалан, ман бо сабаби қасалӣ ҷанд муддат ба дарс намерафтам. Ў бегоҳиҳо омада, ба ман кумак мерасонад. Ба шарофати Латофат ман дарсҳоро фаро гирифтам ва имтиҳонҳоро бомуваффақият супоридам. Пешниҳод мекунам, ки Латофат Кенчаева ба узви Созмони талабагӣ пазируфта шавад.

в) Н.Ҳасанов. Латофат ба ҳамаи ҳамсинфон дasti ёрӣ дароз мекунад. Пешниҳод мекунам қабул карда шавад.

### **Қарор карда шуд:**

Хонандагони синфи 7 «А»: Латофат Кенчаева ба узвияти созмони талабагӣ қабул карда шавад.

Шунида шуд:

Аризai хонандаи синфи 7 «А» Л.Сафоев шарҳи ҳол ва тавсия барои қабул ба узвияти созмони талабагӣ.

Ҳангоми муҳокимаи аризai Л.Сафоев баромад карданд.

а) Ф.Зарифов: Л.Сафолов – хонандаи пешқадам. Ў ба

ақибмондагон ёрӣ мерасонад, обрӯйи мактабро ҳимоя мекунад. Мо бо шодмой қабули ўро ба узвияти Созмони талабагӣ тарафдорӣ мекунем.

б) С.Қодирӣ: Л.Сафоев хонандай хуб, фаъол маҳсус ба варзиш шавқ дорад. Камбудиаш ҳамин аст, ки кам китоб меҳонад. Аз ҳамаи фанҳо баҳои «се» дорад.

в) муовини директор оид батарбия Ш.Шодиев: Ба назарам Л.Сафоев аз ин корҳо ба хулоса меояд ва муносибатро ба таълим ҷиддӣ менамояд. Ман тарафдорам, ки Л.Сафоев ба узвият қабул карда шавад.

г) Л.Сафоев: Ман ваъда медиҳам, ки ин эродҳои зикршударо ба инобат мегирам ва хуб меҳонам.

### **Қарор карда шуд:**

Хонандай синфи 7А Л. Сафоев ба аъзогии Созмони талабагӣ қабул карда шавад.

### **Шунида шуд:**

Ахбори мудири китобхона X.Ҳамидова бо ташаббуси хонандагони синфи 7 «А» оид ба гузаронидани конференсия аз рӯйи «Ривояти сугдиён»-и С.Улугзода. Бисёр хуб мешавад, ки ҳама фаъолона ширкат намоянд. Конференсия охирҳои моҳи апрел доир мегардад.

### **Қарор карда шуд:**

Ахбор оид ба гузаронидани конференсия ба инобат гирифта шуда, тавсия дода мешавад, ки ин хонандагон китобро хонда фаъолона ширкат намоянд.

Раиси мачлис  
Котиб

Я.Раҳимов  
К.Шокиров

## IV. ҲОДИСАҲОИ ФОНЕТИКӢ (ОВОӢ)

### 11. ТАШДИДИ ОВОЗХО

#### **Ташдиди овозҳо**

##### ***Дар хотир доред:***

Ташдид як ҳодисаи фонетикӣ аст. Таваққуфи тӯлонӣ рӯйи як овози ҳамсадоро ташдид меноманд. Ҳарфоро, ки ташдид бигирад, мушаддад мегӯяд. Ташдид дар калимаҳои аслии тоҷикӣ камтар, vale дар калимаҳои иқтибосии арабӣ бештар аст.

Акка, appa, барра, бутта, васса, дакка, калла, курра, палла, пурра, фалла, хуррам, малла, музффар, мудаввар, таваллуд, тасаввур, табассум, қассоб, чарроҳ, аттор ва гайра.

Дар натиҷаи пайвасти ду морфема ҳамсадоҳо ду бор навишта мешаванд, ки онҳоро ҳамсадоҳои такрор мегӯянд. Талаффузи чунин калимаҳо аз ташдид фарқ мекунанд: *шаббода, ҷоннисор, ҳаммасалак, ҷоннок ва гайраҳо.*

**35. Калимаҳои ҳар ду сутунро ҳонда, ба якдигар муқоиса қунед. Фарқи онҳоро шарҳ дихед ва бо ҳар қадоми онҳо чумла тартиб дихед.**

I. акка – aka  
дарро – даро  
курра – кура  
модда – мода  
қассос – қасос

II. занн - зан  
дурр - дур  
садд - сад  
сирр - сир

**36. Задаро дуруст гузошта, калимаҳоро ҳонед. Гӯед, ки онҳо аз ҷиҳати маъно фарқ доранд?**

даррав – дарав  
маккон – макон  
маккор – макор  
хуррам – хурам

**37. Матиро хонед ва байд мазмуни онро нақл кунед.  
Чумлахоеро, ки қалимаҳояшон ташдид доранд, нависед ва  
имлои қалимаҳои ташдиддорро дар хотир нигах доред.**

Ман боре дар лаби обе мутафаккир нишаста будам. Дидам сурхзанбӯре дар об гарқ шуда, наздик ба вартай ҳалок расида буд, бардошта бар канор ниҳодам, то хушк шуд ва бипарид. Натиҷаи ин амал ҳамон рӯз ба ман расид. Рӯзе дидам, мӯраспак ба тори анкабут гирифтор омада метапид. Тараҳхум овардам. Риштаҳо аз саропош ба ҳикмат бурун қашидам, ки озоре ба вай нарасид. Ва ба сабаби ин амал аз маҳлакай азим ба воситай шахсе бираҳидам.

Ва билчумла дар ҳамаи умури маодӣ ва маосӣ қиссаи рӯбоҳбача малхузи шумо бошад, ки аз модар пурсид, ки «маро ҳилае биёмӯз, ки чун ба қашокаши саг дармонам, бадон кор бандам ва маҳлас ёбам». Гуфт: Онро ҳилаҳо фаровон аст, (аммо) осонтар ва ба начот қарибтар он ки дар хона нишинӣ, на ӯ туро бинад ва на ту ӯро бинӣ».

*Аҳмади Дониши*

### Луғат

**мутафаккир** – ғарқи фикру андеша, фикркунанда  
**малхуз** – дар назар дошташуда, мулоҳиза кардашуда  
**вартай** – гирдоб, чойи хатарнок  
**маҳлас** – чойи гурез, гурезгоҳ  
**тараҳхум** – раҳм, дилсӯзӣ, раҳм кардан  
**маосӣ** – гуноҳҳо  
**маодӣ** – душман, аду  
**маҳлака** – хатарнок, чойи хавфнок

### **Ба саволҳо ҷавоб дихед:**

1. Гӯед, ки қалимаҳои ташдиддори матн асосан ба кадом забон мансубанд?
2. Нуктае, ки дар матн таъкид мегардад, дар кадом чумла ифода ёфтааст?
3. Ташдиди овозҳоро донистан чӣ аҳамият дорад?

### **38. Калимаҳоро аз чиҳати соҳт муайян қунед.**

I	II	III
чакка	тараққос	акка
чилла	бурро	барра
якка	хуррок	бутта
каллак	заррин	калла
буrrанда	хиррӣ	гуриш

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Калимаҳои сутуни аввал ба воситай қадом пасвандҳо соҳта шудаанд?
2. Дар сутуни дувум чӣ?
3. Калимаҳои сутуни сеюм соҳтаанд ё сода?
4. Калимаҳоро интихобан истифода бурда, ҷумлаҳо тартиб дихед.

### **39. Калимаҳоро нависед ва баъд бар асоси талафғуз муайян қунед, ки дуруст навиштед?**

Гоҳо, зимом, зинат, киса, мижа, малол, одӣ, сода, хила, макру ҳила, тазод.

### **40. Хонед ва шарҳ дихед, ки дар қадом сутун имлои калимаҳо дуруст омадаанд.**

аввом – авом	айёр – аёп
аққалан – ақаллан	мутаваҷеҳ – мутаваҷҷеҳ
аққалият – ақалият	мутакабир – мутакаббир
қиммат – қимат	нубуват – нубувват
таккон – такон	кисса – киса
чиннӣ – чинни	оддӣ – одӣ

### **41. Калимаҳоро аввал хонед ва баъд нависед. Гӯед, ки онҳо аз қадом забон иқтибос шудаанд? Имлояшонро ба хотир гиред.**

аббос	вассоф	миллат
аввал	даллол	музаффар
аммо	зимма	шраффофф
аттор	иддао	таманно
бақкол	қисса	тачассум

### **Ба саволҳо ҷавоб дихед:**

1. Иқтибоси калимаҳо дар забон падидаи хуб аст ё не? Чаро?
2. Чаро калимаҳо аз як забон ба забони дигар мегузаранд?
3. Сабабҳои иқтибосшавӣ қадомҳоянд? Табодули назар кунед.

**42. Калимаҳои зеринро истифода бурда ибораҳо созед, ки дар онҳо ҳамсадоҳо ташдид шаванд. Дар қадом ҳолат дар ин калимаҳо ташдиҳои ҳарф сурат мегирад?**

мад	син	цид
фан	сад	сир
рад	ҳал	ҳақ
зид	дур	кул

**43. Нависед ва гӯед, ки чаро дар калимаҳои зерин ҳамсадоҳо ташдид гирифтаанд? Бо ҷонде аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Ҷаҳоннамо, оббозӣ, шаббода, каммева, каммаҳсул, ҷигарранг, серранг, яххона, кабкабоб, каммузд, маҳиннаҳ.

**44. Матиро хонед ва мазмuni онро нақл кунед. Калимаҳоеро, ки дар онҳо ҳарфҳо ташдид шудаанд, ёбед ва аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед. Шумо низ тақлидан ба мазмuni матн лавҳачае таҳия кунед, ки дар он маҳалли зистатон тасвир шуда бошад.**

... Бегоҳ буд. Ҳавопаймо моро ба фурудгоҳи Самарқанд расонд. Баъд аз ҷонде фурсат мошини мо ба сӯйи Панҷакент

раҳсипор гардид. Вақте ки аз Самарқанд ва аз дехаҳои хурраму дашту саҳроҳои пахновар гузашта, ба сӯйи Панҷакент мешитобидем, аз дур, аз чапу рост теппаҳо, кӯҳҳо намоён мешуданд. Офтоб андак-андак дар паси уфук пинҳон шуда, фазои гирдогирди худро тиллоранг мекард, ки ба Панҷакенти бостон, ба он диёри босафо, диёре, ки холи руҳи тоҷикон аст, ворид шудем.

Панҷакент дар болооби дарёи Зарафшон, дар водии васее, ки атрофаш бо кӯҳҳо ва дехаҳои сабзу хуррами дар доманаи кӯҳҳо ва канори рӯдҳо воқеъ ҳастанд, ҷойгир шудааст. Ин диёри афсунгару дилангез, ки тоҷикон дар гузаштаи хеле қадим дар он маскан гузид, аз худ ба ёдгор мондаанд, асрҳо инҷониб дикқати ахли хирадро ба худ мекашид.

*Шарифҷон Ҳусейнзода*

**45. Порчахоро хонед ва ҳар яки онро маънидод қунед. Сабаби ин шакли навиштгирифтани қалимаҳои ишорашуударо шарҳ дихед. Магар ин тарзи навишти қалимаҳои ишорашууда ба қоиди имло мувофиқат меқунад?**

Агар баччаи шери ноҳӯрдашир,  
Бипӯшад касе дар миёни ҳарир.  
Диҳад нӯш ўро зи ширӯ **шакар**,  
Ҳамеша варо парваронад ба бар.  
Ба гавҳар шавад боз, чун шуд бузург,  
Натарсад зи оҳанги пили сутург.

*(Абулқосими Фирдавсӣ)*

Ба корҳои гарон марди кордида фирист,  
Ки шери шарза дарорад ба **ҳамми** каманд.

*(Саъдии Шерозӣ)*

Ба сабр аз корҳо берун равад банд,  
Шавад най шаккарӯ **шаккар** шавад қанд.

*(Бадриддини Ҳилолӣ)*

Рӯзе аз рӯзҳои фасли баҳор,  
Ки дили **баччагон** надошт қарор.  
Берун аз дехаи Ҳисор шудем,  
Чониби дашти лолазор шудем.

*Mирзо Турсунзода*

## 12. МОНАНДШАВИИ ОВОЗҲО

*Дар хотир доред:* дар чараёни нутқ ҳодисаи аз ягон ҷиҳат ё комилан монанд шудани овозҳои нутқ рӯй медиҳад, ки онро монандшавӣ мегӯянд.

Калимаҳои зерин ин тарз талафғуз мешаванд: *шамбе, замбӯр, замбар, чамбар, vale шанбе, занбӯр, занбар, чанбар* менависанд.

Вожаҳои **бадтар** ва **садто** ба шакли **баттар** ва **сатто** талафғуз мешаванд.

**46. Калимаҳои зеринро хонед ва бори дигар талафғуз кунед. Ҳангоми талафғуз чӣ ҳодиса ба шумо аён гашт? Тарзи навишти онҳоро шарҳ дода, имлояшонро дар ёд ниғаҳ доред.**

*Шанбе, занбӯр, занбар, чанбар, анбур, анбор, гунбад, ҷунбидан, дунба.*

**47. Калимаҳои ҳар ду сутунро хонед ва шарҳ дихед. Ба имлои онҳо таваҷҷуҳ кунед. Бо истифода аз калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.**

мазкур	асбоб
зудтар	машгул
китобча	афгон
бодпо	асосгузор
калидсоз	аспбандӣ

**48. Чистонро возеҳ ва бодиққат хонед ва ҷавобашро пайдо кунед. Ҳангоми қироат ба талафғузи калимаҳо таваҷҷуҳ намоеду ҳодисаҳои фонетикиро ошкор созед ва тавзех дихед.**

Чист он гунбаде, ки ў бедар,  
Андарун духтарон бувад яксар.  
Холи он духтарон агар пурсай,  
Хама хуниндиленду дар чодар?

(аз китоби «Чистонҳо»)

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро кунед:**

- Санъати ташбеҳро аз порча пайдо кунед.
- Зери мағҳуми «духтарон» чӣ дар назар дошта шудааст?
- Киҳо хуниндиленду ҷаро дар ҷодаранд?

**49. Ҳикояро бихонед ва мазмуни онро нақл кунед.**  
**Ҳангоми хондан қалимаҳоеро, ки дар онҳо ҳодисаҳои овой**  
**дучор мешаванд, муайян кунед ва шарҳ дихед. Чӣ натиҷа**  
**бардоштед? Хулосаатонро нависед.**

Дар замони Баҳроми Гӯр ҳакиме буд, ки дар фазлу ҳикмат ягона буд ва дар ҳунару дониш ангуштнамой. Ҷун борҳо аҳволи ў ба Баҳром гуфтанд, Баҳром ўро бихонд ва аз анвои улум имтиҳон кард. Ва ҷун дар ҳама ҷавоби савоб дод, Баҳром бо ҳуд гуфт: « Вазорат ба вай тафвиз қунам, аммо бош, мо ўро дар ҳиммату адаб биёзмоем».

Пас, ўро бо ҳуд дар ҳон нишонд ва ҳамкоса гардонид ва мурғе бирён карда, дар пеши вай ниҳод.

Ҳаким мурғро пора кард ва ба шараҳе тамом бихӯрд ва дигарро ҳамчунон ба кор бурд.

Баҳром гуфт: «Ин мард ҳиммат надорад, дар пеши ман мурғ ҷунин меҳӯрад, дар гайбати ман чӣ гуна ҳӯрад?!».

Пас, ўро ташриф дод ва бозгардонид ва бад-ин тарки адаб ва дунҳимматӣ аз вазорат маҳрум монд.

*Муҳаммад Авғӣ*

**Луғат:**

**ангуштнамо** – машҳур, шуҳратёфа

**анвоъ** – ҷамъи навъ, навъҳо

**улум** – ҷамъи илм, илмҳо

**тафвиз** – ба уҳдаи касе гузоштан, супурдан

**химмат** – ирода, азм, чаҳду кӯшиш

**шарах** – харисӣ, ҳирс

**ташриф додан** – чома бахшидан, бузург гардондан

**дунхимматӣ** – пастхимматӣ, фурӯмоягӣ

### **Ба саволҳо посух дихед:**

1. Ибораи ҷавоби савоб чӣ маъно дорад?
2. Магар одамро мехонанд? Шарҳ дихед. Ҷумлае тартиб дихед, ки дар он калимаи **хондан** истифода шуда бошад.
3. Ҳангоми талаффузи калимаи **хикмат** чӣ ҳодисаи забонӣ ҳис карда мешавад?

**50. Матиро хонед ва мазмуни онро муҳтасар нақл кунед.**  
Гӯед, ки аъзоҳои чида ба матн чӣ ҳусусияте бахшидаанд?  
Тарзи қироати ҷумлаҳои аъзои ҷидадорро шарҳ дихед. Боз кадом ҷашнҳои миллиро медонед? Номбар кунед.

Дар Суғд ҳеч як аз маросимҳои бисёри сугдиён бо чунин фароҳӣ, шукуҳ ва ҳуррамии тамоми ҳалқ ҷашн гирифта намешуд, чунон ки Наврӯз гирифта мешуд. Марду занҳо, бачаҳо либосҳои рангоронги идона пӯшида, ба сайри саҳроҳо, бого бӯстонҳо мебаромаданд ва ба шарафи вуруди тобистони файзбор таронаҳо меконданд, бозиҳои гуногун барпо менамуданд. Мехмондориҳо, эйёфатҳои ҳамдигарӣ авҷ мегирифтанд.

Ин ҷашн аз ҳама бошукуҳтару ҳуррамтар дар сайргоҳи беруни шаҳр баргузор мешуд: дар он созанда ва сарояндагон, ракқосон, шаъбадабозон издиҳоми ҳалқро дилхуш месоҳтанд. Ҷавонон гӯштингирӣ, ҷавгонбозӣ мекарданд, пойга метоҳтанд.

*Сотим Улугзода*

### **Луғат**

**вуруд** – доҳил шудан, расидан, омадан

**қавволон** – нотикон, ҳушгапон

**шаъбадабозон** – найрангбозон

**издиҳом** – анбуҳ, ҷамъият

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро қунед:**

1. **Ҳеч як** -ро бори дигар талаффуз карда, имлои онро дар ёд нигоҳ доред.
2. Боз дар кадом калимаҳо афтидану ҳамоҳанг шудани овозҳо мушоҳида мешаванд?
3. **Наврӯз** -ро аз ҷиҳати соҳт муайян созед.
4. **Гӯштингирӣ** боз чӣ тавр навишта мешавад?

### **13. ҶОИВАЗКУНИИ ОВОЗҲО**

*Дар хотир доред:* Ҷойивазкуни ҳодисаи овоист, ки ду овози ҳамсоя ҷои яқдигарро иваз мекунанд ва ин ба сода талаффуз кардан алоқаманд аст. Бо мурури замон баъзе аз онҳо ҷои навишти дурусти калимаҳоро танг мекунанд.

**51. Калимаҳоро хонед ва шарҳ дихед, ки дурусташ кадом буд ва холо дар кадом шакл истифода мешавад.**

қулф – қуфл  
кифт – китф  
сурфа – суфра  
маҳсӣ – масҳӣ  
авф – афв

**52. Гӯед, ки дар забони имрӯза ҳам ҷойивазкуни мавҷуд аст? Дар кадом навъи нутқ, ин ҳодиса рух медиҳад. Дар калимаҳои зерин ҷойивазкуни дидা мешавад ё не?**

Ҳалво, дарё, чумъа, ҷамъ.

**53. Калимаҳоеро ёбед, ки дар онҳо ҷойивазкунии овозҳо вучуд дошта бошад. Онҳоро нависед ва мухокима қунед.**

**54. Матнро бодикӯат ҳонед. Ҳикмати он дар чист? Ҳулосаатонро нависед. Калимаҳои ишорашуваро бори дигар талаффуз қунед ва матлабро шарҳ дихед.**

– Асли ҳама донишҳо ақласт. Ва ҳар ки **некбахту хушризқ** бошад, корҳои мушкил бар вай сахл гардад, душвор осон шавад ва ҳар кори номумкин ба ҳукми мусоидати **иқболу** баландии баҳт бар вай сахл гардад. Ва низ дар ҳосил шудани матлаб **вақт** таъсири зиёд дорад, чун вақти зарурӣ расад ва муҳлати лозима ба поён ояд, он мушкил осону муюссар шавад ва дар ҳадди имкон ояд.

*аз «Ҳаким Синдобод»*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Дар ҳусуси аҳамияти **ақл** мулоҳизаатонро гӯед.
2. **Вақт** барои ба даст омадани матлаб чӣ аҳамият дорад?
3. **Лозима ва лозимӣ** магар як чизанд? Бо истифодаи қалимаи **лозима** чумла тартиб дихед ва нависед.

**55. Матнро ҳонед ва гӯед, ки чӣ натиҷа бардоштед? Шумо низ аз матн илҳом гирифта, дар бораи ягон шаҳси машҳур лавҳаे тартиб дихед. Ҳангоми навиштан қӯшиш қунед, ки ба ғалат роҳ надихед.**

Таваллудгоҳи ин одам (Раҳими Қанд) дар деҳаи Фоиқи тумани Шофиркоми Бухоро буда, дар шаҳри Бухоро нашъунамо ва қасбу камол ёфта, мусиқиро омӯхтааст ва ўаз асбобҳои мусиқӣ танбӯр менавоҳт, аммо суруд намехонд. Ин одам табиатан бисёр бечора буда, аз молу ашёи дунё ҳам чизе надошт ва бисёр факирона зиндагӣ мекард. Ўз дар пешаи худ маҳорати бисёр баланд надошт ва ба болои ин монанди баъзе мусикичиёни он замон мачлисоро, суханвар, ширинкор ва хушомадгӯй ҳам набуд. Бинобар ин, ўро одамони сарватманд дар тӯйҳо ва меҳмондориҳои пуртантанаи худ даъват намекарданд. Азбаски ҳаридораш кам ва бозораш қасод буд, ҳар кас ўро барои базме даъват қунад, дар як шаб ба ду танга музд, ки баробари 30 тин аст, розӣ мешуд.

Азбаски нарҳи танбӯрнавозии ў назар ба навозанда ва ҳонандаи дигар хеле арzon буд, муллобачагон - талабагони

мадраса дар ичтимоона - дар базмҳои ҷамъиятӣ ва шабнишиниҳои худ бештар ҳамин одамро даъват карда мебурданд. Ман ҳам бо ин кас дар ҳамин гуна ичтимоонаҳо шинос шуда будам.

*Садриддин Айнӣ*

## 14. БАДАЛШАВИИ ОВОЗҲО

**Дар хотир доред:** Ҳодисаи ба ҳамдигар табдил шудани овозҳои таркиби як морфемаро бадалшавӣ мегӯянд. Ҳамаи бадалшавиҳо ба шароити гуногуни фонетикий алоқаманд аст. Бо мурури замон ба ҳодисаи мустақил табдил ёфта, аз рӯи анъана сурат мегирад.

Ду навъи бадалшавӣ: анъанавӣ ё таърихӣ ва бадалшавии зинда мавҷуд аст, ки онҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Бадалшавии таърихӣ дар ҳат ифода мешавад, аммо бадалшавии фонетикий аз ин ҳуқуқ маҳрум аст.

Хонед, бадалшавӣ садонокҳо ва ҳамсадоҳоро шарҳ дихед. Асосан ин ҳодиса дар асосҳои феълҳо мушоҳида мегардад.

бурд//бар, пухт//паз = у//а  
супурд//супорид, буд//бош = у//о  
шӯй//шуст, гӯй//гуфт = ў//ү  
ков//кофт, рӯб//рӯфт = в//ф  
кӯб//кӯфт, тоб//тофт = б//фт  
дор//дошт, гузор//гузошт = р//шт  
шӯй//шуст, чӯй//чуст = й//ст  
ҳоҳ//ҳост, ҷаҳ//ҷаст = х//ст

**56. Калимаҳои зерро хонед ва нависед. Ба талаффузи онҳо таваҷҷӯҳ намоед. Магар овозҳо бадал мешаванд? Агар чунин аст, шарҳ дихед.**

Иқтисод, вақт, нақша. мақсуд, тақсир, тақсим, тақдир, нақд, мазкур, себча.

**57. Калимаҳои ҳар ду сутунро нависед ва фарқи маъноии онхоро шарҳ дихед. Гӯед, ки тафовут ба чӣ вобаста аст? Чаро калимаҳо дар сутуни аввал якҷоя ва дар сутуни дуюм чудо навишта шудаанд?**

инсон	ин сон
чормағз	чор мағз
мардикор	марди кор
корсӯ	кор сӯ
номанавис	нома навис
ҳамин	ҳам ин
чунин	чун ин

**58. Байтҳоро хонед ва нависед. Онхоро шарҳ дихед. Ифодаҳои ишорашида аз ҷиҳати маъно фарқ доранд ё не? Тарзи дурусти навишти онхоро дар хотир нигаҳ доред.**

Гуфтам: давои дарди диламро хате навис,  
Гуфто: **давот** чун бинависам, **давот** нест.

*Камоли Ҳуҷандӣ*

Моҳазар нест ба бозор сивои **манту**,  
Гушна мондӣ, агар имрӯз ба ҷои **ман ту**.

*Савдо*

Чӣ нуқсон дорад ин мардум, ки **ин сон**,  
Надорад қадру қимат мисли **инсон**?

*Мирзо Турсынзода*

### **Лӯғат**

**моҳазар** – ҳозир ва мавҷуд  
**сиво** – гайр аз, ба гайр аз

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. Гушна боз ба чӣ шакл гуфта ва навишта мешавад?  
Кадом шакли он дуруст аст?
2. Чаро **чӣ** бо **ӣ** навишта шудааст, шарҳ дихед.
3. Калимаҳои **куфл**, **китф**, **суфра**, **масҳӣ** ва **афв** боз чӣ тавр талафғуз мешаванд? Чаро?

**59. Матиро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Гүед, ки дар он доир ба қадом фасли сол сухан меравад? Дар хусуси як лаҳзай фараҳбахши баҳор лавҳачае тартиб дихед.**

Медонед, ба осмони бекаъри лочвардии пуранвор дуру дароз ҷашм дӯхта хобидан ҳам нашъае доштааст. Ба қадом суйи он фазои нопайдоканор ҳоҳед, ба ҳамон сӯ назари худро равона карда, ором, боҳаловат меҳобед. Ҷизе садди назар шуда наметавонад. Дам ба дам мӯрчаякон ё гамбускаҳои ба сару рӯятон ҷаспида баромадаро афшонида, боз нигоҳ мекунед. Гӯё ба ҷуз баҳри паҳновари ҳавои нилгун чизеро намебинед. Бо вучуди ин, медонед, ки назари шумо ба сӯйи миллиардҳо дунёҳои дури номаълум ва пурасрор равона шудааст.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

**60. Порчаҳоро равшану возех хонед ва мавзӯи онҳоро муайян кунед. Дар ин порчаҳои шеър қадом ҳодисаҳои овой ба назар мерасанд?**

Таносоиву коҳилий дур кун,  
Бикӯшу зи ранчи танат сур кун.  
Ки андар ҷаҳон суд бе ранҷ нест,  
Ҳамонро, ки коҳил бувад, ганҷ нест.

\* \* \*

Гар аз коҳилон ёр ҳоҳӣ ба кор,  
Набоши ҷаҳонҷӯву мардумшумор.  
Дигар хештанро надорӣ бузург  
В-агар гоҳ ёбӣ, нагардӣ сутург.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**Лугат**

**коҳилий** – танбалӣ, сустӣ  
**сутург** – бузург, қавӣ

**61. Ҳикояро хонед ва нақл кунед. Ба талаффуз ва навишиги калимахое, ки ӯ, Ӯ доранд, дикқат дихед ва онхоро аз чиҳати соҳт муайян намоед. Дар қадом сарсатр лутфи сухан дида мешавад? Онро шарҳ дихед.**

Овардаанд, ки рӯзе Кисро хост, ки барнишинад ва атрофи мамлакатро тамошо кунад.

Рикобдор асп пеш кашид. Кисро худ болои асп овард, ногоҳ давол канда шуд ва Кисро бияфтод. Дарсоат бифармуд, то мирохурро сиёsat кунанд. Ӯро оварданд.

Рикобдор гуфт: «Подшоҳ як калима аз ман истимоъ фармояд, баъд аз он ҳар сиёsat, ки фармояд, раво бошад».

Кисро гуфт: «Чӣ мегӯйи?»

Гуфт: «Эй подшоҳ, ту подшоҳи одамиёнӣ ва аспи ту подшоҳи аспон. Даволи бечора тоқати кашиши ду подшоҳ кучо дорад?!»

Кисроро ин сухан бағоят хуш омад ва ӯро афв кард ва ташриф дод.

*Муҳаммад Авғӣ*

### **Луғат**

**рикобдор** – касе, ки рикоби подшоҳ (давлатманд) - ро гирифта, ӯро савор мекунад

**мирохур** – сардори саисон

**истимоъ** – шунидан, гӯш додан

**сиёsat кардан** – тарсондан, ҷазо додан, қатл кардан

**давол** – тасмаи ҷармин, миёнбанди рикоби асп

### **Ба саволҳо посух дихед:**

1. **Овардаанд** - ро боз чӣ тавр гуфтан мумкин?
2. **Истимоъ фармудан** чӣ маъно дорад?
3. **Кисроро ин сухан хуш омад** – ро маънидод кунед.

Ифодаи **хуш омад** чӣ гуфганӣ гап аст?

4. Бо лутф сухан гуфтан чӣ аҳамият дорад?

## 15. БАДАЛШАВИИ ОВОЗХО

*Дар хотир доред:* Бадалшавии овозҳо ду навъ мешавад: бадалшавии ҳамнишинӣ ва бадалшавии мавқей.

а) Бадалшавии ҳамнишинӣ дар натиҷаи мувофиқати фонемаҳои ҳамнишин ба вучуд меояд. Дар бадалшавӣ фонемаҳо аз рӯи чор аломат: кори садопардаҳо, узви овозсоз ё маҳрачи овозсозӣ, тарзи ташаккул ва вазъияти пардаҳаи ком сурат мегирад.

**62. Калимаҳои ҳар ду сутунро хонед. Шарҳ дихед, ки чаро чунин мешавад?**

мазкур (маскур)	зудтар (зуттар)
тазкира (таскира)	себча (сепча)
калидсоз (калитсоз)	китобча (китопча)

**63. Калимаҳоро аввал хонед ва пас аз дуруст муйян кардани дурусти имлояш нависед.**

аз сар (ассар)	об қатӣ (опқати)
аз пас ( аспас)	бод қатӣ (ботқати)
аз худ (асхуд)	қалид қати (калит қати)

**64. Ифодаҳои ҳар ду сутунро нависед ва фарқи онҳоро шарҳ дихед.**

боз кун (бос кун)	пас (паз) гирифт
бод кард (бот кард)	пеш (пеж) бурд
сад кас (сат кас)	хок (хог) гирифтан
чок (чог) дӯхтан	

**65. Мисолҳои ҳару ду сутунро хонед. Калимаҳоро бори дигар талаффуз кунед. Бадалшавии ҳамсадоҳоро вобаста ба мавқеъ шарҳ дихед.**

касб (касп)	иқтисод (иҳтисод)
кабуд (кабут)	вақт (ваҳт)

лагад (лагат)	нақша ( нахша)
санҷид (санҷит)	тақсим (таксим)
калид (калит)	нақд (нағд)
сабад (сабат)	мақсад (максуд)

## 16. МАТНИ ИМЛОИ (ДИКТАНТИ) САНЧИШ

### Таассуроти фаромӯшнашаванда

Чанд вақт боз ману дугонаам Мавҷуда мақсад доштем, ки ба тамошои нақби Дангара, ба шаҳраки навбунёди Себистон равем. Ин мақсади мо дирӯз амалӣ гашт. Ҳангоми ба назди нақб расидан дидем, ки одамони бисёре синаи кӯхи азимро сӯроҳ карда, барои оби Вахшро ба заминҳои ташналаби водии Дангара ҷорӣ намудан меҳнат мекунанд.

Амаки Мавҷуда Назирамак дар ин ҷо бетонрез шуда кор мекардааст. Ӯ ба мо роҳбаладӣ карда, аз оянда ва дирӯзи дехаи Себистон ҳикоя кард. Себистон пеш як дехаи назарногир буд. Дар он ҳамагӣ 30-40 хонавода истиқомат дошт. Мардуми деха, асосан, ба чорводорӣ машғул буданд. Имрӯз бошад, деха дар муддати кӯтоҳ ба шаҳрҷаи сераҳолӣ табдил ёфт. Шаҳрҷа номи кӯхи Себистонро гирифт, чунки дар доманаи он ҷой гирифтааст. Ба ин ҷо аз тамоми гӯшаю канорҳои Ватани бузургамон одамон омадаанд. Дар шаҳрак имрӯз намояндагони бисёр миллатҳо кор ва зиндагӣ мекунанд. Аз меҳнати онҳо Себистон торафт ободу зебо мешавад. Ҳоло дар ин ҷо хонаҳои ду-сеошёна, мактаби миёна, мағозаю ошҳона, клуб ва ғайра қомат рост кардаанд. Кӯчаҳо ҳама асфалтпӯшанд.

Аз нақли Назирамак дар Себистон бисёр чизҳоро донистем. Баъди аз назар гузаронидани нақб мо ба тамошои шаҳр баромадем. Тамошои нақби Дангара ва шаҳраки Себистон ба ману дугонаам таассуроти фаромӯшнашаванда боқӣ гузошт. (199 калима) аз «Машъал»

## **17-18. КОР БО МАТНИ САНАД (АКТ)**

### **66. Порчаро хонед ва хусусиятҳои санадро муайян кунед**

Санад (акт). Ҳучҷате, ки дар он ҳайати маҳсус таъиншуда ё шахси чудогонаи соҳибмансаб ягон воқеа ё далели ҳаёт ва фаъолияти идораҳо ё шаҳрвандонии чудогонаро тасдиқ мекунад, санад ном дорад.

Санадҳо дар натиҷаи санчиши идораҳо ё фаъолияти чудогонаи соҳибмансаб, дар вақти қабули соҳтмонҳои нав озмоиши маҳсулоти нав ва ихтироот, ҳангоми ба роҳбари нав супоридани корҳо ва молу мулки идора ё корхона, дар мавриди аз рӯйхат баровардани асбобу анҷомҳои вайрону корношоямгашта ва сарфшуда, аз байн бурдани ҳучҷатҳо, дар ҳолати ошкор шудани камбудӣ ё нуқсони маводи гаронбаҳо, хини муқаррар соҳтани далелҳои вайронқунии қарорҳои ҳукумат ва қонунҳо ва гайра тартиб дода мешаванд.

Тартиби навиштани санадҳо ва мазмуни онҳо ба мазмун ва ҳолатҳои он далелу ҳодисаҳое, ки дар ин ҳучҷат равшан карда мешаванд, вобаста аст.

Дар санад на танҳо фаъолияти муассиса сабт мегардад, балки ҳангоми зарурат ҳулосаю пешниҳодот низ зикр мейёбад. Ҳайат баъди таҳия муассисаи манфиатдорро бо мазмуни санад ошно месозад.

Ҳамаи санадҳо (актҳо) бояд қисмҳои асосии онро фаро бигирад. Ҷузъҳои асосии санад инҳоанд:

- 1) номи санад;
- 2) чойи (маҳалли) таҳияи санад;
- 3) таърихи таҳияи санад;
- 4) вазифа, ному насаби таҳияқунандай санад;
- 5) матни санад;
- 6) пешниҳодот (дар мавриди зарурат);
- 7) имзои раиси ҳайат ва аъзоёни он.

Дар баъзе санадҳо гоҳо ададу миқдори саҳифаҳо зикр мегарданд. Вожаи «санад» дар байни сатр ҷой дода шуда,

поёнтар аз тарафи чап сана ва аз тарафи рост маҳалли тартиб додан зикр мегардад.

Аз тарафи чап ному вазифаҳои имзокунандагон санад ва аз тарафи рост ному насаб меояд. Санад аз рӯйи зарурат дар чанд нусха тартиб дода мешавад ва зикр мешавад, ки чанд нусха таҳия шудааст.

Баъзан ба чойи санад вожаҳои **акт, таъйиднома** ва гайраҳо истифода мешаванд. Таҳигарони истилоҳот санадро мувофиқтар ҳисобиданд.

#### **Савол ва супориши:**

1. Санад кай таҳия карда мешавад?
2. Тартиби ҷузъҳои санадро номбар кунед.
3. Ба чойи «санад» боз қадом қалимаҳо истифода мешаванд?
4. Шумо қадоме аз вожаҳоро (таъйиднома ё санад) муносиб медонед?

**67. Санадҳои зеринро хонед ва аниқ созед, ки онҳо дар қадом мавзӯъҳо навишта шудаанд? Ба ин монанд санадҳо тартиб дихед:**

#### **Санад**

аз «30» январи соли 2017

н. Рашт

Мо, имзокунандагон, кормандони муассисаи таҳсилоти умумии № 00 н.Рашт дар ҳайати зерин: мудири ҳочагӣ А.Файратов, омӯзгори фанни «Математика» F.Шоев ва аловмон Р.Тешаев санади мазкурро таҳия кардем дар ин ҳусус, ки, ҳақиқатан, дар моҳи феврали соли 2016 ба миқдори 4,0 тонна ангишт ва 0,6 тонна ҳезум сарф карда шудааст.

Санад дар ду нусха тартиб дода шуд.

Мудири ҳочагӣ

А.Файратов

Омӯзгори фанни математика

F.Шоев

Аловмон

Р.Тошев

## **Санади**

бозрасии хазинаи китобхонаи бачагонаи шаҳри Хучанд аз  
«26» январи соли 2016 ш. Хучанд

Дар асоси фармоиши мудири китобхона, ки таҳти № 35 ба таърихи 25 январи соли 2011 ба тавсиф расидааст, комиссия иборат аз раис-сармуҳосиб Ҳакими Азиз ва аъзомуҳосибот Саодат Салимова ва Зебӣ Қаландарова хазинаи китобхонаи бачагонаи ш.Хучандро бозрасӣ намуд. Баррасӣ дар ҳузури хазинадори китобхона Мадина Дилшодова гузаронида шуд.

Дар натиҷаи баррасӣ маълум гардид:

- 1) бақияи маблағи нақд дар хазина 45 сомонӣ мебошад;
- 2) бақияи маблағ тибқи дафтари ҳисоби хазина 45 сомонӣ мебошад.

Тартиби пур кардани дафтари ҳисоби хазина ва нигаҳдории маблағи нақд мутобиқи муқаррароти (Низомномаи) идораи амалқунандай хазинаи муассисаи давлатӣ, кооперативӣ (таовунӣ) ва ҷамъиятист.

Комиссияи баррасии хазина:

Раиси комиссия	Ҳ. Азиз
Аъзои комиссия	С. Салимов
Муҳосиб	З. Қаландарова
Хазинадор	М. Дилшодова

## **Санад**

аз «5» январи соли 2016

ш. Ҳисор

Мо, имзокунандагони зер, дар ҳайати И. Калонов - мудири ҳочагии муассисаи таҳсилоти умумии № 42 н.Ҳисор, К. Шарифзода. Қ. Ҳалимов ва М. Раҷабов – омӯзгорони муассисаи таҳсилоти умумии мазкур ин санадро таҳия кардем.

Мо тасдиқ мекунем, ки 25 поя мизи талабагӣ шикастааст ва истифода кардани онҳо гайриимкон аст.

Санад дар ду нусха таҳия шудааст.

Мудири хочагии мактаб	имзо	И. Калонов
Омӯзгорони мактаб	имзо	К. Ҳалимов
	имзо	М. Раҷабов

**68. Санадхоро хонед ва маҳсусиятҳои онҳоро шарҳ дихед. Гӯед, ки қадом истиллоҳои расмии коргузорӣ дар санадҳои мазкур истифода шудаанд. Аломатҳои китобати дар санадҳо истифодашударо маънидод кунед.**

### Санад

аз «6» июни соли 2016 ш. Душанбе

Ин санадро нозири шуъбаи маориф Саиди Ҳалим ва директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 48 Карим Раҳим таҳия намуданд.

Мо шоҳидӣ медиҳем, ки намояндай муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии номбурда 165 дона шаҳодатнома аз шуъбаи маориф гирифт.

Ин шаҳодатномаҳо аз шумораи 0: ... то шумораи ... мебошад. Санад дар ду нусха таҳия шудааст. Нусхай аввал дар муассисаи таҳсилоти умумии зикршуда ва нусхай дуюм дар дasti директори мактаб аст.

Нозири шуъбаи маориф	имзо	С. Ҳалим
Директори мактаби № 48	имзо	К. Раҳим

### Санад

аз «25» майи соли 2006 ш. Душанбе

Мо, дар зер имзокунандагон, роҳбари синфи 7 «А» Б.Зокирова ва аъзои комитети хонандагон: Даминова Ш., Алибахшова Н., Каримов Т., Раҳматова Т. тартиб додем ин санадро дар ин хусус, ки китобҳои дарсии «Забони модарӣ» ва «Забони англисӣ»-е, ки аз тарафи китобхонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии № 00 ш.Душанбе ба хонандаи

синфи 7 «А» Одили Олим шудааст, дар натиҷаи мӯомилаи нодуруст варақҳояш ҷудо гаштаанд ва истифодаи онҳо дар соли оянда номумкин аст.

Тартибидиҳандагони санад ин ҳолатро ба назар гирифта, аз Одили Олим ба тариқи ҷарима арзиши китобро рӯёнидаанд ва маблағ барои ҷуброн ба ҳисоби давлат гузаронида шуд.

Дар соли оянда барои истифода ношоям будани китобҳои зикршударо бо имзоҳои худ тасдиқ мекунем.

Роҳбари синфи 7 А	имзо	М.Диловарова
Аъзоёни комиссияи		
хонандагон:	имзо	Ш.Даминов
	имзо	Н.Алибахшова
	имзо	Т.Раҳматова

**69. Матни санадро хонед ва нависед. Мавзӯи онро шарҳ дихед. Оид ба масъалаи дигаре санад таҳия кунед. Гӯед, ки қадом аломатҳои китобат дар санадҳо бештар истифода мешаванд.**

#### **Санади**

қабул кардан супоридани ҳучҷатҳо ва молу мулк  
аз «30» июни соли 1996

ш. Душанбе

Собиқ мудири ҳочагии Донишкадаи такмили ихтисоси ш.Душанбе Р.Бобоҷонов, аз як тараф, ва мудири ҳочагии навтаъйиншудаи донишкадаи мазкур Б.Аҳмадов, аз тарафи дигар, бо иштироки раиси иттифоқи қасаба М.Валиев дар асоси фармоиши директори донишкада Р.Абдуллоев аз 28 июни соли 1995 ҳамин санадро дар ин бора тартиб додем:

1. Собиқ мудири ҳочагӣ ведомостҳои молу мулки донишкадаро бо №№ 1,2,3 ва 4 аз 25 июни соли 1990 супорид ва мудири ҳочагии нав қабул кард.

2. Забонҳати доир ба рӯйхати молу мулкро аз 23 июни соли ҷорӣ ба маблағи 100.200 (сад ҳазору дусад) сомонӣ,

ки ба мактаби № 00 ш.Душанбе дода шудааст, супорид ва қабул карда шуд.

3. Даҳ бастаи компьютеру принтерро, ки дар донишкада буд, мувофиқи рӯйхати иловагӣ супорид ва қабул карда шуд.

Санад дар се нусха тартиб дода шуд.

Раиси иттифоқи

касабаи донишкада

имзо

М. Валиев

Хуччатҳо ва молу

мулкро супоридам

имзо

Р. Бобоҷонов

Хуччатҳо ва молу

мулкро қабул кардам

имзо

Ф. Аҳмадов

## V. ҲАРФИ САКТА ( Ъ ) ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

### 19. МАВҶЕӢ ВА ҶОЙИ ҲАРФИ САКТА ДАР КАЛИМАҲО

**Дар хотир доред:** Ҳарфи сакта Ъ дар байн ва анҷоми иқтибосҳои арабӣ ба ҷои айн ва ҳамза навишта мешавад: аъло, баъзе, ҷамъ, мавзӯъ, навъ, масъул, масъала.

Ҳарфи ъ дар байни ду садонок ба истиснои калимаҳои *фаъол, таъин навишта намешавад: маориф, таом, мавзӯи баҳс, тулӯи офтоб.*

**70. Матиро бодиққат хонед ва гӯед, ки дар он чӣ тасвир шудааст? Кадом ифодаҳои матн писанд омад? Ба имлои калимаҳое, ки ҳарфи сакта доранд, таваҷҷуҳ карда, онҳоро шарҳ дихед.**

... Ҳавливу хона аз шуълаи шамъу ҷароғу қандил монанди рӯз равшан ва музайян буд. Дар шоҳаҳои дараҳтон қафасҳои булбулу қумрӣ оvezon ва он парандагон аз шуълаи шамъ ва атру райҳон ба завқ даромада, гулгула ва шӯр

барпо карда буданд. Ба даруни хона даромада дидам, ки фаршу палосҳои бисёр аъло паҳн карда шуда, дастархонҳои атлас ва заррин қашида... Дар шамъдонҳо шамъҳои кофурӣ месӯҳт. Навозандагони хушсими ва хушнавоз ба ҷойи худ нишаста, соқиёни маъқул ба по истода, пешхизматони хушлибос аз ҳама ҷо боҳабар ва хушёр...

аз «Чор дарвеш»

### Лугат

**музайян** – зебу зинат додашуда, ороста

**кофурӣ** – сафед, сафедранг

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Ҷиро қандил мегӯянд? Боз қадом қалима ба ин маъний истифода мешавад?
2. Қалимаҳои **шуъла, шамъ, аъло** ва **маъқул** - ро шарҳ дихед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.
3. Маҳаллеро тақлидан ба матн ҳаттӣ тасвир қунед.

**71. Матиро ҳонед ва гӯед, ки ба моҳияти он сарфаҳм рафтед? Шумо ин масъаларо дар амали худ ва дигарон мушоҳида кардаед? Бо қалимаҳои *аъмол* ва *афъол* ҷумлаҳо тартиб дихед.**

... Агар одамий дар вичдони худ мулоҳиза қунад, пай ба ҳидояту залолат ва саодату шақовати худ мебарад. Агар аъмоли ҳасанааш голиб бошад, саид аст ва агар афъоли саййнааш голиб ояд, шақӣ аст. Ва агар тоату гуноҳ баробар дорад, ба андозаи ҳар қадом гирифторӣ ва маҳлас бошад. Ва чун як навъ ихтиёри ҷузвӣ ба даст дорад, кӯшиш қунад, то савоб бар гуноҳ роҷеҳ ояд. Ва чун дарёбад. ки имрӯз гуноҳаш бар тоат ғалаба дорад, алалфавр ба тавбаву инобат тадорук қунад ва ба оби ҷашм сиёҳӣ аз ҷаридаи аъмоли худ бишӯяд, то умеди начот бувад...

*Аҳмади Донии*

## Лугат

**хидоят** – роҳнамой  
**хасана** – зебо, хуб  
**залолат** – беэътиборӣ, нописандӣ, хорӣ  
**саид** – хушбахт, некбахт  
**саййна** – миёна  
**шақоват** – бадбаҳтӣ, сахтӣ  
**шакӣ** – бадбаҳт  
**аъмол** – ҷамъи амал  
**роҷеҳ** – беҳтар, авло

**72. Матиро хонед ва мазмуни онро муҳтасар нақл қунед.**  
Шумо дар таътил ба чӣ кор машғул мешавед? Нақле нависед.

Рӯзҳои **таътил** дар он ҷо (ҳуҷраи Абдуҳалиммаҳдум) маҷлиси адабӣ ва сурудхонӣ зинатбахши давраи дӯстон, монанди «гули сари сабади» бӯston Муҳаммадсиддики Ҳайрат буд. Дар сухбатҳои адабӣ **шеърҳои классикҳои тоҷик** хонда, муҳокима карда мешуданд, **баъзе** шеърҳои шоирони замон низ таҳлил ва танқид меёфтанд.

Дар маҷлисҳои суруд ғазалҳонҳои доимию он ҷо Қорӣ Нурулло буда, баъзан Мулло Ҳомиди савтии гиждувонӣ ва Зайниддинҳоҳа ҳам иштирок мекарданд. Баъзе шабҳои таътил дар ҳамон ҷо гун шуда базм ҳам мерафтем, ки дар он базмгардиҳо ғоҳо Ҳайрат ҳам иштирок мекард.

Чунончи, ў шабе бо мо базм рафта, дар бозгашти он базм базмкобӣ, базмёбӣ ва базмтамошоқунии моро дар **қитъае** тасвир карда буд ...

*Саదриддин Айнӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Ифодаҳои зинатбахши давраву гули **сари сабад** чӣ маъно доранд?
2. Нависанда **шоирони замон** гуфта кихоро дар назар дорад?
3. **Маҷлисҳои суруд** ба қадом маъно омадааст?

**4. Базмкобай** – ро аз чиҳати соҳт муайян кунед ва сабаби якъо навишта шудани онро шарҳ дихсд.

**73. Чистонро бодикқат хонда, чавобашро ёбед ва нависед.**  
Муайян кунед, ки **Чаъфар ба чанд маъно омадааст** ва онро дар илми забон чӣ меноманд. **Чистонро** аз ёд кунед.

Чаъфаре дидам, ки бар чаъфар нишаст,  
Чаъфарӣ мөхӯрду аз Чаъфар гузашт.

**74. Қитъаро ифоданок хонда, мазмунашро аввал нақл кунед ва баъд нависед.**

Дар шеър се тан паямбаронанд,  
Ҳарчанд ки «ло набия баъдӣ»,  
Авсофу қасидаву ғазалро  
Фирдавсию Анварию Саъдӣ.

**Ба савол ҷавоб дода, супоришро иҷро кунед:**

1. Агар аз калимаи **баъдӣ** ҳарфи сактаро (ъ) ихтисор кунем, чӣ ҳодиса рух медиҳад?
2. **Авсоф** чӣ маъно дорад? Калимаҳои ҳаммаънояшро ёбед.

## 20. Вазифаи ҳарфи сакта

*Дар хотир доред:* Ҳарфи сакта ду вазифа дорад: 1) ҳамсадои ҳалқиро ифода мекунад- аъло, маъно, шеър, баъд. 2) барои чудо кардани ҳичоҳо: инъом, баръакс хидмат мекунад.

**75. Порчаро возеху равшан хонед ва онро маънидод кунед.**  
Вазифаи ҳарфи сактаро (ъ) дар калимаҳои ишорашуда шарҳ дихед. Аз мисраи дуюм чиро дарк кардед?

...Гарчи **табъи Рӯдакӣ** шеъри закӣ эҷод кард,  
Офарин бар табъи Айнӣ, Рӯдакӣ эҷод кард.  
Гар ба дунё рафт Сино чун табиби иллате.  
Кард ўро ҳиммати Айнӣ табиби миллате...

*Бозор Собир*

**76. Матиро хонед ва гӯед, ки барои шеъри хуб эчод кардан чӣ бояд кард? Ин муколама магар «Машварат идроку хушёри дихад»-ро ба хотир намеорад? Калимаҳои *rӯшон* ва *Rӯшон* -ро аз назари маъно ва имло шарҳ дихед.**

Равшани борад зи рӯшон насли рахшонро бубин,  
Лолаҳои навраси Хоруғу Рӯшонро бубин.  
Гар надидӣ гавҳари рақсону лаъли нағмаҳон,  
Ғунчаҳои санъати қӯҳи Бадаҳшонро бубин...

Шеърро то охир хонда, устод беихтиёр гуфт:

- Фикратро фаҳмиданиям?
- Шеъри хубе, - ҷавоб додам ман.
- Ту аз рӯйи ҳурмат гуфта истодай. Лекин ман меҳоҳам, ки нуқсони шеърамро, ки ман онро дида натавонистам, ба ман гӯйй!
- Шумо устоди сухан ҳастед.
- Не, ҷонам, то даме ки зиндаам, шогирдам. Он тарафашро хонандагон ва қадршиносони назм муайян мекунанд. Ҳайрон нашав, ман шогирдам, хонандагон ва дӯстонам устодони ман ҳастанд. Аксари ғазалҳои нави ҳудро пеш аз интишор барои маслиҳат одатан ба устод Айнӣ мефиристонам ва аз рӯйи маслиҳатҳои ў, агар лозим шавад, ислоҳ мекунам. Ба шумо, ҷавонҳо, ҳам маслиҳат ҳамин аст, ки шогирди якдигар бошед.

*Мирсаид Миршакар*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Оё медонед, ки муаллифи порчаи шеър ва мусоҳиби Миршакар кист?
2. **То даме ки зиндаам** –ро шарҳ дихед.
3. Дар калимаи **шеърро** магар ҳамсадо ташдид ёфтааст?
4. **Назм** аз **набз** чӣ фарқ дорад?
5. Навиштаи ҳудро аз назари дӯston гузаронидан чӣ фоида дорад? Андешаи шумо?

**77. Хонед ва имлои ҳарфи сакта (ъ)-ро шарҳ дихед. Доир ба ҳар банди калимаҳо хулосаҳоятонро ҷамъбаст қунед.**

- |  |   |
|--|---|
| а) навъ-нав  | б) инъикос  |
| аъло-ало   | баръакс   |
| баъд- бад  | инъом   |
| шеър-шер   | Масъуд  |
| в) мисраъ- мисраи шеър<br>мавзӯй-мавзӯи нав<br>Восеъ- Восеи қаҳрамон | г) мисраъ-мисраъҳои шеър<br>рафъ-рафъи душворӣ<br>шамъ - шамъҳо<br>шамъ-шамъу парвона |

**78. Пандро возех хонед ва онро маънидод қунед. Вазифаи ҳарфи сактаро дар калимаҳои ишорашуда шарҳ дихед.**

Он чӣ пурмагз аст, чун мушк аст пок  
В-он чи пӯсидаст, набвад гайри хок.  
Он чи **бомаънист**, худ пайдо шавад  
В-он чи **бемаънист**, худ расво шавад.  
Рав, ба **маънӣ** кӯш, эй суратпараст,  
З-он ки маънӣ бар тани сурат пар аст.

*Ҷалолуддини Румӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Пурмагз чӣ тавр сохта шудааст? Шарҳ дихед.
2. Суратпараст аз сурат пар аст чӣ фарқ дорад?
3. Чаро ин тавр шуд: **мисраъ – мисраи шеър, мавзӯй – мавзӯи нав**
4. **Мамнуъ, лаъл, даъво, дафъ, дафъа** – ро талаффуз қунед ва бо истифодаи онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.

**79. Дар мавзӯи «Таассуроти ман аз сафар» иншо нависед.**

## **VI. ИМЛОИ ИСМ ВА СИФАТ**

### **21. Номҳои одамон, номҳои географӣ, номҳои маҷаллаҳо.... Ихтисораҳо ва имлои онҳо**

**80. Дар хотир доред:** Ному насаб, лақаби ҳайвонот, номи шахсони дар масал, афсонаю драмаҳо (песаҳо) фаъолияткунанда, номҳои географӣ ва кишварҳо, номҳои астрономӣ (нучумӣ), номҳои давраю ҳодисаҳои таъриҳӣ, номҳои идҳо, ҳаракатҳои ҳалқӣ ва ҷашнҳои таъриҳӣ, номҳои ба дин марбут (Аллоҳ, Ҳудо.....), номҳои ташкилот, муассиса, ширкатҳои ватанию ҳориҷӣ, номи ёдгориҳои таъриҳӣ, асарҳои санъат, номи вазифаю унвонҳо, номи ордену медалҳо, асарҳои бадеию воситаҳои ахбори умум, ихтизорҳо бо ҳарфи қалон навишта мешаванд. Ҳангоми шубҳа кардан дар навишти ин ё он ном ба фарҳангномаҳо, баҳусус ба «Фарҳанги имлои забони тоҷикӣ», муроҷиат кунед.

**81. Матнро бодикқат хонед ва гӯед, ки он ба қадом услуби забон ҳос аст? Ба тарзи мухокима диққат дода, исмҳои ҳосро ёфта нависед ва имлои онҳоро шарҳ дихед.**

Ҷиззах (Дизак) аз ҷумлаи номҳои қадимаи тоҷикист. Дар ин бора сайёҳ ва ҷуғрофидони асримиёнагии араб Ёкути Ҳамавӣ дар «Муъчам-ул-булдон» ном асараш навиштааст: «Дизах аз шаҳрҳои Уперусана (Уструшон - Ӯротеппаи ҳозира) буда, Абдулазиз ибни Муҳаммад ад - Дизахӣ дар шаҳри мазкур зиндагӣ кардааст».

Бино ба маълумоти сарҷашмаҳои боварибахш номи қадимаи Ҷиззах дар асл Дизак аст, ки бо мурури замон Ҷиззах шудааст. **Дизак** қалимаи сугдӣ буда, аз ҷузъҳои диз ва **ак** шакл гирифтааст.

Қалимаи диз дар лугатҳо ба маънои **қалъа, истехком, ҳисор, курғон** маънидод шудааст. **Дизакро** имрӯз қалимаҳои **қалъача ва қурғонча** иваз кардаанд.

Калимаи **диз** дар осори саромадони адабиёти точику форс серистеъмол аст. Чунон ки Фахрии Гургонӣ дар достони «Вис ва Ромин» гӯяд:

Кашон аз **диз** ба лашкаргоҳ бурдаш,  
Ба наздикуну чондорон супурдаш.

Муаллифи «Чомеъ-ут-таворих» навиштааст: «Ӯ бозгашт ва бар ҳар дизе лашкаре фиристод, мутеъ шуданд ва дизҳо ба вай таслим карданд».

Калимаи **диз** дар «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ бештар дар шакли **диж** вомехӯрад:

Зи дарвозаи диж яке тан бурун  
Наёмад, ҳам эдун нарафт андарун.

Ҳамчунин **диз** ва **диж** дар калимаҳои **дизбон**, **дижбон**, **дидбон**, **диздор**, **диждор** ва номи шаҳри Қундуз (Кухандизи Афғонистон), Ҳондиз, Савордиз, Дизгирд, Дизах, Дизбод, Шоҳиндиж, Хуррамдиж, Пахлавондиж барин номҳои шаҳру қалъа ва истеҳкомҳои кӯҳии Эрон нақши худро гузоштааст...

*аз «Илм ва ҳаёт»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:**

1. Пас аз қироату маънидоди матн ба чӣ хулоса омадед?
2. Агар шарҳи номи маҳалла ё ҷоеро донед ва ё шунида бошед, нависед.
3. Навиштани қадоме аз исмҳои хос бароятон мушкил менамояд ва ҷаро?
4. Ҷаро номи кишварҳо, асарҳо, ҷойҳои таърихӣ бо ҳарфи қалон навишта мешаванд?

**82. Матнро ҳонед ва гӯед, ки қадом ҷиҳати он бароятон писанд омад? Мазмуни матнро муҳтасар нависед ва номҳои дар он бударо пурра истифода қунед.**

Дар Бухорои амирӣ ҳамаи косибон ва пешаварон ҷамъият доштанд: аҳли ҳар пеша ба ҷамъияте, ки ба пешаи ҳудаш дахлдор аст, дохил ҳисоб мейфт. Аммо барои ба ҷамъият дохил шудан ариза додан ё ҳақ додан барин шартҳо набуда, модом ки ў (масалан) бофандагон аст, аъзои ҷамъияти бофандагон ё кафшдӯз аст, аъзои ҷамъияти пойафзолдӯзон ба шумор мерафт.

Аҳли ҳар пеша бо талқини рӯҳониён яке аз одамони таъриҳӣ ё афсонавӣ-диниро ба ҳуд «пир» (роҳбар) қарор додаанд. Ҷунончи, пири бофандаго Имоми Аъзам аст, пири пойафзолдӯzon - Бобои Порадӯзи Бухороист, ки дар замони ҳуд кӯҳнадӯзӣ карда будааст, пири машкоб Аббос (амаки пайғамбар) аст, ки дар воқеаи Карбало ба гурӯҳи Имом Ҳусайн аз дарёи Фурӯт бо машк об қашонда будааст, пири оҳангарон Довуд пайғамбар аст, ки ў дар замони ҳуд гӯё зирҳсозӣ карда будааст, пири саисон - Қанбар аст, ки саиси Алӣ (ёри ҷоруми пайғамбар) будааст ва монанди инҳо.

Рӯҳониён барои пешравии ҳар пеша қоидаю қонуне навишта, номи онро «Рисола» мондаанд. Дар рисола дуоҳое навиштаанд, ки пешавар дар сар кардани кор, дар рафти кор, дар мавридиҳои муайян ва дар тамомияти кор бояд он дуоҳоро хонад. Муносибати пешаварон бо бобо (ё оқсаққолон), бо устодони ҳуд ва бо соҳибкор низ дар он рисолаҳо таъин карда шудааст.

*Садриддии Айнӣ*

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. **Пеша** чӣ маъно дорад, бо муродифҳояш шарҳ дихед.
2. Калимаи **кафшдӯз** –ро аз ҷиҳати соҳт маънидод қунед.
3. Чунин амалро шунида ва дидаед? Агар маълумоти саҳех доред, дар бораи он нақле нависед.

## **22. ИМЛОИ СУЛОЛАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА АСАРҲОИ ИЛМИЮ БАДЕЙ**

**88. Порчаро хонед ва хулосаатонро гӯед. Шакли дурусти навишти исмҳои ишора шударо дар хотир нигаҳ доред.**

... Эшони Олимхоча ҳангоми убур (гузаштан) ба сари дӯкони қассобе дунбай бузурги гӯсфандро овехта диданд. Назрӣ ном одами худро фармуданд, ки дунбай мазкурро байъ (нарҳ) карда гирад. Баъдамо ки ба мақарр (хона)- и худ омаданд, Назрӣ холӣ омад, дунба ҳамроҳи худ надошт. Сабаб пурсиданд. Гуфт:

- Бинобар гармии ҳаво мутааффин (бадбӯ) гашта, ба ҳадде ки роиҳааш (бӯяш) димоги одамиро мешӯронад.

Ҳамин ки ин сухан аз даҳони Назрӣ баромад, эшони Олимхоча бинӣ ва даҳон ба остин маҳкам гирифта, фарёду фиғон мекарданд, ки «пах-паҳ, бадбӯ буда, магзи сарамро шӯронид».

*Садри Зиё*

**89. Матнро хонед ва мазмунашро накл кунед. Агар тарзи таҳияи ягон ашёро донед, иншое нависед ва фикратонро баён кунед.**

Кашфи шиша яке аз комёбихои барҷастаи инсон аст...

Дар асрҳои У-УШ дар Самарқанд, Марв, Тирмиз, Хучанд, Панҷакент, Варахша ва бисёр шаҳрҳои дигар устохонаҳои шишагудозӣ мавҷуд буданд, ки дар онҳо устоҳои гулдаст зарфу дигар асбобҳои рӯзгор месоҳтанд. Муарриҳони хитой зикр кардаанд, ки устоҳои Осиёи Миёна дар соли 424 замони мо ба Чин сафар карда, бо санъати шишагарии худ аҳли дарбори Хоқонро ба ҳайрат гузоштаанд. Онҳо қариб 100 нафар хитоиро шишагудозӣ омӯхтаанд, ки солҳои 713-755 аз Тоҳаристон (ҷануби Тоҷикистон) якчанд маротиба ба Хитой шишаҳои сурҳи зумуррадрангро тухфа бурдаанд.

Куллаи баланди шишагарии тоҷик ба асрҳои IX-XII

рост меояд. Дар ин давра сарзамнни точикон ба маркази калони шишагарӣ табдил ёфт. Олимони бузурги форсус точик Закариёи Розӣ ва Абурайҳони Берунӣ аввалин бор шиша ва хосиятҳои онро таҳқиқ кардаанд. Истилои муғул ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҳалқи точик зарбай ҳалокатовар зад, дар натиҷа санъати бисёррасраи точикон -шишагарӣ рӯ ба таназзул ниҳод...

аз «*Илм ва ҳаёт*»

## 23. ИМЛОИ ИСМҲОИ МУРАККАБ

**Дар хотир доред:** а) ҳамаи қолабҳои исмҳои мураккаб: гулдаста, садбарг, падарарӯс, сарфармондех, китобхона, хештаншинос ва ғ.

б) исмҳое, ки дар қолаби исм+асосҳои замони ҳозираи феъл ва пасвандҳои - Ӣ,-ак сохта шудаанд: дастгирӣ, роҳсозӣ, навсозӣ, оташгирак, обкашак ва ғ.

в) исмҳои мураккабе, ки аз шумораву исм бо пасванди **-а (я)** сохта шудаанд: себарга, чоркунча, чоргӯша, дуоба, сепоя ва ғ.

г) исмҳои мураккабе, ки ба воситаи миёнвандҳои – у - ва-о- сохта шудаанд: гуфтугӯ, рафтуомад, даводав, обутоб, хезохез, гирогир ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.

**83. Тамсилро ҳонда, матлабро дақиқ муайян кунед. Забони матн бароятон фахмо ё не? Барои ба ҳақиқати чунин матнҳо сарфаҳм рафтан чӣ бояд кард?**

Биное ва нобиное дар роҳ рафиқи сафар буданд. Шаби сармо буд. Вақти саворӣ **тозиёнаи** нобино гум шуда, ба ҳар тараф даст меандоҳт. Море аз бурудат сард шуда буд, ба дасташ даромад, ба ҳар ду даст онро мисос карда бо худ мегуфт:

– «Агар тозиёнаи **кухнаи** афсурда гум кардам, инак тозиёнаи **ҳарирӣ нағис** Худованди таоло ба ман расонид, илло ки он даста надошта. Ва чун ба манзил расам, таъмираш

кунам ва ба даҳ дирам бифурӯшам».

Ва чун рӯз равшан шуд, бино дид, ки море сиёхи афъӣ ва сардшуда ба дasti рафиқ аст. Фарёд баровард, ки «хон, туро чӣ расида, ки афъии чоншикор ба даст гирифтай?! Ҳамин замон аз ҳарорати дasti ту ё ҳаво зинда шуда дамор аз рӯзгорат барорад ва ба дорулбаворат расонад!» Нобино мегуфт: «Ман шаб тозиёна гум кардаам ва ин тозиёнаи **шоҳонаро** оғаридгор ба ман расонида, ту онро дидан натавонӣ! Мехоҳӣ, ки ман бияндозам, ту бардорӣ?!»

Ҳарчанд рафиқ ба савганд бим дод, ки бар ботил рафтай, нобино намешунид, то ҳаво гарм шуд. **Афъӣ** зинда шуда, бар дasti нобино печид ва чунонаш газид, ки аз **асб** сарнагун ба ҷаҳаннам рафт.

*Аҳмади Дониш*

### **Луғат**

**бурудат** – сардӣ, хунуқӣ

**дамор** – ҳалок, несгу нобуд

**миссос кардан** – молидан, бо даст судан

**дорулбавор** – дӯзах, ҷаҳаннам

**бим дод** – тарсу ҳарос додан

**афсурда** – андуҳгин, ғамнок

**ҷаҳаннам** – дӯзах

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Ҷумлаи **Мехоҳӣ**, ки ман бияндозам, ту бардорӣ қадом хислати нобиноро баён месозад?

2. Калимаҳои ишорашуваро аз назари имло шарҳ дихед ва имлояшонро дар хотир нигаҳ доред.

3. Дар ифодай **море сиёхи афъӣ** чиро мушоҳида кардед?

4. **Нобино** исм аст ва ё сифат?

5. Имлои исмҳои бо ҳамсадоҳои ҳ ва й **анҷомёфтаро** шарҳ дихед.

**84. Исмҳоро ҳонед ва роҳҳои соҳта шудани исмҳои мураккабро шарҳ дихед. Интихобан бо чанд калима ҷумлаҳо**

**созед. Имлояшонро дар хотир гиред.**

1. Соҳибхона, сартарошхона, дутор, чавонзан, точикдухтар, ширбириңч.
2. Хонашинй, алафдаравй, дастпӯшак, бодбарак, селраҳа, азназаргузаронй, банақшагирий.
3. Давутоз, пурсуков, равуой, ковоков, гирогир.
4. Сарукор, тирукамон, обуранг, сарулибос.
5. Мардикор, соҳибхона.

**85. Аввал исмҳои мураккаби сутуни якумро хонед ва сипас феълҳои сутуни дуюмро. Гӯед, ки исмҳои мураккаб чӣ гуна соҳта шудаанд. Бо истифода бо чанде аз онҳо чумлаҳо тартиб дихед ва нависед. Имлои онҳоро ба хотир гиред.**

аз нав соҳтан	азнавсозӣ
аз ёд кардан	азёдкуниӣ
ба рӯихат гирифтан	барӯихатгириӣ
ба нақша гирифтан	банақшагириӣ
ба ҳисоб гирифтан	баҳисобгириӣ

**86. Матнро хонед ва гӯед, ки донистани шакли дурусти калима чӣ аҳамият дорад.**

Калимаи **тандур** дар осори хаттӣ ва дар шеваҳои бошандагони Тоҷикистон истеъмол мешавад. Дар аксари фарҳангҳои тафсирӣ ин калима дар ду шакл: **тундар** ва **тандур** сабт шудааст. Азбаски ин вожа дар «Фиёс-ул-лугот» дар шакли **тундар** сабт шудааст, дар лугатҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ ба шакли сабти «Фиёс-ул-лугот» такъя намуда **тундар** навиштаанд.

Солҳои 60-80 адібони мо ҳам аз лугату китобҳо ин калимаро дар шакли зикргардида омӯхта, онро бештар дар шеър дар шакли **тундар** истеъмол мекунанд.

Аз ин бармеояд, ки шакли **тундар** дар истеъмол нодурусту шакли дурусти ин калима бояд **тандур** бошад. Он ҳам ба се сабаб:

1. Шояд ҳангоми сабти калима дар луғатҳои тафсирӣ дар зикри ҳаракатҳо саҳви қалам рафта бошад. Аз тарафи дигар, аксари ин луғатҳо дар кишварҳое мураттаб шудаанд, ки забони тоҷикӣ забони модарии мардумони он кишвар набуда.

2. Азбаски осори хаттии мо дар гузашта бо ҳуруфи арабиасос навишта шудааст, калимаи мазкурро дар се шакл: **тандур, тундур, тундар** хондан имконпазир аст.

3. Агар мо ба сабти калимаҳо дар осори хаттӣ ва забони имрӯза диққат дихем, мебинем, ки калимаҳо аз асири X то ҳанӯз қарип тағиیر наёфтаанд. Пас шакли дурусти калима бояд **тандур** бошад, чунон ки дар забони имрӯза бо ҳамон маъно маъмул аст. Ҳамчунин дар гуфтугӯ калимаи **тандур** бо калимаи **чароғак (барқ)** дар як таркиб (**тандуру чароғак**) низ истеъмол мешавад.

*аз «Илм ва ҳаёт»*

#### **Супоришҳоро ичро қунед:**

1. Муродифҳои **калима** - ро ёбед.
2. Ифодаи **Фарҳангҳои тафсирӣ** - ро шарҳ дихед.
3. Дар ҳусуси аҳамияти дуруст навиштани калимаҳо нақле нависед.

## **24. БО НИМТИРЕ НАВИШТАНИ БАЪЗЕ ИСМҲО**

*Дар хотир доред:* Исмҳои зерин бо нимтире навишта мешаванд:

- исмҳое, ки ҷузъи шумораи онҳо бо рақам омадааст: 100-солагии зодрӯзи Абуалӣ ибни Сино, 20-солагии Истиклонилии давлатӣ ва ғ.;
- номи ҳизбҳои сиёсӣ: ҳизби сотсиал-демократ ва ғ.
- исмҳои иқтибосии навъи: штаб-квартира, гран-при, экс-чемпион ва ғ.
- исмҳои мураккаб аз қабили: вагон-ресторан, механик-ронанда ва ғ.

– дар номҳои осори классикӣ артикли ал бо нимтире навишта мешавад «ал-Қонун»-и Сино, «ат-Тафҳим»-и Берунӣ, «Мантиқ-ут-тайр»- и Аттор ва ғ.

Исмҳои иқтибосии навъи Волга-Дон, Коста-Рика, Нью-Йорк ва ғ.

### **87. Матиро хонед ва мазмуни онро нақл қунед. Ба навишти исмҳои хос дикқат дихед ва шакли дурусти онхоро дар хотир нигаҳ доред.**

Ноҳияест (Мовароуннаҳр), ки ҳудуди машриқи вай ҳудуди Таббат аст ва ҷануби вай Ҳурисон аст ва ҳудуди Ҳурисон ва мағриби вай Ғузаста ҳудуди Ҳаллух ва шимолаш ҳам ҳудуди Ҳаллух аст. Ва ин ноҳияест азим ва ободон ва бисёрненъмат ва дари Туркистон ва ҷойи бозаргонон. Ва мардумонеанд ҷангӣ ва ғозипеша ва тирандоз ва покдин. Ва ин ноҳияти бододу адл аст. Ва андар кӯҳҳои вай маъдани сим аст ва зар, саҳт бисёр бо ҳама ҷавҳарҳои гузоранд, ки аз кӯҳ ҳезад бо ҳама доруҳо, ки аз кӯҳ ҳезад чун зок ва зарниҳ ва гӯгирд ва навшодир.

Бухоро шаҳри бузург аст ва ободонтарин шаҳрест андар Мовароуннаҳр ва мустақари малики машриқ аст ва ҷойи намнок аст ва бисёр меваҳо ва бо обҳои равон. Ва мардумони вай тирандозанд ва ғозипеша. Ва аз ў бисот ва фарш ва мусаллии намоз ҳезад неку ва пашмин ва шӯра ҳезад, ки ба ҷойҳо бибарапанд. Ва ҳудуди Бухоро дувоздаҳ фарсанг андар дувоздаҳ фарсанг аст. Ва деворе ба гирди ин ҳама даркашида боз якбора ва ҳамаи работҳо ва дехҳои он андаруни ин девор аст.

*аз «Ҳудуд –ул – олам»*

#### **Луғат**

**ҳудуд** – ҷамъи ҳад(д)

**мусалло** – намозгузор, намозхон

**ғозипеша** – ҷиҳодкунанда

**фарш** – палос

**мустақар** – марказ, пойтахти мамлакат  
**работ** – корвонсарой, мусофирихона  
**бисот** – асбобу анчом, чизу чора

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. **Мовароуннаҳр** -ро шарҳ дода, имлои онро дар хотир нигаҳ доред.
2. Ин матн ба кадом услуби забон тааллук дорад?
3. Навишти кадом ифодаҳои матн бароятон ба душворӣ даст дод ва ҷаро?
4. **Ҷавҳар ё гавҳар?** Таҳлили лугавӣ (лексикӣ) қунед.

## 25. ИМЛОИ СИФАТҲОИ МУРАККАБ

**90. Имлои сифатҳои мураккаби дар нақшা овардашударо ба хотир гиред ва ҷӣ гуна соҳта шудани онҳоро шарҳ дихед.**

тобистоннишинӣ	гӯштимурғнок
наздимактабӣ	ғайрирасмӣ
пешазинтиҳоботӣ	гайриқаноатбахш
дутарафа	зеризаминӣ
панҷсола	хиштипухтагӣ
	умумиҳалқӣ

**91. Матнро ҳонед ва маънидод қунед. Ҷумлаҳоеро, ки дар онҳо сифатҳои Турсунзода баён шудаанд, нависед. Дар мавзӯи «Суҳбати одамони наҷиб» иншое нависед.**

Китоби умри инсон пур аз сафҳаҳои ачибу фаромӯшнашаванда аст. Бо мурури замон он саҳифаҳоро варақ зада, ба хотир манзараю воқеаҳоро меоваред, ки як олам эҳсос, як ҷаҳон шавқу шодӣ эҷод мекунанд. Дар рӯзгори ҳар шаҳс рӯзу соат ва дақиқаҳое ҳастанд, ки танҳо ба ёд овардани онҳо коғист, ки дил ҳузуру ҳаловат барад, рӯҳ сурӯру фарогат ёбад, тан нерую мадори нав гирад. Ҷеҳраи ҳамеша күшод, нигоҳи гарми пурмехр, суханронии нарму

оҳиста, vale багоят пурмазмуну оташин, гуфтори муносиб, хоксории ҳайратангези устоди арчманд, арбоби барчастаи давлатӣ ва ҷамъияти, суханвари сулҳу дӯстӣ ва бародарии ҳалқҳо Мирзо Турсунзода, ки дар ёди ман ҳамин тавр нақш бастаанд, аз қабили ҳамон соату дақиқаҳои пурсаодат, ҷонбахшу пурэъҷоз мебошанд. Он лаҳзаҳои гуворо саҳифаҳои рангини умри мананд, ҳар гоҳ ки воҳӯрию сұхбатҳоямонро бо ин марди дарёдил пеши назар меорам, ҳис мекунам, ки болу пари парвоз пайдо кардаам.

*аз «Садои Шарқ»*

**92. Матнро хонед ва ҷумлаеро, ки дар он сифатҳои асп зикр шудаанд, нависед. Гӯед, ки онҳо чӣ навъ соҳта шудаанд? Тарзи дурусти навишти ин навъ сифатҳоро дар ёд нигаҳ доред. Дар бораи ҷизе, ҳодисае нақл нависед ва сифатҳои онро пурра баён қунед.**

... Ва шоҳзода бар шикор ниҳоят ҳоҳон буд ва бар сайд кардан бағоят ҳарис. Чун манзиле чанд аз он биёбон тай карданд ва марҳалае чанд бибуриданд, шоҳзода азм кард, ки рӯзе ба шикор равад ва дар биёбон тамошо қунад. Пас аспе дар зери рон овард - агарри ҷирани моҳчабҳате, муштариталъате, саҳрагузоре, саҳронаварде, кӯҳпайкаре, соиқаҳайбате, гӯрсурине, газолҷашме, оҳансум, фӯлодранг, соиқаангез, бодсуръат, ифритдил, кӯҳмаҳмил; бод инон аз мусобиқати ӯ бартофтӣ ва барқи ҳонасӯз ба суръат губори ӯро дарнаёфтӣ.

*аз «Ҳаким Синбод»*

### Лӯғат

**ҳарис** – тамаъкор, гурусначаашм

**соиқаҳайбат** – барқҳайбат

**ағар** – аспи қашқа

**гӯрсурин** – гӯрхарсон (рон)

**93. Чистонро хонед ва нависед. Сифатҳои онро ёбед ва шарҳ дихед. Гӯед, ки сифат дар чистон чӣ нақш дорад?**

Бишнав аз ман як ҳикоят, эй рафики пурхунар!  
Дӣ ба сахрои қиёмат дидамаш як ҷонвар:  
Саъбачашму мордум, каргаспару қаждумшикам,  
Ноқапою шерсина, филгардан, аспсар?

### Лугат

дӣ – дирӯз

ноқапо – шутурпо

саъбачашм – бүмчашм

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

I. Ҷавоби ин чистонро аз рӯйи чӣ муайян кардан мумкин?

1. Чистонҳои медонистагиатонро гуфта, ҷавоби онҳоро ёбед.

2. **Мордум** -ро шарҳ дихед.

3. Имлои сифатҳои мураккабро шарҳ дихед.

**94. Матнро нависед ва сифатҳои онро ёбед ва шарҳ дихед. Сифатҳо чӣ вазифаро иҷро кардаанд? Сифатҳои ягон шахси бароятон наздикиро ба хотир оварда иншое нависед.**

Гулшанӣ аз фозилони он замон буд. Дар вақте ки ман дар хизмати Шарифҷонмаҳдум будам, таҳминан 30-сола менамуд. Як одами сафедҷеҳраи ҷашму абрусиёҳи қулатариши хушқадубаст буд, ки бо зебоии ҳайкали ў одам кам дига мешуд. Ў либосҳои на қиматбаҳо, валекин бисёр озода мепӯшид. Ҳикоягӯй, таъриҳдон ва ширинзабон буд.

*Садриддин Айнӣ*

**95. Матнро хонед ва мазмунашро нақл қунед. Лавҳае нависед, ки дар он маҳалли бароятон ошно тасвир шуда бошад.**

Чун Мансур он абӯт бишунид, ба даруни хона назар кард, бοғе дид ҳуррам, ки дар миёни бοғ пардае аз дебои муқаллал ба гавҳарҳои қимат овехта ва дар он сӯйи парда ҷаҳор тан дuxтарakon ҳастанд ва дар миёни эшон дuxтаре

ҳаст хурдсол ва зебочамол, абрувоне дорад пайваста ва зулфакони баршикаста, даҳонаш чун ҳалқаи ангушттарӣ ва оразу ҷабинаш рашки моҳ ва Муштарӣ аст.

*аз «Ҳазору як шаб»*

### **Лугат**

**абёт** – ҷамъи байт, байтҳо

**Муштарӣ** – номи бузургтарин сайёра

**мукаллал** – оросташуда, тоҷ бар сар ниҳодашуда

### **Ба савол ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:**

1. Ифодаҳои ҳамқофияро ёбед ва дар ёд нигоҳ доред.
2. Зебочамол чӣ тавр сохта шудааст?
3. Имлои сифатҳои дар лавҳа истифодашударо шарҳ дихед.

### **96. Матнро ҳонед ва хулосаатонро нависед. Нобино дар ин матн исм аст ё сифат?**

Нобиное дар шаби торик ҷароғе дар даст ва сабуе бар дӯш дар роҳе мерафт. Фузуле ба ӯ расиду гуфт:

— Эй нодон, рӯзу шаб пеши ту яксон аст ва равшани ю торикий дар ҷашми ту баробар. Ин ҷароғро фоида чист?

Нобино бихандид, ки:

— Ин ҷароғ на аз баҳри ҳуд аст, аз барои чун ту қӯрдилони бехирad аст, то ба ман паҳлу назананду сабуи маро нашикананд.

Ҳоли нодонро зи нодон беҳ намедонад касе,

Гарчи дар дониш фузун аз Буали Сино бувад.

Таъни нобино мазан, эй дам зи биной зада,

Зон ки нобино ба кори ҳештан бино бувад

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

### **Лугат**

**сабу** – кӯзаи сафолӣ, ки дар он об ё шароб гиранд

**қӯрдил** – қиноя аз нодону ҷоҳил

**фузул** – он ки кори бечо қунад; касе, ки дар кори дигарон мудоҳила мекунад

### **Супоришхоро ичро кунед:**

1. Чуфтҳои калимаҳои зидмаъноро ёбед ва шарҳ дихед.
2. Сифати **торик** - ро аз ҷиҳати соҳт муайян кунед.
3. Муродифҳои **яқсон** - ро пайдо кунед ва бо истифода аз он ҷумлаҳо тартиб дихед.

**97. Матиро возех хонед ва баъд нависед. Шумо ҳам як субхи баҳорро ба хотир оварда, бо истифода аз сифатҳо дар нақли мухтасар тасвир кунед.**

Офтоб хеле баланд шуда, ба замину замон гармӣ мебахшид. Осмон мусаффо, нилобӣ ва дастнорас буд. Аз сабзаи навхези баҳорон гирду атроф каб-кабуд метофт. Дар пеш қӯҳи Ҳафтсар бо гуурӯр қад афрохта, барфи қуллаҳояш дар партави офтоби ҷоштгоҳӣ хуш чило медод. Олам дар оғӯши сукунат буд. Ва ин сукунатро танҳо садои на ҷандон баланди суми аспҳо ҳалалдор мекард.

*Саттор Турсун*

**98. Шеърро хонед. Гӯед, ки дар он дар бораи чӣ сухан меравад? Шумо ҳам дар бораи яке аз моҳҳои фасли сол, ки бароятон ҳушоянд аст, иншо нависед ва сифатҳояшро пурра тасвир кунед.**

Фақат аз боғ меомад насиме,  
Насими атрబӯ, дилкаш, ҳалиме.  
Шунидам ман фақат дарро қушода  
Нафасгирии аҳли ҳонавода.  
Ба саҳни боғ частам чун шарора,  
Нигаҳ кардам ба нурафшон ситора.  
Ҳавои шаб ҳузури рӯҳу ҷон буд,  
Замин сабзу мусаффо осмон буд.  
Маҳи апрел дар иди баҳорӣ  
Ба гул луълӯи тар баҳшид, оре.  
Гули гелос дар ҷангӣ ҳаво буд,  
Барои ҳамл олу ғунчаво буд.

Бунафша дар лаби чӯ ноз мекард,  
Гули себарга чашмаш боз мекард.  
Чакидан дошт чак-чак шираи ток,  
Тапидан дошт аз гармӣ дили хок.  
Дараҳтон дар умеди бор буданд,  
Ҳама дар ними шаб пуркор буданд.

*Мирзо Турсунзода*

**Ба саволҳо посух дихед:**

1. **Бахорӣ** кадом навъи сифат аст?
2. **Ноз кардан** чӣ маъно дорад?
3. **Себарга** чӣ тавр сохта шудааст?

## **26. МАТНИ ИМЛОИ (ДИКТАНТИ) САНЧИШ**

### **ЭҲТИРОМИ НОН**

Писарак пораи нонеро газиду боқимондаашро ба об ҳаво дод ва боз машгули бозӣ шуд. Намедонистем, ки нон чист ва чӣ тавр тайёр мешавад. Охир, ў хеле хурд аст. Ибодат, ки дар синфи чорум меҳонад, нонро аз об гирифта, ба нонқуттӣ андохта ва бо коҳиш ба писарак аз меҳнати барои ин нон сафшуда хотиррасон кард. Эҳтимоли рӯй додани ин ҳодиса ҳар рӯз вучуд дорад.

Дирӯз чамъомади умумии хонандагон ва омӯзгорон таҳти шиори «Нон – асоси зиндагӣ» шуда гузашт. Рӯзномаи девории синфҳо ва мактаб низ ба нон ва сарфай он бахшида шуда буд. Расму шиор ва лавҳаҳо ба эҳтироми нон даъват менамуданд. Дар чамъомад ба хотири Талбак Лолаев шеърҳо хонда шуд. Баъд Турсунбобо Эшонов ба наврасон аз хусуси қаҳтиву гурӯsnagии замонҳои гузаштаи ҳалқамон ҳикоя кард. Нақли ў хеле аҷоибу мутаассир буд. Собиқ коргари одӣ, деҳқони асиљ Турсунбобо нонпора ва нонрезаҳои қуттии тозаву озодаи мактабро ба хонааш мебарад. Ҳар гоҳе ки аз қуттӣ нонҳоро ба рӯймолаш холӣ мекунад, аввало пораҳои нонро бӯсида, ба дидаҳояш мемоладу азобу машаққатҳои солҳои қаҳтӣ ва Ҷангӣ Бузурги Ватанӣ ба ёдаш

расида, чашмони лиққи обашро бо нӯги остини чомааш пок менамояд.

Акнун бо таъсири ҳикояи ўдар таги партага, саҳни мактаб, лаби ҷӯйҳо пораҳои нон дидад намешаванд. Бачаҳо ба хотири эҳтиром нонрезаҳоро чида, ба нонқуттӣ меандозанд. (207 калима), аз «Машъал»

## 27. КОР БО МАТНИ ВАКОЛАТНОМА

**99. Шарҳи ба ваколатнома додаи чанде аз фарҳангҳоро хонед ва муҳокима кунед. Гӯёд, ки қадоме аз ин шарҳҳо дуруст ва пурратар аст?**

- **Ваколатнома** навиштае, ки бар асоси он касе дигареро ба унвони вакили худ пазируфта бошад (Фарҳанги форсии имрӯз, Техрон, 1375, саҳ.1167).

- **Ваколатнома** номае мабнӣ бар voguzorii коре бар дигаре ва ваколати касе аз ҷониби имзокунанда (Муин. Фарҳанги форсӣ, Техрон, 1375, ч.4, саҳ.5056).

- **Ваколатнома** навиштае, ки ба муциби он касеро аз тарафи худ вакил кунанд ва кореро ба ў voguzorанд. (Амид. Фарҳанги форсӣ, Техрон, 2535, саҳ.1074)

- **Ваколатнома** шаҳодатномаи вакилӣ дар бораи хуқуқ доштан ба коре; ҳатти боварӣ, эътиимоднома (Фарҳанги забони тоҷикӣ, М. 1969, ч.1, саҳ.223).

- **Ваколатнома** шаҳодатномаи вакилӣ дар бораи хуқуқ доштан ба коре; эътиимоднома;эътиборнома (Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ, Душанбе, 2010, ч.1., саҳ.269).

**100. Матнро бодиққат хонед. Тартиби навишта шудани онро муҳокима кунед, то ки он дар зеҳнатон шинад. Агар тартиби таълифро ёд гиред, ҳатман ба пайдарпайи мазмун риоя мекунед.**

Ваколатнома вожаи мураккаб буда, аз калимаи арабии «ваколат» (намояндагӣ, вакилӣ, гумоштагӣ ва бархӯрдор будан аз хуқуқу вазифаи вакилӣ) ва «нома»-и тоҷикӣ

таркиб ёфтааст. Ваколатнома, яъне шаҳодатномаи вакилӣ, дар бораи хуқуқ доштан ба коре; эътимод доштан аст.

**Ваколатнома** хучкатест, ки бо ёрии як шахси муайян барои ичрои коре ваколату хуқуқҳои худро медиҳад, то ки ба ҷойи ў фаъолиятеро анҷом дихад (аксаран барои чизеро гирифтан).

Шуморо лозим меояд, ки баъзе ашёро аз китобхона, мудири хоҷагӣ ё муаллимон гиред. Шояд зарурате пеш меояд, ки ба ҷойи падару модар, ҳамсояи барҷомонда кореро (нафақаero гиред) анҷом дихед.

Ваколатнома хучкатест, ки муассиса ё шахс тавассути он ба касе хукуқ медиҳад, ки кореро ичро намояд. Аз ин рӯ, ваколатнома ба ду навъ ҷудо мешавад: расмӣ (агар муассиса ваколат дихад) ва хусусӣ (агар шахс дода бошад).

Ваколатнома метавонад дарозмуддат ва қӯтоҳмуддат бошад. Агар муддати эътибор дар ваколатнома зикр нашуда бошад, он қӯтоҳмуддат буда, баъди як сол эътиборашро гум мекунад.

Ваколатномаро метавон дар шакли дастанвис ё чопӣ таҳия кард. Ваколатномаи шахсӣ (хусусӣ) аз ҷузъҳои зерин таркиб меёбад:

1. Номи санад ва он дар байнӣ сатр меояд;
2. Ному нараби шахси ваколатдиҳанд;
3. Ному нараби шахсе, ки ваколат мегирад;
4. Мазмуни ваколатнома;
5. Матн аз сарҳати нав оғоз мегардад;
6. Таърихи додани ваколатнома: таърих дар тарафи чап, имзо аз тарафи рост меояд.
7. Баъди таъриху имзо барои тасдиқ, ҷой монда мешавад;
8. Ному нараби тасдиқунанда, имзо, таърих ва муҳри муассиса.

**101. Намунаҳои ваколатномаҳоро аввал ҳонед, муҳокима кунед ва сипас нависед.**

### **Ваколатнома**

Ман, Аминов Зариф, муаллими муассисай таҳсилоти минёаи умумии № 00 н. Ҳисор ( мушаҳхасоти шиноснома) ба Каримов Хурshed (000000-мушаҳхасоти шиноснома) ваколат медиҳам, ки музди меҳнати маро барои роҳбарӣ ба кори таҷрибаомӯзон-денишҷӯён дар давраи аз 20 феврал то 30 марта соли 2016 аз хазинадори Доnihгоҳи миллии Тоҷикистон гирад.

2 марта соли 2016                                    имзо                                    3. Аминов  
Имзои З. Аминовро тасдиқ мекунам:  
директори мактаби № 42                            имзо                                    F. Сафаров

### ***Намунаи 2***

#### **Ваколатнома**

Ман, хонандай синф 10 «А» мактаби № 40 деҳаи Сӯзангарон шаҳри Ҳисор Аминҷони Ашурзод, ба хонандай синфи 10 Неъматов Шухрат ваколат медиҳам, ки аз хоҷагии «Себистон» маблағи кори анҷомдодаи маро дар ҳаҷми 500 (панҷсад) сомонӣ бигирад.

3.10.2016 имзо    А. Ашурзод

Имзои А. Ашурзодро тасдиқ мекунам:                                    имзо  
директори мактаб М. Неъматов    мухр  
10.10.2016.

### ***Намунаи 3***

#### **Ваколатнома**

Ман, Азимов Фолиб, истиқоматкунандаи ш. Душанбе, кӯчаи Алишер Навоӣ, рақами 8, хонаи 54 ба Ашурев Тоҳир ваколат медиҳам, ки китобҳои аз ш. Москва ба номи ман фиристодаро аз почтаи марказии ш. Душанбе бигирад.

12.03.2016    имзо    F. Азимов

**102. Матни «Ваколатнома расмӣ»-ро хонед ва гӯед, ки дар муқоиса бо намунаҳои боло чӣ фарқҳо дорад ва онҳоро шарҳ дихед.**

Ваколатномаи расмӣ аз ҷузъҳои зерин иборат аст:

1. Номи пурраи муассисаи ваколатдиҳанда ва нишонии он;
2. Шумораи ваколатнома, таърихи додани он;
3. Муддати эътибори ваколатнома;
4. Номи ҳуҷҷат;
5. Вазифа ва ному насаби ваколатгиранда;
6. Мушаххасоти шиноснома;
7. Матн;
8. Намунаи имзои ваколатгиранда;
9. Имзои роҳбари муассиса ва сармуҳосиб, мухри муассиса

Ваколатномаи расмӣ як нусха таҳия мешавад ва бо пешниҳоди забонҳат ба ваколатгиранда дода мешавад.

### ***Намуна***

Бонки сахҳомию тиҷоратии саноату соҳтмони Тоҷикистон

«Ориёнбонк»; нишонӣ: ш. Душанбе хиёбони Рӯдакӣ 95/1; телефон: 221-07-84, №16, 6 марта соли 1995

Санад то 22 ноябри соли 1995 эътибор дорад.

### **Ваколатнома**

Ба муҳтарам\_\_\_\_\_ , ки дар вазифаи \_\_\_\_\_ кор мекунад ва дорои шиносномаи таҳти силсила ва шумораи \_\_\_\_\_ мебошад, ваколат дода мешавад, ки аз манфиатҳои шӯъба дар мақомоти давлатӣ ва идорӣ, ҳамчунин нигаҳбони ҳуқуқ намояндагӣ кунад, қарордод бандад ва расмиятҳои ҳуқуқиро бо супориши «Ориёнбонк» анҷом дихад.

Имзои ваколатгиранда \_\_\_\_\_ ному насаби ваколатгиранда \_\_\_\_\_

«Тасдиқ мекунам:  
Раиси «Ориёнбонк»  
Акрами Сайдмумин

имзо  
мухр

**Савол ва супориши:**

- Исмҳои хос дар ваколатнома чӣ гуна навишта мешаванд?
- Дар матни **ваколатнома** вергул чӣ нақш дорад?
- Мустакилона чанд ваколатнома нависед.

## **28. КОР БО МАТНИ КАФОЛАТНОМА**

### **103. Порчаҳоро, хонед ва дар охир хулосаатонро ғӯед. Кафолат чӣ маъно доштааст?**

- Кафолат. 1. зоминшавӣ барои коре, дар уҳдагирий кореро. 2.ёфта додани касеро ба уҳда гирифтан (бо талаби маҳкама) (С. Айнӣ, ҷ.12. Душ., 1976, саҳ. 153).
- Кафолат –зомин шудан ва муттаҳид шудан («Ғиёс-ул-лугот», Душанбе, 1998, ҷ.2. саҳ.171).
- Кафолат-зомин шудан (Мунтаҳаб-ул-лугот», Душанбе 2003, саҳ.447).
- Кафолат-1.зомини касе шудан, 2)-уҳдадории ичрои амре бар ивази касе гардидан, 3)-замонат (Фарҳанги форсӣ»-и Муҳаммад Муин, Техрон, 1375, ҷ.3, саҳ.3000)
- Кафолат-1. Амал ё фарояндигарӣ бар уҳда гирифтани коре ба ҷойи дигаре; а) бар уҳда гирифтани ҳозир соҳтани шахсе дар вакту дар ҷойи муайян; б) бар уҳда гирифтани масъулиятҳои як мақоми идорӣ дар набудани ў; 2. Сарпарастӣ («Фарҳанги форсии имрӯз», Техрон, 1735, саҳ. 906).
- Кафолат- зомини касе шудан, уҳдадории амре гардидан, ба уҳда гирифтани ҷизе ивази касе, замон, пояндагӣ («Фарҳанги форсӣ»-и Амид, Техрон, 2535, саҳ.833).
- Кафолатнома ҳуҷҷатест, ки ба воситаи он мақоми расмии созмон ё муассиса аз мақоми расмии созмон ё муассисаи дигар ичрои кореро дарҳост намуда, пардоҳти онро ба зиммаи худ мегирад, яъне кафолат медиҳад. Ин

хүччат вазифаи хуқуқии баланд дорад. Аз ин рӯ матн аниқ ва фаҳмо бошад.

Чунончи:

Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки дар насб ва ба кор андохтани мошинҳои маркази ҳисоббарории донишкада кумак расонед.

Пардохт аз суратҳисоби №\_\_\_\_\_ дар\_\_\_\_\_ шуъбаи Бонки давлатӣ кафолат дода мешавад.

Кафолатнома аз ҷузъҳои зерин таркиб ёфтааст:

1. Мухри чоргӯша ё унвони расмии созмон ё муассисае, ки дарҳост мекунад;

2. Ному насаби роҳбари созмон ё муассисае, ки аз он дарҳост намудааст;

3. Номи санад;

4. Матн;

5. Ному насаби роҳбари муассисаи дарҳосткунанда ва имзои вай;

6. Ному насаби сармуҳосиби муассиса ва имзои вай;

7. Мухр.

### *Намунаи 1*

Чойи штамп  
(муҳри чоргӯша)  
ё унвони расмии  
муассисаи кафолатдиҳанда

Ба китобхонаи ба  
номи А. Лоҳутӣ

### **Кафолатнома**

Маъмурияти мактаби № 00 ш.Душанбе барои муҳофизати китобхое, ки муаллими забон ва адабиёти тоҷик Салимов Ҳуршед аз китобхонаи ба номи Лоҳутии ш. Душанбе гирифтааст, кафолат медиҳад ва уҳдадор аст, ки то Салимов Ҳуршед китобҳоро супорида тасдиқнома наорад, бо ӯ ҳисобу китоб намекунад.

Дар ҳолати аз тарафи Х.Салимов гум кардан ё

корношоям гаштани китобҳои гирифтааш маъмурияти мактаби № 00 уҳдадор мегардад, ки ҷубронпулии китобҳои гумшууда ва корношоямгаштаро ба китобхона супорад.

Директори мактаб                    имзо                    (ному насаб)  
Сармуҳосиб                            имзо                    (ному насаб)

### ***Намунаи 2***

Мухри чоргӯша  
ё унвони расмии  
муассисай дархосткунанда

Раиси (роҳбари, сардори) муҳтарам \_\_\_\_\_  
(ном) \_\_\_\_\_ (муассиса ё созмоне, ки аз он дархосткарда мешавад)

### **Кафолатнома**

Эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки \_\_\_\_\_  
(мавзӯи дархост)

---

Кафолат медиҳем, ки маблағро аз суратҳисоби № \_\_\_\_\_  
Шуъбаи бонки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Мепардозем.

Бо камоли эҳтиром,  
Раиси \_\_\_\_\_  
(номи муассиса)  
\_\_\_\_\_ (дархосткунанда)

\_\_\_\_\_ (ному насаби роҳбар)                    имзо

Сармуҳосиб \_\_\_\_\_  
(ному насаб)  
Мухри гирд

### ***Намунаи 3***

Чойи мухри чоргӯша  
(штамп)

Ба театри ба номи А. Лоҳутӣ

#### **Кафолатнома**

Маркази ҷавонони ш. Душанбе аз Шумо эҳтиромона  
хоҳиш менамояд, ки барои намоиши песай «Гунаҳкорони  
бегуноҳ» 10 костюми мардона дидҳед.

Мо уҳдадор мешавем, ки костюмҳои гирифтаро то 15  
апрели соли 2018 ба Шумо супорем.

Директори марказ  
Сармуҳосиб

имзо  
имзо

А. Аъзамов  
А. Ҷамолов

**104. Ҷанд намунаи кафолатнома таҳия кунед. Ҳангоми  
таҳияи кафолатнома таркиби онро ба ҳисоб бигиред ва  
аломатҳои китобатро дурусту бамавқеъ истифода баред.**

## VII. ФЕЪЛ, СИФАТИ ФЕЪЛИЮ ФЕЪЛИ ҲОЛ ВА ИМЛОИ ОНҲО

### 29. БАНДАКҲОИ ФЕЪЛИЮ ҲАБАРИ ВА ИМЛОИ ОНҲО

**Дар хотир доред:** Бандак он хиссаи калима мебошад, ки пас аз асос омада, алоқа ва муносибати як калимаро ба калимаи дигар мефаҳмонад. Тасрифи феълҳо бо ёрии бандакҳои феълӣ ва ҳабарӣ воеъ мегардад.

Феълҳое, ки аз асоси замонаи ҳозира сохта мешаванд, бо бандакҳои феълии зерин тасриф мегарданд.

шахсҳо	танҳо	чамъ
Шахси якум	-ам (ям)	-ем
Шахси дуюм	-ӣ	-ед (-етон)
Шахси сеюм	- ад (-яд)	-анд (-янд)

Феълҳое, ки аз асоси замони гузашта сохта мешаванд, бо бандакҳои феълии зерин тасриф меёбанд.

шахсҳо	танҳо	чамъ
Шахси якум	-ам	-ем
Шахси дуюм	-ӣ	-ед (етон)
Шахси сеюм	-	-анд

Шахси сеюми танҳо бо асоси замони гузашта як аст.

Бандакҳои ҳабарӣ ғайр аз шахси сеюми танҳо бо бандакҳои шахсии феъл баробаранд. Бандаки ҳабарии шахси сеюми танҳо аст мебошад. Бандакҳои ҳабарӣ инҳоанд:

шахс	танҳо	чамъ
Шахси якум	-ам (-ям)	-ем
Шахси дуюм	-ӣ	-ед
Шахси сеюм	-аст	-анд (-янд)

Бандакҳои шахсии феъл фақат бо феълҳо меоянд. Бандакҳои хабарӣ танҳо бо феъл маҳдуд нашуда, онҳо ҳам бо феълҳо ва ҳам бо ҳиссаҳои номи нутқ омада, хабарҳои номиро ташкил медиҳанд. Дар ҳарду ҳолат ҳам шахсу шумораро ифода мекунанд. Бандаки хабарии **аст** бо феълҳо якҷоя ва аз ҳиссаҳои номии нутқ ҷудо навишта мешавад. Дар сурати ихтисор шудани он бандаки хабарӣ бо ҳиссаҳои номии нутқ якҷоя навишта мешавад. (Мо аст-мост; ў аст-ӯст, кӣ аст-кист, Душанбе аст)

Феъли **ҳаст** ва **будан** дар як ҳолат мустақил ва дар ҳолати дигар бандакҳои хабариро иваз мекунанд.

1. Ман ҳастам

Мо ҳастем

2. Ту ҳастӣ

Шумо (шумоён) ҳастед

3. Вай (ӯ) ҳаст

Онҳо ҳастанд

**105. Порчай манзумро бо риояи оҳанг ҳонед. Мазмуни онро накл кунед. Ҳар қадом байти ин порча қадом зарбулмасалҳоро ба хотир меоранд?**

... Агар бад кунӣ, ҷашми некӣ мадор,  
Ки ҳаргиз наёрад газангур бор.  
Напиндорам, зӣ дар ҳазон кишта ҷав,  
Ки гандум ситонӣ ба вақти дарав.  
Дарахти зақум ар ба ҷон парварӣ,  
Мапиндор ҳаргиз, к-аз ў бар ҳӯрӣ.  
Рутаб н-оварад чӯби ҳарзахра бор,  
Чу тухм афканӣ, бар ҳамон ҷашм дор...

*Саъдии Шерозӣ*

## Лӯғат

газангур – ангури худрӯй

рутаб – ҳурмо

ҳазон – тирамоҳ

ҳарзахра – дарахти баргпаҳн, ки баргаш ба барги бед монанд аст

закум – як навъ дарахти заҳршира, дарахти талхмева

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро кунед:**

1. Дар қадом қалимаҳои порчаи боло **-ӣ** бандаки феълӣ мебошад?
2. **Бар ҳамон ҷашм дор** - ро шарҳ дихед.
3. Феълҳо дар ин порча чӣ нақш доранд?

**106. Матнро ҳонед ва гӯед, ки феълҳо дар он чӣ нақш доранд? Пас феълҳоро навишта, имлои онҳоро маънидод кунед.**

Ҳасани бозаргон гуфт:

– Ҳамехоҳам, ки ҳар яке ба сӯйи иқлиме сафар кунед ва бо олимону адібону донишмандон ва қасоне, ки ҳикояти пешиниён донанд, биншинед ва аз қиссаи Сайфулмулук ҷустуҷӯ кунед. Агар дар назди қасе афтед, ӯро ба зару сим тарғиб карда, ҳар чӣ ҳоҳед, бидиҳед, агар шуморо зар қифоят нақунад, бокиро вайда кунед, ки ҳар қас аз шумо ин қиссаро биёварад ва ман ӯро хилъате ва хостай бешумор дихам.

Хуллас, Ҳасан яке аз эшонро ба билоди Ҳинд ва Синд ва якеро ба билоди Аҷам ва Чин ва дигареро ба навоҳии Ҳурросон ва ҷаҳорумин ба мағрибзамин ва панҷуминро ба сӯйи Шому Миср бифармуд ва аз барои эшон соати саъд таъин намуда равона кард ва ба эшон гуфт:

– Бояд қӯшиш фурӯ нагузоред ва сустӣ нақунед ва агар ҷон бояд дод, музоқат нанамоед.

*аз «Ҳазору як шаб»*

**Ба саволҳо посух дихед:**

1. Дар ин матн асосан қадом сиғаи феъл бештар истифода шудааст?
2. Дар феълҳои **бинишинед, бидиҳед би-** чӣ вазифаро адо кардааст?
3. **Қӯшиш фурӯ нагузоред** - ро боз чӣ тавр ифода кардан мумкин аст?
4. Ҷонишини **эшон** асосан ҳоси қалом услуби забон мебошад?

**107. Матиро аввал бихонед ва баъдан бинависед. Ба зери феълҳои матн ҳат қашсад. Феъли эрод кардан гирифт - ро шарҳ дихед ва имлои онро дар хотир нигах доред.**

Мард аз хона берун рафт, зан хотир ба ҷо овард ва таҳқиқу тафтиш аз ин ҳол намудан гирифт, то ин ниҳонӣ кӣ ошкоро кардааст ва ин сир кӣ ғош гардонида? Гумон бар хидматгоре бурд, ки бар роздориву вафои ўззатимоду ихлос дошт ва ба забони сарзаниш ин шикоят эрод кардан гирифт. Хидматгор ба қасамҳои зиёд ва савгандони беҳисоб узри бешумор пеш овард...

*аз «Ҳаким Синдобод»*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Ифодаи ўззатимоду ихлос - ро истифода бурда ҷумлае тартиб дихед.
2. Ҷаро кӣ бо и - и дароз навишта шудааст?

**108. Матиро ҳонед ва мазмуни онро нақл қунед. Шарҳ дихед, ки асли матлаб чист?**

Худхуд гуфт:

— Овардаанд. ки занбӯре дар сахро мӯрчае дид, ки бар ҳазор ҳила донае сӯйи хона мебурд, гуфт:

— Эй бародар, ин чӣ машакқат аст, ки ту ихтиёр кардай ва ин чӣ азоб аст, ки ту баргузидай. Биё, то ҷойи ҳӯроку пӯшоки ман бинӣ, ки то аз ман бознамонад, ба подшоҳон нарасад.

Худ паридан соҳт ва мӯр аз пайи ўз давидан гирифт. Чун ба дӯкони қассобе расид, бар гӯшт нишаст. Қассоб корде бизад ва занбӯрро ба ду нима кард ва бар замин андоҳт. Мӯр чун он ҳол бидид, дардавид ва пойи занбӯр гирифт ва мекашиду мегуфт: «(Мол) ҳар ҷо ҷарад, он ҷо сар мениҳад».

*аз «Тӯтинома»*

**Супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Вожаи занбӯр - ро бори дигар талафуз қунед ва онро шарҳ дихед.

2. Феълҳои **паридан сохт ва давидан гирифт** - ро аз чиҳати тобиши маъно ва имло маъннидод кунед.

3. Агар ба мазмуни матн монанд ҳодисаero мушоҳида карда бошед, нақле нависед.

**109. Порчай манзуумро равшану возех хонед ва ба феълҳо дикқат дихед. Гӯед, ки дар ин матн оҳангӣ савол ба воситаи чиҳо ифода ёфтааст. Ба феъли бигуфт о васл шуда чӣ тобише додааст?**

Нахустин бор гуфташ, к-аз кучоӣ?

Бигуфт: – Аз дори мулки ошной.

Бигуфт: – Он ҷо ба санъат дар чӣ кӯшанд?

Бигуфт: – Андуҳ ҳаранду ҷон фурӯшанд.

Бигуфто: – Ҷонфурӯшӣ дар адаб нест,

Бигуфт: – Аз ишқбозон ин аҷаб нест.

Бигуфт: – Аз дил шудӣ ошиқ бад-ин сон?

Бигуфт: – Аз дил ту мегӯй, ман аз ҷон.

Бигуфто: – Ишқи Ширин бар ту ҷун аст?

Бигуфт: – Аз ҷони ширинам фузун аст.

Бигуфто: – Ҳар шабаш бинӣ ҷу маҳтоб?

Бигуфт: – Оре. ҷу хоб ояд, кучо хоб?!

Бигуфто: – Дил зи меҳраш кай қунӣ пок?

Бигуфт: – Он гаҳ, ки бошам ҳуфта дар хок.

*Низомии Ганҷавӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Ин порчай манзуум аз қадом достон аст?

2. **Дори мулки ошной** чӣ маъно дорад?

3. Дар байти панҷум **ҷун** қадом ҳиссаи нутқ аст?

Муродифҳои онро номбар қунед.

4. Порчаҳои насрӣ ва назмиро, ки аз ёд медонеду дар охири феълҳо - **о** истифода шудааст, ба ёд оварда нависед.

## 30. ФЕЛЬХОИ СОХТА ВА ИМЛОИ ОНХО

*Дар хотир доред:*

Пешвандҳои феълии **дар-**, **бар-**, **фар-** (фур-), **во-**, **боз-**: даромадан, баромадан, бархостан, баргаштан, фаромадан, воҳӯрдан, бозгаштан бо феълҳо якҷоя навишта мешаванд.

Эзоҳ: Пешвандҳои **во** ва **боз** ҳамчун калимаи мустақил аз феъл ҷудо навишта мешаванд: **во кардан**, **во гузоштан**, **боз хондан**, **боз истодан**.

Пешвандҳои шаклсози **ме-(ҳаме-)**, **би- (бу-)**, **на- (ма-)** бо феълҳо якҷоя навишта мешаванд: меояд, меравад, ҳамегӯяд, нахостан, марав.

Агар пешванди **на** ихтисор шавад, бо нимтире навишта мешавад: н-омӯзад, н-омад ва г.

Ҷумлаҳоро хонед, феълҳои соҳтаро муайян карда, имлояшонро шарҳ дихед.

1. Ман соли гузашта бо Оҳистамоҳ воҳӯрдам.
2. Анварӣ дарро во кард.
3. Абдулҳамид аз сафари Ҳиндустон баргашт.
4. Мо ба хонаи Сайдқул боз рафтем.
5. Шоҳвалӣ ин навбат сӯҳбати моро тарқ карду дигар барнагашт.
6. Ҳабиб Юсуфӣ то охирини лаҳзаи ҳаёт бар зидди душманон мубориза бурд.

## 110. Ҷумлаҳои зеринро нависед ва феълҳои соҳтаро муайян қунед ва имлояшонро шарҳ дихед.

1. Кампир баромада рафту пас аз чанд дақиқае Насимҷон ба хона даромад. (Ҳ.Карим)
2. Ҳарсе аз ҷой барҳеста, берун баромаданд. (Ҳ.К.)
3. Дар роҳ ғоҳо аспакие ё аробае вомехӯрду бас. (Ҷ.И.)
4. Қодирову соҳибхона пасу пеш фуромада, ба ҳавлӣ даромаданд. (Р.Ҕ.)
5. Ҳайдар пеш-пеш, Акмал, Афзал ва Зебӣ аз қафои меҳмон ба пеши дарвоза фаромаданд. (А. С.)

**111. Ҳикояро бихонед ва мазмуни онро нақл кунед. Аз ҳикоя чӣ ҳулоса баровардед? Феълҳоеро, ки бо пешванди ҳаме-- омадаанд, шарҳ дихед ва гӯед, ки ҳоло ҷойи онро чӣ иваз кардааст.**

Шунидам, ки вақте ду сӯфӣ ба ҳам ҳамерафтанд. Яке мӯчаррад буд ва бо яке панҷ динор. Мӯчаррад далер ҳамерафт ва бок надошт ва ҳар кучо расидӣ, эмин будӣ ва ҷойгоҳи маҳуф меҳӯфтӣ ва мегалтидӣ ба муроди дил ва биёсудиву аз кас наандешидӣ. Ва худованди панҷ динор бо вай мувофақат ҳамекард, валекин доим дар бим ҳамебуд, то вақте ба сари ҷоҳе расиданд. Ҷое маҳуф буд ва маъданӣ дуздону сӯлукон буд. Он марди мӯчаррад аз он ҷоҳ обе биҳӯрду сар биниҳод ва ба хоб рафт. Ва худованди панҷ динор хоб намеёрист рафтан ва оҳиста бо худ ҳамегуфғ «Чӣ кунам?, Чӣ кунам?». То аз қазо овози ў ба гӯши он мӯчаррад расид, бедор шуд, вайро гуфт:

– Эй фалон: чӣ афтод туро? Чандин «Чӣ кунам?» чист?  
Мард гуфт:

– Ин панҷ динор ба ман дех, то ман чораи ту бикунам.

Он мард зар бад-ӯ дод. Зар бисутуду андар он ҷоҳ афканд ва гуфт:

– Ростӣ аз «Чӣ кунам?», «Чӣ кунам?» эмин бинишину эмин биҳусб ва эмин бирав, ки муфлисӣ қалъаи рӯин аст

*Унсурулмаолии Кайковус*

### Лугат

**сӯфӣ** – касе, ки пайрави тариқаи тасаввуф бошад

**маъдан** – марказ

**мӯчаррад** - озод, фориг, танҳо, маблаг бо худ надорад

**қалъаи рӯин** - қалъае, ки аз рӯин (филиз) сохта шудааст

**худованд** – соҳиб, молик

**мувофақат қардан** – ҳамроҳӣ қардан

**саълукон** – факирон, дарвешон, камбағалон

**муфлисӣ –** нодорӣ, тиҳидастӣ

**махуф –** хавфнок, бимангез

**Худованд –** соҳиб, молик

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Дар забони имрӯза **ҳаме-** дар қадом шакл истифода мешавад? Бо овардани мисолҳо шарҳ дихед.
2. Чаро ҳудованди динорро хоб намебурд?
3. Мақсади муаллиф дар қадом ҷумла ифода ёфтааст?
4. Мисоле оред, ки дар он **бад - ў** истифода шуда бошад ва имлояшро дар хотир нигаҳ доред.

**112. Матиро бодиққат ҳонед ва ҳулосаи аз он баровардаатонро нависед. Ҳангоми навиштан қӯшиш қунед, ки аз ифодаҳои ҷолиби матн истифода баред. Феълҳои ишорашударо шарҳ дихед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.**

Агар сифати подшоҳ он будӣ, ки аз фарзанду пайванд ва наздикону акрабо ба гуноҳҳои қабеху кирдорҳои зишт афву **бахшиш фармудӣ** «ал малику ақиман» (подшоҳ безурриёт аст) дар **شاъни ў наёмадӣ** ва «ло арҳома байн-ул-мулки» (байни подшоҳҳон бо ҳеч кас хешу таборӣ нест) гапи бехуда будӣ. Ва ҳулосаи ин суханону мазмуни ин ишорат он аст, ки салтанат вайронкориро намебардорад ва риёсат марҳамату шафқат барнагирад ва қаробату хешӣ монеи сиёсат нагардад ва боздорандай адлу пешгири инсоф нашавад. Ва агар подшоҳ дар ҳар як аз амалдорони давлату мамлакат ба ҷашми меҳру шафқат нигарад ва беҳбудии мулку давлат муҳмал гузорад, мамлакат вайрониву парокандагӣ пазирад ва ҳосидону бадҳоҳон аз атрофи ҷаҳон сар бароранд ва дастаҳои татовулу тааддӣ ва зулм дароз қунанд ва он ғафлат боиси сустӣ гардад ва сустӣ сабаби заволу аз даст рафтани мулку давлат шавад.

*аз «Ҳакими Синдобод»*

## Лугат

қабех – зишт, нозеб, бад  
татовул – ҷабр, таҷовуз  
риёсат – риёсат, садорат  
тааддӣ – зулм  
муҳмал – беътибор, беаҳамият

**113. Порчан манзумро возех хонед ва ҳар як байти онро маънидод кунед. Имлои феълҳои ишорашударо шарҳ дода, замони онҳоро муайян созед.**

.. Сари ҳавзи шоҳию сарви сиҳӣ,  
Дарахте гулафшону беду биҳӣ.  
**Барафшонд** бар таҳт ҳоки сиёҳ,  
Ба қайвон баромад ғифони сипоҳ.  
**Ҳамекард** ҳӯю ҳамеканд мӯй,  
**Ҳамерехт** ашку ҳамехаст рӯй.  
Миёнро ба зуннори хунин бибаст,  
**Фиканд** оташ андар саройи нишаст.  
Гулистон-ш **барканду** сарвон бисӯҳт,  
Ба якборагӣ ҷашми шодӣ бидӯҳт....

*Абулқосими Фирдавсӣ*

## Лугат

**сарви сиҳӣ** – сарви рост  
**сипоҳ** – лашкар  
**қайвон** – осмони ҳафтум  
**зуннор** – риштае, ки дарвешон, зардуштиён ба миён мебастанд

**114. Порчаҳоро хонед. Мазмуни онҳоро нақл кунед. Дар феълҳои ишорашуда чиро мушоҳида кардед?**

Ту гуфтӣ, ки майдон **бичӯшад ҳаме**,  
Замин б-осмон **бархурӯшад ҳаме**.  
Хиромон ўшудам пеши он арҷманд,  
Яке таҳти пирӯза дидам баланд...

\* \* \*

... Манам кадхудои ҷаҳон сар ба сар,  
Набояд нишастан ба як чой-бар.  
В-агарна ман эдар **ҳамебудаме**,  
Басе ба шумо рӯз **паймудаме**...

*Абулқосим Фирдавсӣ*

### Луғат

**кадхудо** – соҳиби хонаву чой, калони хонавода  
**эдар** – ин ҷо, дар ин ҷо

**115. Порчаро хонед ва маънидод қунед. Калимаҳои ишорашударо аз лиҳози имло ва соҳт шарҳ дихед.**

Зи асп **андаромад** нагунсор сар,  
Шуд он шердили пир солори сар.  
Ҳамон гах бад-ӯ **андаровард** пой,  
Ба кирдори бад андаромад зи чой.

*Абулқосими Фирдавсӣ*

**116. Матнро хонед. Ба мазмуни он тақлид карда накле нависед, ки дар ҳусуси машғулияте ва ё интиҳоби қасбе бошад.**

Ҳайрат ҳам дар он мулоқоти аввалин якчанд ғазали худро аз ёд хонда ба ман шунавонид ва ба муносибатҳое, ки дар рафти сухбат мебаромад, қасидаҳои чилбайтӣ ва панҷоҳбайтии устодони гузаштаро бе ҳеч даккаҳӯрӣ ва мулоҳиза аз ёд хонда медод. Аз ин хислаташ маълум мешуд, ки ӯ қувваи ҳофизаи фавқулодае дорад.

Ӯ дар он сухбат аз қоидаҳои арӯз, аз сифатҳои шеърӣ ва дигар нозукиҳои адабиёт батафсил ва осонфаҳм гап мезад ва аз шеърҳои устодони гузашта ба ҳар қавли худ ба тарзи мисол шоҳид ва намуна меовард.

Ман дар ҳамон мулоқоти аввалин ба қобилият ва

маълумоти фавқулодаи ў пай бурдам ва назар ба ақидаи худам, он касе, ки ман барои роҳбарии худ дар шеър аз байни шоирон ва шеърнависони калонсоли он замон мечустам, ҳамин хурдсоли хурдчусса буд. Ў бо ман ҳамсоя ва ҳамдарс буд. Бо ҳамаи ин ман ўро, аз ҳамон рӯз сар карда, устоди худ қарор додам ва дар дили худ гуфтам:

Ёр дар хонаву мо гирди чаҳон мегардем.  
Об дар қӯзаву мо ташаналабон мегардем.

*Садриддин Айнӣ*

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Калимаи **шунавонид** -ро шарҳ дихед.
2. Чилбайтӣ ва панҷоҳбайтӣ қадом ҳиссаи нутқ аст?
3. Байтро маънидод карда, онро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед.

## **31. ФЕЪЛҲОИ ТАРКИБӢ ВА ИМЛОИ ОНҲО**

### *Дар хотир доред:*

- ҷузъҳои феъли таркибӣ: даъват кардан, андеша кардан, сурх шудан;
- ҷузъҳои феълҳои таркибии номии пашоянддор: аз бар кардан, аз ёд кардан, ба ҷо овардан, умр ба сар бурдан, ба воя расидан ва ғ.;
- шаклҳои таркибии феълӣ: хонда буд, хондан гирифт, рафта истода буд, ташкил карда мешавад ва ғ.;
- бандаки ҳабарии **аст** аз ҳиссаҳои номии нутқ; коргар аст, доно аст, пешқадам аст, довталаб аст ва ғ. чудо навишта мешаванд.

### **117. Ҷумлаҳоро нависед ва феълҳои таркибии онҳоро аниқ созед ва шарҳ дихед.**

1. Дар баъзе ҷойҳо ҳанӯз дуд фаввора мезад. (Ч.И.)

2. Маъмурияти корхона эҳтироми коргарони собиқи худро ба ҷо овард. (Ҳ.К.)
3. Деворҳои хона бо нақшҳои кандақорӣ ва гулҳои гуногун зебу зиннат дода шуда буд. (С.А.)
4. Пайдо шудани одами ношиносеро ба хотир оварда, аъзои баданаш вичиррос зада рафт. (Ф.Н.)

**Феълҳои таркибии феълӣ ва номӣ басо гуногунтарки мебошанд.** Азбаски онҳо аз ду-се ва баъзан зиёда калимаҳо таркиб ёфтаанд, табиист, ки чудо навишта мешаванд. Феълҳои таркибӣ ҳатман тибқи қоиди имло навишта мешаванд.

**118. Ҳикояро хонед ва фаҳмидаатонро накл кунед. Хуласаи баровардаатонро муҳтасар нависед. Имлои феълҳои ишорашударо дар хотир нигаҳ доред ва бо онҳо чумлаҳо тартиб дихед.**

Подшоҳ писареро ба адибе доду гуфт:

—Ин фарзанди туст, **тарбияташ** ҳамчунон **кун**, ки яке аз фарзандони хеш. Адиб **хидмат кард** ва **мутақаббили шуд** ва соле чанд бар ӯ **саъӣ карду** ба ҷое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балогат мунтаҳӣ шуданд. Молик донишмандро **муоҳазат** карду мутабат, ки ваъда **хилоф кардӣ** ва **вафо наёвардӣ**.

Гуфт:

—Бар раъии Ҳудованди рӯйи замин **пӯшида намонад**, ки тарбият яксон асту табоевъ мухолиф.

Гарчи симу зар зи санг ояд ҳаме,  
Дар ҳама санге набошад зарру сим.  
Бар ҳама олам ҳаметобад Суҳайл,  
Ҷое анбон мекунад, ҷое адим.

*Саъдии Шерозӣ*

## Луғат

**адиб** – мураббӣ

**мутақаббили** - вазифадор, уҳдадор

**мунтахай шудан** – комилу баркамол шудан  
**муохазат** – сарзаниш, итобкорӣ  
**мутоабат** – коҳиш  
**рай** – фикр, андеша  
**табоевъ** – ҷамъи табиат, сиришт, одат, ҳӯй  
**мухолиф** – гуногун  
**Суҳайл** – номи ситораи дурахшон дар қисми ҷануби Осмон (Суҳайли Яманӣ)  
**адим** – ҷарм, пӯсти ошдодашуда

### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. **Яксон** - ро талаффуз қунед ва шакли дурусти онро дар ёд нигаҳ доред.
2. Феъли мисраи аввалро муайян қунед ва шарҳ дихед.
3. **Ҳаметобад** ҷаро якҷоя навишта шудааст?
4. Дар ваъда **ҳилоф кардӣ** й ба чӣ вазифа омадааст?

### **119. Матнро хонед. Гӯед, ки эҳсосотро чӣ тавр инсон дарк мекунад? Агар ягон эҳсосоти гуворои дар зиндагӣ руҳдодаро ёд дошта бошед, нависед.**

... Дар дили инсон на фақат асбоби муҳаррики хун, балки узви захиркунандан ҳолати эҳсоси вай, шодию ғами ўст. Одамон бошуурона ҳиссиётро ба дил алоқаманд мекунанд. «Аз таҳти дил дӯст медорам», «Дил дар шиканҷаи ранҷ» мегӯянд.

Эҳсосот аксаран бо тағири назми ҳаракати дил вобаста аст. Аз гусса суст гаштани тапиши дил, фишор ҳӯрдан, ларзидан, сих задани он ва гайра. Ё баръакс, аз шиддати шодмонӣ ҳам назми дил метавонад аз эътидол барояд ва ба оқибати номатлуб оварад. Дар таъриҳ байзе мисолҳо ҳастанд, ки ашҳоси гуногун аз зӯрии эҳсосоти гуворо ҳалок шудаанд, ба ибораи дигар шодимарг гаштаанд.

Драманависи номии Юнон Софокл дар зери садои пурхурӯши кафқӯбии ҳаводоронаш, ки истеъододи ўро эътироф ва тақдир мекарданд, дилкаф шуда буд. Шоҳи

Эрон Кайхусрави Сиёвуш ҳангоми хандаи саҳт ҳалок гардид. Диагори юнонӣ чун фаҳмид, ки ҳар се писараш дар мусобиқаи олимпӣ зафар ёфтаанд, шодимарг шуд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

**Ба савол ҷавоб дода, су поришҳоро иҷро қунед:**

1. Магар эҳсосот метавонад назми ҳаракати дилро тағиیر дихад?

2. **Шодимарг** - ро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед ва тарзи навиши өнро дар хотир доред.

3. Муродифҳои ҳалок шудаанд – ро ёбед ва ба ҳар қадоми он мисолҳо гӯед.

**120. Порчаи шеърро равшан ҳонед ва мазмунашро нақл қунед. Шарҳ дихед, ки қалимаҳои ишорашуда ба қадом ҳиссай нутқ тааллук доранд?**

Фарзона сухансарои Бағдод  
Аз сирри сухан ҷунин ҳабар дод,  
К-он шефтай **расанбурида**,  
Девонаи **моҳи нав** надида,  
Мачнуни чигаркабобгашта,  
Дехқони дехи **харобгашта**.  
Мегашт ба ҳар басич ғоҳе,  
Мунис на ба ҷуз дареғу оҳе.

*Nизомии Ганҷавӣ*

**Луғат**

**фарзона** – ҳаким, донишманд

**расанбурида** – риштаи ҳаётбурида

**басич** – қасду ирода, омодагӣ

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Гӯед, ки ин порча аз қадом достони Низомист.

2. **Сирр** – ро аз назари қалимаи қадом забон буданаш шарҳ дихед.

3. Дар кадом ҳолат **харобгашта** барин калимаҳо истифода мешаванд?

**121. Матиро нависед, феълҳои онро ёбед ва чӣ нақш доштани онҳоро шарҳ дихед. Имлои феълҳоро маънидод кунед.**

Бошандагони Даран Ниҳон ҳамагӣ ба кору кочоли худ сокул буданд: ҷавонон рамаҳои худро ронда, то тегаҳои кӯҳ ба ҷаро бурда буданд; мардони миёнсол ҷуфт баста, ҷоҳои ҳамвори дараро, ки дар он ҷоҳо ба мурури замон дар бориши барғу борон бо гузаштани селоб ба қадри ним газ ҳок ба ҳам расида буд, меронданд ва барои қишити тирамоҳӣ тайёри медианд, занон ва духтарон шир мепухтанд, ҷуғрот меҳобонданд, гуппӣ мезаданд, маска месоҳтанд ва равған мекашиданд; мардонн қуҳансол ду-ду, ҷор-ҷор ба сангҳо такя карда нишаста саргузашт мегуфтанд ва мешуниданд.

*Садриддин Айнӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро кунед:**

1. Ҷаро пеш аз калимаи **ҷавонон** аломати баён гузашта шудааст?

2. **Ҷуғрот** чӣ навъ талаффуз мешавад ва шакли дурусташ кадом аст?

3. Феълҳои ҷидашуда ба матн чӣ тобише бахшидаанд?

4. **Меронданд** боз ба кадом маъно меояд? Мисол оред.

## 32. СИФАТИ ФЕЪЛИВУ ФЕЪЛИ ҲОЛ ВА ИМЛОИ ОНҲО

*Дар хотир доред:*

1. а) сифатҳои феълии замони ҳозира бо пасванди – **анда:** хатмкунанда, чавобдиҳанда, нишондиҳанда, пешбаранда ва ғ.;  
б) сифатҳои феълии замони гузашта бо пасванди – **а:** ичрокунанда, кафомонда, анҷомёфта ва ғ.;  
в) сифатҳои феълие, ки аз феъли таркибии номӣ ва ибораҳои пешоянӣ сохта шудаанд: кори баанҷомрасидা, чавони азхудрафта, пири барҷомонда, умеди барбодрафта ва ғ.;  
г) сифатҳои феълии замони оянда бо пасванди – **ӣ:** фаромӯшнашуданиӣ, ичрошуданиӣ ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.

2. а) ҷузъҳои феъли ҳол бо пасванди – **он (-ён):** бозикунон, навозишкунон, рақскунон, сурудгӯён ва ғ. якҷоя навишта мешаванд;  
б) феъли ҳоли такрор: ларзон-ларзон, хандон-хандон, хандида- хандида, давон-давон... ва феъли ҳол бо ҷузъи номии такрор: пиҷир-пиҷиркунон, ҳай-ҳайгӯён, ҷаҳ-ҷаҳзанон ва ғ. бо нимтире навишта мешаванд;  
в) феъли ҳоли таркибии замони гузашта:  
аз ҳуш рафта (афтид), аз по афтода (маҷрӯҳ шуд) ва ғ. чудо навишта мешавад.

**122. Матиро хонед ва мазмунашро муҳтасар нақл кунед.  
Чумлаҳои сифати феълидоштаро нависед ва имлою ҷӣ тавр сохта шудани сифатҳои феълиро шарҳ дихед.**

Восеъ дар адир ба як қитъа замине, ки дошт, гандуми баҳорӣ кошта буд. Ҳасан ва Давлат баъди чидани алафҳои ҳӯрданӣ ба адир баромада, аз гандуми **думбулшудаи** худашон **якчанд** ҳӯша сарак канда бурданӣ шуданд. Апаашон Гулизор дар хона ин саракҳоро ба додараконаш

дар хокистари гарм пухта медиҳад. Гандуми думбули дар хокистар пухта хело бомаза мешавад, бачаҳо онро як каф-як каф хӯрда барвақт хоб мекунанд, то ки ба воситаи хоби кашол ранчи гуруснагиро камтар кашанд.

Онҳо сарак меканданд, бехабар аз он ки Чобири доруга -дидбони киштҳои галла дар он ҷо ҳозиру нозир аст. Вай ба амри сардораш ва ҳоҷааш - амлокдори Ховалинг кишти галлаи дехқононро дидбонӣ карда мегардад, то ки дехқонон ҳосили галлашонро пеш аз додани хироҷ сарф карда намонанд ё пинҳон накунанд. Доруга пайдо шуда аввал якчанд дашноми ногуфтани ӯ ба номи очаву ҳамшираи бачаҳо дод ва баъд омада аз гӯшҳошон гирифта, ҳар дуро аз гандумзор берун қашида, ду-се тарсакии дардноке ҳам ба рӯяшон фуровард. Саракҳои қандагиашонро аз дасташон рабуда бар замин афканда, бо қаҳр лагадқӯб кард.

*Сотим Улугзода*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Калимаҳои ишорашударо бори дигар талаффуз қунед. Ҷӣ ҳодисаро пай бурдед?
1. Гандуми думбули дар хокистари гарм пухтаро кӣ медонад ва дидааст?
2. Ҷӣ гуна амалро саракчинӣ мегӯянд?
3. Киро доруга мегуфтаанд?
2. Агар дар бораи гандум, гандуми думбул ва дарав маълумоти хуб дошта бошед, нақле нависед.

**123. Ҳикояро хонед ва мазмунашро нақл қунед. Ҳикмати ин ҳикоя дар чист? Бо такя ба ҳулосаи ин ҳикоя дар мавзӯи «Ҷавонмардӣ» нақле нависед.**

Шабе дар масҳиди ҷомеи Миср оташ афтод, бисӯҳт. Мусулмононро таваҳҳум он шуд, ки онро насоро карданд. Ба мукофоти он оташ дар ҳонаҳои эшон андохтанд ва бисӯҳтанд. Султони Миср ҷамоатеро, ки оташ дар ҳонаи эшон андохта буданд, бигрифт ва дар як ҷой ҷамъ кард ва

бифармуд, то ба адади эшон руқъаҳо навиштанд: дар баъзе күштан, дар баъзе даст буридан ва дар баъзе тозиёна задан. Ва он руқъаҳо бар эшон афшоданд, бар ҳар кас, ки руқъа афтод, бо вай ба мазмуни он муомала карданд. Як руқъа, ки мазмуни он күштан буд, бар касе афтод: Гуфт:

– Аз күштан боке надорам, аммо модаре дорам, ки чузман касе надорад.

Ва дар паҳлуи вай дигаре буд, ки руқъаи вай тозиёна задан буд. Вай руқъаи худро бад-он кас дод ва руқъаи вайро гирифт ва гуфт:

– Ман модаре надорам.

Инро ба чойи ў бикуштанд ва онро ба чойи ин тозиёна эзаданд.

### МАСНАВӢ:

Ба симу зар ҷавонмардӣ тавон кард,  
Хуш он кас, к-ӯ ҷавонмардӣ ба ҷон кард.  
Ба ҷон ҷун Ҷоҳиёчи ёр бишнохт,  
Ҳаёти худ фидои ҷони ў соҳт.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

### Луғат

**таваҳҳум** – гумон

**насоро** – пайравони дини Исо, насронихо

**руқъа** – навишта, санад

### Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:

1. **Оташ андохта буданд** чӣ тобишеро дорост?
2. Ҷавонмардии ҳақиқӣ бо чӣ кор собит мешавад?
3. Ҷавҳари ҷавонмардӣ дар қадом мисраъ ифода шудааст?
4. **Бигрифт** магар аз лиҳози имло дуруст аст? Соҳти онро шарҳ дихед.

124. Матнро хонед ва гӯед, ки аз он чӣ натиҷа бардоштед? Шумо ҳам таклидан ба матн нақле нависед, дар он мувофиқи

фаҳмиши худ инсони ҳақиқиро тасвир кунед.

Инсон, охир, ҳамон аст, ки на фақат ғами хеш, балки ғами дигаронро низ ҳӯрад. Ғами фардоро. Фардои худ, фарзандони худ, аммо дар баробари ин ғами фардои ҳамаи ҳамватанон, ҳаммасалаконро. Агар дар вучуди навъи башар ҳамин чизи муқаддас, ҳамин нури пок намешуд, таҳаввулот намебуд, дар бадали ин даҳ ҳазор соли охир вай аз табари сангӣ то ба киштии атомӣ ё ракетаҳои кайҳонвард намерасид, бешак.

Пахтакоре, ки дар саҳрои гарми офтобӣ ба обу арақ ғӯтида кор мекунад, гарчи бо фалсафа машгул нест, фақат барои сер кардани шикаму пӯшонидани аҳли хонаводааш заҳмат намекашад.

Духтарчае, ки ғайр аз таги дари манзили худ боз чанд зинаи дигар, таги дари ҳамсояи қуҳансол, маиб, атрофи даромадгоҳи ҳавлии васеи сиву шашхонадорро мерӯбад, низ инсони хурдсол аст ва инсони баркамол ҳоҳад шуд.

Касе пойафзоли дарбеҳдори ҳамгузарашро дида наҳандад, балки дилаш фишор ҳӯрад, инсон аст. Равнақи кори ҳамсоя, ҳамқасаба, ҳаммаслаконашро дида, аз сидқи дил шод шавад, инсон аст. Мисли он олимӣ фидокор, ки дар шароити саҳти биёбони регзори Туркманистон солҳо таққиҷот мебурд, ки тадбире андешад, роҳе пайдо кунад, то ки кӯчи рег қатъ гардад ва дар болои регзор қабати замини корам ба вучуд ояд. Дар Қарокуму Қизилқумҳо миллион-миллион гектар регистон ба боғу бӯстон мубаддал шавад.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

### **Ба савол ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро кунед:**

1. Феъли чумлаи аввалро аниқ созед ва шарҳ дихед.
2. Калимаҳои ҳамсоя, ҳамқасаба ва ҳаммаслак -ро ҳамреша ҳисоб кардан мумкин аст ё не? Чаро?
3. Муродифҳои таҳаввулот -ро ёбед ва бо онҳо чумлаҳо тартиб дихед.

**125. Порчай манзумро возех хонед. Байт-байт маънидод кунед. Имлои феълҳои ишорашударо шарҳ дихед.**

Ҳамерафт ў шитобон дар биёбон,  
Ҳамекард ў яке манзил ду манзил.  
Биёбоне чунон сарду чунон сахт,  
**Ки** аз хориҷ набошад ҳеч дохил.  
Зи бодаш хун **ҳамебифсурд** дар тан,  
Ки бодаш дошт табъи заҳри қотил.  
Зи ях гашта шамарҳо ҳамчӯ симин,  
Табакҳо бар сари заррин мароцил.  
Ба кирдори сирешимҳои моҳӣ  
**Ҳаме барҳост** аз шахсори ў гил.

*Муиззӣ*

### Луғат

**шамар** – ҳавз

**сирешими моҳӣ** – навъе аз сиреш, ки аз моҳӣ чудо мекунанд

**шахсор** - замини сахти домани кӯҳ

**мароцил** – ҷамъи мирҷал, дег

### 33. КОР БО МАТНИ ҚАРОРДОД

**126. Порчаро бодикқат хонед ва байни ҳам муҳокима кунед. Хулосаатонро бо се-чор ҷумла нависед.**

Қарордод ҳуччатест, ки дар байни ду тараф барои барқарор кардани муносибатҳо, яъне ичрои коре баста мешавад. Дар он шароити кор, мушаххасоти муносибати байниҳамдигарии ҷонибҳо, ки яке «Корфармо», дигарӣ «Иҷроқунанд» ном мегиранд, зикр мегардад.

Дар забони тоҷикӣ баъзан ба ҷойи «қарордод» вожаҳои шартнома, созишнома, муоҳида ва гайраҳо истифода мешаванд. Ба андешаи мо, истифодай қалимаи «қарордод» беҳтар ва фаҳмотар аст. Дар мавридиҳои гуногун қарордод байни корхонаҳо ва одамон баста мешавад: барои кореро

анчом додан, дар литсею гимназияҳо, муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба таҳсил фаро гирифтанд, бо нашриётҳо барои ба табъ расонидани китобҳои бадеиу илмӣ ва гайраҳо.

Бештар дар корҳои соҳтмонӣ, таъмири хонаҳо, таҳияи ягон масолеҳе, тоза кардани ягон ҷойи шабакаҳои обгузаронӣ ва корҳои дигари коммуналӣ. Кормандон дар асоси қарордод кореро анчом медиҳанд. Одатан қарордод дар ду нусха таҳия карда мешавад. Як нусха дар дasti Корфармо, нусхай дигарааш дар дasti Иҷроқунанда нигоҳ дошта мешавад. Аксар вақт одамонро бидуни қарордод кор мефармоянд, ки чандон дуруст нест, зоро дар ниҳоят иҷроқунандагонро фиреб медиҳанд. Аз ин рӯ, пеш аз оғози ҳар гуна кор бо Корфармо қарордод бастан шарт аст. Дар сурати аз пардоҳт саркашӣ кардан бар асоси аснод корманд метавонад ба мақомоти даҳлдор муроҷиат намояд.

Матни қарордод таҳминан аз ҷузъҳои зерин таркиб ёфтааст:

1. Номи ҳучҷат;
2. Таъриҳ ва маҳалли тартиб дода шудан (дар тарафи чапи варрак);
3. Номи муассиса ё шахсони алоҳида, ки қарордод мебандад бо зикри вазифа ва ҷойи зист;
4. Мазмuni қарордод, ҳусусият ва ҳачми умумии кор;
5. Шароити кору хидматҳо, ки аз тарафҳо иҷроияшро ба уҳда мегиранд;
6. Муҳлати иҷро;
7. Шартҳои пардоҳти музди меҳнат ва кафолатҳои иҷтимоӣ сабт мешаванд;
8. Нишондоди натиҷаҳое, ки боиси иҷро нашудани қарордоди мазкур мегардад;
9. Тартиби ҳалли баҳсҳо ё ихтилофоте, ки ҳангоми иҷрои кор ба вучуд меояд;
10. Нишонии ҳуқуқии тарафҳои қарордодбаста;
11. Имзо кардани ҳар ду тараф;
12. Муҳри гузоштаи ҳар ду тараф.

Одатан қарордод баяди дар идораи сабти шаҳрвандӣ (муассисаи давлатии нотариус) ба қайд гирифтан қувваи қонунӣ мегирад. Қарордоди байни муассисаҳо ва шахсҳои алоҳидаро созишнома мегӯянд.

**127. Намунаи қарордодро хонед ва ба тартиби умумии он шинос шавед. Матни қарордодро байни ҳам муҳокима кунед. Дар қадом мавзӯъ қарордодро хондан меҳостед? Матни онро бо истифода аз хазинаи матҳо таҳия кунед.**

Қарордод

аз «14» апрели соли 2016

ш. Душанбе

Муассисаи таҳсилоти умумии № 00 ш. Душанбе, ки дар оянда «Корфармо», дар шахси ҷонишини директор оид ба тарбия Қаҳхоров Ҳомид аз 10 апрели соли 1961, аз як тараф, ва муассисаи соҳтмонӣ- таъмирии №1 ш. Душанбе, дар оянда «Ичрокунанда» ном мегирад, дар шахси сардори муассисаи мазкур Саидов Мансур, аз тарафи дигар, қарордоди зеринро ба имзо расонидем, дар ин ҳусус, ки:

1. «Корфармо» месупорад ва «Ичрокунанда» барои ичрои корҳои соҳтмонии нишонии кӯчаи Айнӣ, 45 тибқи ҳуҷҷатҳои имзокардаи ҳар ду тараф қабул мекунад.

2. Арзиши ҳамаи корҳо мутобики рӯйхати нарҳномаи пешниҳодшуда муайян карда мешавад, ки дар маҷмӯъ 400 (чорсад) ҳазор сомониро ташкил медиҳад.

3. «Ичрокунанда» вазифадор аст, ки корро аз 16 майи соли 2016 оғоз ва то 1 августи соли 2016 ба охир расонад.

4. Корҳои соҳтмонии анҷомёфта аз тарфи комиссияи таъйиншуда қабул карда мешавад. Аз рӯзи қабул кардани комиссия кор хотимаёфта ҳисоб мегардад.

5. «Корфармо» вазифадор аст, ки дар муҳлати се рӯз баъд аз имзои қарордод ба андозаи 15% аз мабалғи умумии дар қарордод зикршударо ба «Ичрокунанда» пешпардоҳт намояд.

6. Пардоҳти ичрои корҳои анҷомёфтаи ҳармоҳа дар

ҳудуди 90% сметаи муқарраршуда пардохт карда мешавад. Ҳисобу китоби ниҳоӣ пас аз супоридану имзо кардани санади қабул гузаронида мешавад.

Нишонии хуқукии ҳарду тараф:

«Корфармо»: ш. Душанбе, кӯчаи Рӯдакӣ, 90, суратхисоби №00000 дар «Содиротбонк»-и ш. Душанбе; «Ичрокунанда»: ш. Душанбе, кӯчаи Айнӣ 45, суратхисоби №00000 дар «АгроИнвестбонк»-и ш. Душанбе.

Замимаи 1. Номгӯи корҳои анҷомшуда дар соҳтмон  
2. Рӯйхати нарҳномаи корҳо дар ҳаҷми 400.000 сомонӣ  
Мухри мактаб

ва муассисаи соҳтмонӣ-таъмириӣ

«Корфармо»	имзо	ному насаб
«Ичрокунанда»	имзо	ному насаб

**128. Матни қарордодро ҳондед, бо ҷузъҳои таркиби он ошно гаштед. Ва фаҳмидед, ки қарордод дар мавзӯъ ва масъалаҳои гуногун таҳия карда мешавад.**

Дар кишварамон ҳамасола Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ваҳдати миллӣ ва файраҳо ботантана ҷашн гирифта мешаванд. Дар робита ба ин ҷашнҳо ҷорабинҳои гуногун: озмуни шоҳномаҳонӣ, Рӯзи Рӯдакӣ, Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мактабҳо ба роҳ монда мешаванд. Қарордоди зеринро такмил дихед.

Мусобиқае, ки байни синфҳои 10 ва 10 Б баҳшида ба 21-солагии Ваҳдати миллӣ ба нақша гирифта шудааст, ки оғозаш чунин аст:

### Қарордод

Оид ба мусобиқаи хонандагони синфҳои 10 «а» ва 10 «б» литсейи № 00 ш. Душанбе оид ба сазовор пешвоз гирифтани Ваҳдати миллӣ

аз «10» январи соли 2017

Хонандагони синфҳои 10 «а» ва 10 «б» ш. Душанбе ба

муносибати сазовор пешвоз гирифтани 20-солагии Ваҳдати миллий, 27 июня соли чорӣ доир шуд, уҳдадориҳои зеринро қабул карданд:

1. Ба он муваффақ шуданд, ки...

## 34. КОР БО МАТНИ ҚАРОРДОД

**129. Матнҳои қарордодро хонед ва маҳсусиятҳои онҳоро мушаҳҳас қунед. Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?**

### Қарордод

аз «5» июня соли 2016, ш. Қўргонтеппа

Муассисай таҳсилоти умумии №12 ш. Қўргонтеппа, ки дар шахси директори мактаб Тоҷиев Комил, аз як тараф, ва ҳочагии деҳқонии ба номи Комилов С. дар шахси сарвари ҳочагӣ Назаров И., аз тарафи дигар, қарордоди зеринро бастем:

1. Муассисай таҳсилоти умумӣ вазифадор гардидааст, ки дар ҳочагии деҳқонии зикршуда корҳои зеринро анҷом дихад: нармкунни заминҳои ҳочагии деҳқонӣ, хишова кардани заминҳои кишт ва пору андохтан ба онҳо.

2. Корҳои дар банди 1 зикршударо муассисай таҳсилоти умумии № 00 уҳдадор шудааст, ки то 15.08.2016 анҷом дихад.

3. Барои иҷрои корҳои зикршуда сарвари ҳочагии деҳқонӣ уҳдадор шудааст, ки то 15.08.2016 ба мактаб 9 000 ҳазор сомонӣ пардоҳт намояд.

Нишони ҳуқуқии ҳарду тараф

Директори МТМУ

имзо

К. Тоҷиев

Сарвари ҳочагии деҳқонӣ

имзо

И. Назаров

### Савол ва супориши

1. Ин матнҳо ба қадом услуби забон таллук доранд?
2. Ҳусусиятҳои ин услубро дар асоси матни боло шарҳ дихед.

3. Феълҳои таркибии матни қарордодро аниқ қунед, нависед ва шарҳ дихед.

4. Аломатҳои китобати ҳар як чумларо шарҳ дихед.

**130. Матни қарордодро бодиққат ҳонед ва мавзӯи қарордодро муайян қунед ва шарҳ дихед. Мустақилона чунин як қарордод таҳия қунед.**

### **Қарордод**

аз «15» апрели соли 2017

ш. Душанбе

Мо, имзокунандагони зерин, аз як тараф, маъмурияти муассисаи таъмиргари компьютерҳо, ки дар қӯчаи Лоҳутӣ, ҳавлии №16 ҷойгир шудааст, дар шахси Робия Каримова, ки дар асоси ваколатномаи №47 аз 2 январи соли 2016 фаъолият мекунад ва минбаъд супорандай кор номида мешавад ва, аз тарафи дигар, усто-механик Матлуба Абдухоликова, истиқоматқунандаи қӯчаи А. Адҳамов № 58, шиносномааш №....., ки минбаъд «Ичрокунанда» номида мешавад, мувофиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин қарордоди меҳнатиро дар ин хусус бастем:

1. Фармоишгар ба Ичрокунанда таъмири 25 поя компьютерро месупорад. Музди ҳамаи кори зикршуда 4000 (чор ҳазор) сомониро ташкил мекунад;

2. Фармоишгар муовиқи банди 1-уми ҳамин қарордоди меҳнатӣ уҳдадор мешавад, ки пас аз қабул кардани кор ба Ичрокунанда 400 (чор ҳазор) сомонӣ пардоҳт намояд;

3. Ичрокунанда уҳдадор мешавад, ки 25 бастаи компьютерро то 15 июня соли 2017 таъмир карда супорад.

4. Ҳама баҳсҳои доир ба ҳамин қарордоди меҳнатӣ аз тарафи органҳои даҳлдор ҳал карда мешавад.

5. Ҳамин қарордоди меҳнатӣ дар ду нусха таҳия карда шуд, ки нусхай аслии он дар дасти Фармоишгари кор ва нусхай дуюми он дар дасти Ичрокунанда қарор дорад.

Фармоишгари кор	имзо	ному наасаб
Ичрокунанда	имзо	ному наасаб
Ҷойи муҳр.		

**131. Матни қарордодро хонед ва ба сохтори он дикқат дихед.**

**Қарордод**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ соли 2016

ш. Душанбе

---

(Номи муассиса)

ки, дар асоси \_\_\_\_\_  
фаъолият менамояд ва намояндагии \_\_\_\_\_

---

(Ному нараб)

ки дар ин қарордод «Фармоишгар» номида мешавад  
ва \_\_\_\_\_

---

(Ному нараби мушаххасоти шиноснома),

ки дар ин қарордод «Ичрокунанда» номида мешавад,  
таҳти шароити зерин қарордод ба имзо мерасонанд:

1. Мавзӯи қарордод;
- 1.1. Фармоишгар фармоиш медиҳад ва Ичрокунанда корҳои зериро ба уҳда мегирад:
- 1.2. Кори анҷомдода бояд ҷавобгӯи талаботи зер бошад;
- 1.3. Фармоишгар бо он чи ки барои анҷом додани кор лозим аст, Ичрокунандаро таъмин хоҳад кард.
- 1.4. Фармоишгар вазифадор аст, ки кори иҷрогардидаро сари вақт қабул қунад ва ҳаққи иҷрокунандаро пардоҳт намояд.
2. Миқдор ва тартиби пардоҳт.
- 2.1. Барои кори ба анҷомрасидааш Фармоишгар ба Ичрокунанда \_\_\_\_\_ сомонӣ пардоҳт менамояд.
- 2.2. Ҳаққи кор пас аз қабули кори иҷрогардида дар муддати \_\_\_\_\_ рӯз пардоҳт мешавад.

3. Масъулиятҳои тарафайн  
Тарафайн тибқи қонунгузорӣ барои анҷом надодани уҳдадорияшон масъулияти моддӣ хоҳанд дошт.
4. Агар тарафе уҳдадории гирифтаашро анҷом надихад, тарафи дигар метавонад, ки қарордодро бекор намояд.
5. Шароити дигар

5.1. Даъвоҳое, ки марбут ба ин қарордоданд, додгоҳ (суд) мавриди баррасӣ қарор медиҳад.

5.2.\_\_\_\_\_

Нишонии тарафайн:

«Фармоишгар»\_\_\_\_\_

«Ичрокунанда»\_\_\_\_\_

Имзоҳо

Фармоишгар

\_\_\_\_\_

Ичрокунанда

\_\_\_\_\_

## VIII. ШУМОРДАВУ ЧОНИШИН ВА ИМЛОИ ОНХО

### 35. ИМЛОИ ШУМОРАҲОИ ТАРТИБӢ ВА КАСРӢ

*Дар хотир доред:*

1. а) пасвандҳои шумораи тартибӣ: - ум (-юм), - умин (-юмин):

сे�وم, сеюмин, панҷум, панҷумин, даҳумин ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.

б) пасвандҳои шумораи тартибии –ум (-юм), -умин (-юмин)

аз рақам: 5-ум, 12-ум, 2-ум бо дефис навишта мешаванд:

а) шумораҳои касрӣ: сяк, чоряк, шашяк, даҳяк ва ғ. якҷоя навишта мешаванд:

б) шумораи касрӣ аз шумораи аслӣ: яку ним, дуву (ю) ним ва ғ. чудо навишта мешавад;

в) шумораҳои касрӣ бо пешоянди аз чудо навишта мешаванд: аз се як, аз шаш чор, аз панҷ се ва ғ.

**132. Порчай манзуумро ифоданок ҳонед ва мазмунашро нақл кунед. Шумораҳои онро ёфта, имлояшонро шарҳ дихед. Гӯед, ки ин порча аз кист ва аз қадом асар?**

Дар аксои олам бигаштам басе,  
Бар сар бурдам айём бо ҳар касе.  
Таматтӯъ ба ҳар гӯшае ёфтам,  
Зи ҳар хирмане хӯшае ёфтам.  
Чу покони Шероз хокиниҳод,  
Надидам, ки раҳмат бар ин хок бод!  
Таваллои мардони ин покбум  
Барангехтам хотир аз Шому Рум.  
Дареф омадам з-он ҳама бӯстон,  
Тихидаст рафтан сӯйи дӯстон.  
Ба дил гуфтам: Аз Миср қанд оварам,  
Бари дӯстон армуғонӣ барам.

Маро гар тихъ буд аз он қанд даст,  
Суханҳои ширинтар аз қанд ҳаст.  
На қанде, ки мардум ба сурат хўранд,  
Ки арбобн маънӣ ба когаз баранд.  
Чу ин коҳи давлат бипардоҳтам,  
Бар ў даҳ дар аз тарбият соҳтам:  
Яке боби адл асту тадбиру рой,  
Нигаҳбонии ҳалқу тарси Худой.  
Дувум боби эҳсон ниҳодам асос,  
Ки мунъим кунад фазли ҳақро сипос.  
Севум боби ишқ асту мастию шӯр,  
На ишқе, ки банданд бар худ ба зӯр.  
Чаҳорум тавозӯй, ризо панҷумин,  
Шашум зикри марди қаноатгузин.  
Ба ҳафтум дар аз олами тарбият,  
Ба ҳаштум дар аз шукр бар оғият.  
Нуҳум боби тавба асту роҳи савоб,  
Даҳум дар муноҷоту ҳатми китоб.

### Лугат

**ақсо** – гӯшаю канор. чойҳои дурдасти олам  
**рой** – андеша, чора

**мунъим** – неъматдиҳанда, он ки ризқу неъмат медиҳад  
**таматтӯй** – манфиат, фоида, лаззат

**тавозӯй** - хоксорӣ

**тиҳидаст** - дастхолӣ

**арбоби маънӣ** - одамони сухансанҷ, нуктафахм

**дареғ омадан** - раҳму дилсӯзӣ кардан

### Ба саволҳо посух дихед:

1. Аз **Миср қанд овардан** -ро шарҳ дода гӯед, ки он чӣ гуна қанд аст?
2. **Даҳ дар аз тарбият соҳтам** чӣ маъно дорад?
3. Дар матн қадом навъ шумора истеъмол шудааст?

**133. Матиро хонед ва фаҳмидаатонро нақл кунед. Аз мутолиаи матн ба чӣ хулоса омадед? Таълими пешинро бо таълими имрӯза муқоиса карда, фикратонро мухтасар нависед. Гӯед, ки қадомӣ беҳтар?**

Дарсхои мадрасаҳои Бухороро, ки талабаҳо дар 18-19 сол хонда тамом мекунанд, ман дар шаш сол хондам, назар ба талабаҳои дигар зиёдтар чизҳо омӯхтам ва баъд аз он дар мутолиаи хонагӣ нишастам. Дар мутолиаи хонагии ман ҳам ҳамеша як муллои хушсаводи арабидон бо хонда шунавондани китобҳои арабӣ ва тоҷикӣ ёрӣ медод. Бо ин кор ҳам чор сол сарф кардам. Дуруст аст, ки ман монанди Зарир шоир нашудам, лекин шеърро хоҳ тоҷикӣ бошад, хоҳ арабӣ хуб мефаҳмидағӣ шудам. Ман бештар ба мантиқ, ҳикмат ва фалсафа дода шудам. Дар ин илмҳо манбаи асосии ман таълифоти Абуалий Сино шуд, ки онҳоро аз худ кардам ва бештарин ҷойи онҳо чун Қуръон ба ман ёд шуда монд. Зотан, ман бо як бор ё ду бор шунидан ҳар чизи илмиро, ҳарчанд дароз бошад ҳам, аз бар карда метавонистам. Ман, ки дар хурдсолиам Қуръон барин як китоби калонро, бо вучуди маъниашро нафаҳмиданам, дар ду сол ёд карда будам, баъди бо ҷизёдкуни варзиш ёфта ба воя расидани қувваи ҳофизаам, ёд кардани ҷизҳое, ки маъниҳояшонро мефаҳмидам, душворӣ намекард.

*Садриддин Айнӣ*

**Ба саволҳо посух дихед:**

1. Аз ёд кардан чӣ манфиат доштааст?
2. Варзиш ёфтани қувваи ҳофиза - ро чӣ тавр мефаҳмед?
3. Қадом илмҳои тоза бароятон маъқул ва ҷаро?
4. Шумораи таҳминӣ чӣ тавр навишта мешавад?

**134. Чистонро бодиққат хонед. Ҷавобащро аз рӯйи аломатҳо ёфта, қалимаҳои ишорашударо аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.**

Чист он лўъбат, ки дорад **чор** шох андар сараш,  
Бар сари ҳар шохи ў **сї** духтари афсунгараш.  
Бар сари ҳар духтаре вобаста дидам сї писар,  
Бар сари ҳар **як** писар сї духтари симинбараш?

## 36. ШУМОРАҲОИ ТАРКИБӢ ВА ИМЛОИ ОНҲО

**Дар хотир доред:** Шумораҳои таркибие, ки бо пайвандаки –у (-ю,-ву) сохта шудаанд: дусаду панҷоҳу ду, сесаду бисту як, як ҳазору дусаду бист ва ғ. чудо навишта мешаванд.

### 135. Матиро хонед ва мазмунашро нақл кунед. Шумораҳоро аз назари имло шарҳ дихед.

Серодамии Марви онрӯза ва дигар шаҳрҳои Хурсонро аз ҳамин воқеа ҳам қиёс кардан мумкин аст, ки Чингизиён дар ҳуҷуми аввалинашон ба Марв аз як миллион зиёдатар одамро куштанд,

Баъди аз Марв рафтани муғулон зиндамондагон аз гӯшаву канорҳо баромада, боз дар он ҷо гирд омада буданд. Чинигизиён, ки роҳгузар шуда аз он ҷо мегузаштанд, дубора ба Марв ҳуҷум карда, боз қасони бисёреро куштанд.

Чингизиён инчунин дар Нишопур як миллиону 47 ҳазор нафарро ва дар Ҳирот дар навбати аввал як миллиону шаст ҳазор нафарро ва дар навбати дуюм сад ҳазор нафарро куштанд.

Назар ба ривояти «Равзат-ус-сафо» дар Балх то ҳуҷуми Чингиз 1200 чомеъ (масҷиди қалон) ва 1200 ҳаммом буд. Дар ҳуҷуми Чингиз танҳо аз арбоби илм ва адабиёт, ки номашон маълум буд, 50 ҳазор қас қашта шуд. Боқӣ қашташудагонро, ки оммаи аҳолӣ буданд, аз ҳамин бояд қиёс кард. Аз ин ҳуҷҷати таърихӣ ободӣ ва серодамии Балхи онрӯза ба хубӣ равшан мешавад.

*Садриддин Айнӣ*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро ичро кунед:**

1. Калимаҳои онрӯза ва дубора -ро аз ҷиҳати соҳт ва имло шарҳ дихед.
2. Арбоб ба ҷӣ маъно омадааст? Бо он ҷумла тартиб дихед.
3. Маълумоти доштаатонро илова карда, дар мавзӯи «Аъмоли зишти Чингиз» нақле нависед.

**136. Матиро хонед. Гӯёд, ки аз он ҷӣ натиҷа бардоштед. Онро нависед ва шумораҳои матиро бегалат истифода намоед.**

Ҳамсуҳбати ман ҳомӯш монда, боз ба ҷойнушӣ сар кард. Ман аз ӯ ҳоло ба ҷӣ кор машғул буданашро пурсиdam. Ӯ гуфт:

– Қозӣ Дониёлҳоҷа, ки аз тарафи модар ба ман ҳешигарӣ дорад ва худаш одами хуби донишдӯст аст, аҳволи маро ба қозикалон фаҳмонда, дар як мадрасаи бедарсхона маро мударрис кунонид, ки аз он мадраса соле ҳазор танга даромад дорам. Азбаски ҳавлии падариам дар Ҷӯбор ва аз маркази шаҳр дур буд, вайро фурӯхта аз ҳамсоягии Дониёлҳоҷа аз гузари Собунгарон як ҳавлича харидам, ки дар он ҷо рӯзе чор-панҷ соат дарсгӯй мекунам ва аз талабаҳо ҳам соле қариб ҳазор танга даромад мешавад, бо ҳамин рӯзам ба хубӣ мегузарад.

Бинобарин, баъдазмударрисшуданам, қуръонфурӯширо, ки бисёр бад медиdam, тарқ кардам.

*Садриддин Айни*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро кунед:**

1. Боз қадом калимаҳоро медонед, ки бо пасванди гарӣ соҳта шудааст?
2. Собунгарон -ро аз ҷиҳати соҳт муайян кунед.
3. Гузар дар ин матн чун феъл омадааст ё на?

**137. Матиро хонед ва хулосаатонро бо ду - се ҷумла баён кунед. Ба тарзи навишти шумораҳо эътибори ҷиддӣ дихед.**

Мовароуннаҳр дар замони Абуалӣ Сино то охири асри X мулки Сомониён ва ҷузъи муҳимтарини давлати онҳо буд, ҷузъи дигари давлаташонро Ҳурӯсон бо ҳамроҳии вилоятҳои шарқии Эрон ташкил мекард.

Ҳокимияти хонадони Сомонӣ аз соли 820-и мелодӣ оғоз меёбад, ки дар он сол ҷаҳор бародар - писарони Сомонхудот Асад дар се вилояти Мовароуннаҳр ва як вилояти Ҳурӯсон ба аморат расиданд: Нуҳ дар Самарқанд, Аҳмад дар Фарғона, Яҳё дар Чоч ва Устурушон, Илёс дар Ҳирот. Ҳирот пас аз вафоти Илёс аз дасти хонадони Сомонӣ рафт, дар се вилояти боқӣ ҳар яке аз ҳокимони Сомонӣ бештар аз 72 сол насл ба насл феълан ба сари ҳуд буд. Мовароуннаҳр дар як давлати мутамарказ муттаҳид нашуда буд, то он ки дар соли 829 Наср бинни Аҳмад бинни Асад, ки расман сари хонадон ҳисоб меёфту пойтахташ Самарқанд буд, мурд ва ҷояшро бародари ҳурдии ў - ҳокими Бухоро Абуибрӯҳим Исмоил гирифт. Ташкили давлати мутамаркази Сомониён аз ҳамин сол (829-893) шурӯъ мешавад, ки таъсискунандаи он Исмоили Сомонӣ буд.

*Сотим Улугзода*

### 37-38. ҶОНИШИН ВА ИМЛОИ ОН

#### *Дар хотир доред:*

1. а) ҷонишинҳои соҳта: ҳамин, ҳамон, ҳамчунон ва ғ.;  
б) ҷонишинҳои мураккаб: инчунин, ончунон, инҷониб, онҷониб ва ғ.;

в) бандакҷонишинҳо -ам,-ат,-аш, -амон, -атон, -ашон бо қалимаҳои дигар: китобам, китобат, китобаш, китобашон, китобатон, китобамон ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.

Эзоҳ: Бандакҷонишинҳо ҳангоми ихтисор дар назм аз қалима бо нимтире ҷудо навишта мешавад: писар-м, писар-т, писар-ш ва ғ.

2. а) ҷонишинҳои таркибӣ: ин гуна, он гуна, ин қадар, ҳар як, ҳеч як, чӣ гуна?, чӣ навъ? ва ғ.

б) чонишинҳои саволии кӣ?, чӣ? ва ғ. дар таркибҳо: чӣ хел?, чӣ гуна?, чӣ қадар ва ғ. чудо навишта мешаванд;

3. Чонишинҳои номуайянӣ: ким-кӣ, ким-чӣ, ким-киҳо, ким-чиҳо, ким- қадом ва ғ. бо нимтире навишта мешаванд.

**138. Матиро хонед ва мақсади асосии муаллифро муайян созед. Чонишинҳои матиро ёбед ва имлои онҳоро шарҳ дихед. Шумо ҷойи қадом ҷонишиниро иваз кардааст?**

Ҳоло муаллим пиёлаи ҷой дар даст сари ҳудро қадаре яктарафа дошта, ба сухбати ду мӯйсафед, ки дар кати ҳамсоя нишастаанд, гайрииҳтиёр гӯш медиҳад, бинохост рӯй бар ман оварда савол медиҳанд:

– **Соч** ном паранда ҳаст. Аслан бояд **сор** бошад. Дар баъзе махалҳо **суттӣ** мегӯянд. Оё **шумо** ҳам ягон номи дигари онро шунидаед?

– Не муаллим. Ман дар шаҳр таваллуд ва тарбия ёфтаам. Аз парандаҳо дар шаҳр ҷӣ ҳаст? Кабӯтар, мусича, гунчишк. Тирамоҳу зимистон аккаи думдароз ва зоги сиёҳ пайдо мешаванд.

Ҷойи таваллуд ва тарбия дар ташаккули ҷаҳонбинӣ, албатта, аҳамият дорад, аммо фикр мекунам, ки набояд омили асосӣ ва ҳалкунанда бошад. Жюл Верн мисоли равшан.

Маро ба ҷуз розӣ шудан бо ин гапи ҳақ дигар чорае набуд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Оё шумо номи ҳамаи парандаҳоро медонед?
2. Номи парандаеро таҳлили этиологӣ қунед.
3. Нақле нависед, ки дар он парандаҳо ном бурда шаванду оид ба яке аз онҳо маълумоти муфассал баён гардад.

**4. Соч** -ро дар ҷойи шумо ҷӣ мегӯянд ?

**139. Порчай манзумро ифоданок хонед ва мазмуни онро нақл қунед. Ҷонишинҳои онро муайян карда, аз чихати соҳт шарҳ дихед. Шеърро аз ёд қунед.**

Нигаҳ кун бад-ин лашкари номдор,  
Ҷавонони шоистаи корзор.  
Зи баҳри бару буму фарзанди хеш,  
Зану кӯдаки хурду пайванди хеш.  
Ҳама сар ба сар тан ба куштан дихем.  
Аз он бех, ки кишвар ба душман дихем.

*Абулқосими Фирдавӣ*

**140. Матнро хонед ва ҳадафи онро муайян қунед. Гӯед, ки чаро ҷонишини ман дар аввали ҳар ҷумла истифода шудааст?**

Имрӯз мақсади асосии ман ёфтани кӯча, гузар ва ҳавлии Қориишкамба буда, ҳамаи фикру ҳавосам ба ин мақсад банд буд, бинобар ин, барои ба сухан даровардани Раҳими Қанд ва ҳикоя гӯёндани вай кӯшише накарда, дар фикр фурӯ рафта будам...

Ман ҳанӯз обидандони дар даҳонам гирифтаамро макида тамом накарда будам, ки Қориишкамба аз тарафи шарқи раста -- аз тарафи мадрасаи Кӯкалтош намоён гардид. Ман барои пурра ва пухта дидани рӯйи ў ҷашмамро ба ў дӯхтам. Чун ў наздиктар расида назараш ба ман афтод, ҷашмонашро аз **ман** наканда омадан гирифт. **Ман** аз нигоҳҳои тези маънидори ў дар ҳаққи худам «ин дурӯғгӯйи дирӯза» гуфтани ўро пай бурдам, бинобар ин, шарм дошта ҷашмамро аз вай қанда худро ба нодонӣ задам, лекин бо гӯшаи ҷашм ҳаракатҳои ўро таъқиб мекардам.

*Садриддин Айнӣ*

**Ба саволҳо посух дода, супоришро иҷро қунед:**

- 1. Обидандон чист?**
- 2. Ифодаи ҷашмамро ба ў дӯхтам -ро маънидори қунед.**
- 3. Нигоҳи маънидор ҷӣ тавр мешавад?**
- 4. Омадан гирифт кадом замонро ифода мекунад?**

**141. Матиро хонед ва мазмуни онро накл кунед. Гүед, ки дар матн роچөй ба чй сухан меравад? Муродифхой чонишини ман -ро ёфта шарх дихед.**

Чун он қасида ба итмом расид, ҳазрати салтанатмаобӣ фармуданд. ки маходим дар шони ин қасида чй мегӯянд ва чй мефармоянд. Изза ҳама мутаваҷҷеҳи ин **камина** шуданд ва гуфтугӯеро ба ин **факир** ҳавола намуданд. Факир бар арз расонид, ки шайх Абдулқодири Чурҷонӣ, ки дар илми маонӣ ва баён китобе тасниф карда ва онро далоили илоэъчоз ном карда, ки мисли он китобе дар ин илм касе нанавишта. Дар он то мазкур аст, ки қаломе, ки аз фасоҳат ва балогат ҳолӣ бошад ва ба зевари саноёй ва бадоёй ва мазоё мутаҳаллӣ бошад, ҳукми он дорад, ки қалодаи заррини мурассаъ ва мукаммал ба ҷавоҳирро касе дар гардани ҳук оvezад. Чун ин сухан гуфтам ва дурри маонӣ сүфтам, Султон Ҷалолиддин барошуфт ва гуфт: «Азизон, магар он қасидаи **ман** маънӣ надорад». Гуфтам: «Каломе, ки дар ў фасоҳат ва балогат набошад, лозим нест, ки бемаънӣ бошад». Инак, Мавлоно Ховарӣ аз рӯйи ҳазл ва зарофат қасидае гуфта...

*Зайниддин Восифӣ*

### Луғат

**маҳодим** – ҷамъи маҳдум

**изза** – одамони соҳибэҳтиром

**маонӣ** – ҷамъи маънӣ

**фасоҳат** – равшанбаёни, ба салосат ва равонӣ сухан гуфтан

**зевари саноёй** – зебу зинннати чизе, ки ба он чизи дигарро биороянд

**мазоё** – фазилат, афзунӣ

**қилода** – гулӯбанд, гарданбанди ҳайвонот

**мурассаъ** – оросташуда

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро кунед:**

1. Маънии асосии **факир** -ро шарх дихед ва гӯед, ки дар

ин матн ба чӣ маъно омадааст.

2. Ифодай **ба арз расонед** -ро истифода бурда ҷумла тартиб дихед.

3. Муродифи калимаи **сухан** -ро ном баред.

4. Нутқи айнан нақлшударо, ки дар охир омадааст, маънидод кунед.

**142. Матиро хонед ва мазмунашро мухтасар нависед.**  
**Ҳини навиштан қӯшед, ки муродифҳои ман истифода шаванд**  
**Гӯед, ки онҳо чӣ вазифаро ичро кардаанд.**

Чиҳил рӯз факирро дар Фараҳ нигоҳ доштанд (ва хидматҳо) ва такаллуфот ва меҳмониҳо карданд, ки дар силсилаи подшоҳон амсоли он мутасаввир набошад. Баъд аз чиҳил рӯз, дар вақте ки моро иҷозат медоданд, аспе бо зину лаҷом ба ин камина таъйин фармуданд, (ки) то ашҳаби рӯз бо адҳами шаб дар ҷароғоҳи сипеҳр мечарид ва аз барои бародару шогирди факир ҳар қадом аспе бо зину лаҷоми муносиб муқаррар фармуданд ва сару пойи лоиқ низ қарам намуданд ва то корвонгоҳ, (ки) аз Фараҳ то он ҷо ним фарсаҳ аст, ҳамроҳӣ карданд. Он ҷо фуруд омада, таъоме қашиданд ва факирро видоъ карданд ва баргаштанд. Бародари қалон ҷанд қадаме, ки ронд, баргашт. Гуфт: «Мо дастуре дорем, ки қасеро, ки гусел мекунем, мусофаҳа мекунем».

Даст дар бағал даровард ва когазе дар ҳам печидае дар қафи дasti ман ниҳод ва бародари миёна ва хурд низ бар ҳамин услуг бародар ва шогирдро мусофаҳа карданд. Ҷун фуруд омадем ва зарҳоро ҳисоб кардем, ҳафтсад танга буд. Ин навъ саховат ва қарам магар аз Ҳотами Той манқул бошад.

*Зайнiddин Восифӣ*

### **Луғат**

**такаллуфот** – мурооти барзиёд

**адҳами шаб** – қиноя аз торикии шаб

**мутасаввир** – тасаввурнашаванда, қобили дарк

**чарогохи сипехр** – Осмон  
**ашҳаби рӯз** – киноя аз Офтоб  
**мусофаҳа** – дасти ҳамдигар гирифтган ба вақти мулоқот

**143. Матиро хонед ва мазмунашро накл қунед.** Гӯед, ки мазмуни матн бароятон писанд омад ё не? Ба дурустии гуфтаи адид боварӣ доред? Аз ҳаёти худ ба наздиконатон воқеоти ба ин монандро ба ёд оварда нақле нависед.

Ваҳм ҳастии одамро хароб мекунад, алалхусус, агар тарсу бим оммаро фаро гирифта бошад. Вале дониши одамӣ бар зидди ваҳм аслиҳай тавоноест. Узви дастаи сӯхторкуш худро ба коми оташ беибо мезанад. Аспбози соҳибтаҷриба бебокона рафта, аспи саркаши ҷароғпояшударо даст мегирад ва лаҷом мезанад. Шикорӣ ба пешвози шеру бабру филу хирс далерона меравад. Марде, ки усули самборо аз бар кардааст, метавонад ба танҳоӣ бар чанд нафар бозориёни мусаллаҳ зафар ёбад.

Ин гуна одамонро одатан нотрас мегӯянд, ҳарчанд ки ҳисси тарс барои эшон бегона нест. Лекин онҳо бо қувваи дониш, ба таҷриба ва малака такя карда, тарсро мағлуб месозанд. Табиатан касе нест, ки натарсад. Парашутчиён қабл аз ҷаҳишҳои аввалин, дорбозон бори нахустин ваҳм мекашанд. Касе, ки бори якум ба кони торике медарояд, ҳатман метарсад.

Духтури франсавӣ Ален Бомбар ба заврақчаи хурдакаки резинӣ савор шуда, бе обу озуқа, яккаву танҳо уқёнуси Атлантикро тай намуд. Бар қасди буздilon заврақи худро» «Шаккок» ном дода буд. Гуруснагиро ба гӯшти моҳӣ, ташнагиро бо оби борон рафъ менамуд. Дергоҳе борон наборад, оборо менӯшид, ки аз бадани моҳиёни сайдкардааш фишурда мебаровард. Дар бадали шасту панҷ рӯз ба ҳамин минвол ба Америка бирасид ва исбот кард, ки баний инсон ҳақ надорад, ки ҳатто ба чунин қувваи муazzами табиат, монанди уқёнус, сари таслим фуруд орад.

*Фазиддин Муҳаммадиев*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро қунед:**

1. Ҷуфти муродифиро аз ҷумлаи аввал пайдо қунед.
2. **Буздил** ба қадом маъно омадааст? Аз ҷиҳати соҳт муайян созед.
3. Ҷонишинҳои ҷумлаи охирро ёбед ва шарҳ диҳед.
4. Калимаи **моҳӣ** соҳта аст ё сода?

**144. Матнро ҳонед ва ҳикмати онро дарёбед. Ба мазмуни матн монанд зарбулмасалу мақолҳоро пайдо карда нависед. Масалан: «Тарсуро марг ёр аст».**

Тарс ё ваҳм аз тавонотарин ҳиссиёт аст. Ривоят мекунанд, ки дар замони қадим ба қишваре вабо омадааст. Подшоҳи мамлакат шахси одил, раиятнавоз будааст. Ҳашмгин ба ҷустуҷӯйи вабо баромадааст ва дар биёбоне ба ӯ дучор омада, аз меҳмони ноҳонда пурсидааст:

- Ин дафъа чӣ қадар табааи маро бо худ ҳоҳӣ бурд?
- Ҳазор қас! - ҷавоб додааст вабо ва кори мусибатосори ҳудро анҷом дода, аз он қишвар рафтааст.

Аз қазо баъди муддате он подшоҳ бо вабо дубора воҳӯрда, маломаташ кардааст, ки ба ваъда вафо накардааст, ба ҷойи як ҳазор панҷ ҳазор қасро аз раияти ӯ нобуд соҳтааст.

– На, – гуфтааст вабо. – Ин кори ман нест. Ҷаҳор ҳазор қасе, ки ту мегӯй, худ аз тарс мурдаанд.

*Фазлиддин Муҳаммадиев*

**145. Матнро ҳонед ва мазмуну моҳияти онро муҳтасар баён қунед. Дар мавзӯи «Гиёҳҳои шифобаҳш» иншое нависед. Муайян қунед, ки дар матн қадом ҷонишин бештар истифода шудааст.**

Каримҷон роҳравон гиёҳҳои тару тозаро, ки аз сари роҳи мо мебаромад, қанда ба мо нишон медиҳад:

– Ана ин ситамкаш ном дорад. Баргашро таф дода ба рӯйи пучак, ҳафтпӯст ва варам мебанданд... Инро сӯзанак меноманд, ки мардуми мо барои табобати дикқи нафас

истеъмол мекунанд... Ин мўрчакамолак ном дорад, ки ширааш чиҳати табобати хала ва сулфа мавриди истифода қарор мегирад. Тарзи истифода ва истеъмолаш бо шир аст... Хайрият, ки ҳоло ҳам торон хушк нашудааст. Мардум торонро чиҳати тоза намудани рӯдаҳо, барои табобати гармбода (қабзият) ба кор мебаранд. Ин буттаро, албатта, медонистагистед? Қот аст ва нав аз гул фаромадааст. Мевааш тирамоҳ, аз охири сентябр сар карда мепазад, табиҳои мо қотро барои табобати меъда ва мұтадил гардондани фишори хун ба кор мебаранд. Вақте ки мевааш пухт ва қиём шуд, парандаҳо ҳам меҳӯранд.

Қамариддин як навдаи дарахти пурчилои баргаш хурди дилкашро шикаста, аз Каримчон пурсид ки:

– Муаллим, ин дарахт чӣ ном дорад, ки гулаш ин қадар зебо будааст?

– Магар зелолро надидаед? Мардум аз решай он қиёми зирк тахия мекунанд. Табибон решай зелолро барои шикастбандӣ низ ба кор мебаранд.

*аз «Садои Шарқ»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед :**

1. Ҳафтпӯст -ро талаффуз қунед. Чӣ ҳодисаро пай бурдед?

2. Калимаи **торон** ва **одамон** магар дар як қолаб сохта шудаанд?

3. Вазифаи **ак** -ро дар калимаи **сӯзанак** муайян қунед.

### **39. Ҷонишини шумо ва мавқеи истифодаи он**

**Дар хотир доред:** Ҷонишини шахси дуюми ҷамъ (шумоҳо, шумоён) касони зиёдеро мефаҳмонад: Шумоён дар ин ҷо маълумоти нағз мегиред. (С.У.).  
Хо, шумо муаллимонед. (С. У.)

## **Шумо гуфтан беҳтар аст ё ту?**

Чонишини шумо барои ҳурмат ба як кас ба чои ту низ истифода мешавад: Акамаҳдум, Шумо ба ман меҳрубонии бародарона кардед.(С. А.) Шумо бо падари ман дар кучо чӣ гуна шинос шуда будед.(С.У.) Дар сурати ба маъни эҳтиром омадан қалимаи Шумо бо ҳарфи қалон навишта мешавад. Масалан, дар аризаҳои муроҷиатӣ ҳамеша Шумо ба як нафар нигаронида шудааст, вале аз рӯйи эҳтиром он бо ҳарфи қалон навишта мешавад.

Дар қисми шимоли кишварамон расм аст, ки қалонсолон бо ҳурдон ҳамеша Шумо гӯён муроҷиат мекунанд. Дар баъзе қитобҳои грамматикаи забони тоҷикӣ, дастурҳои таълим ва қитобҳои дарси ин нукта ишора шуда бошад ҳам, олимони забоншинос ва равшанфирон то имрӯз ба як хulosai воҳид наомадаанд. Ҳанӯз гуногунандешӣ идома дорад.

Холо андешаи ҷандоз забоншинос ва мутахассисони соҳаҳои гуногунро пешкаши шумоён мегардонем. Шумо дар ин маврид баҳс мекунед ва хulosai ҳудро дар эссе таҳти унвони “Шумо гуфтан беҳтар аст ё ту?” менависед.

**Додихудо Саймиддинов, доктори илми филология,** собиқ раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин маврид ҷунин гуфтааст: «Дар таърихи корбурди ҷонишинҳо ту ҷойи ҳудро дорад. Бо истифодаи ҷонишини шумо тарзи корбурди онҳо коҳиш мейбад. Дар забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ҳангоми муроҷиат ба волидайн ҷонишини ту истифода мегардад. Заро он самимият, садоқат, муҳаббат ва наздикиро ифода менамояд. Аз нигоҳи меъёри сарфу наҳв истифодаи ҷонишин шумо ғалат аст. Дар гузашта ниёкони мо вақти ниёиш ба Ҳудо (ҳамзамон аз Ӯ бузургтару наздиктар ба инсон касе нест) ҷонишини туро истифода мекарданд. Дар адабиёти классикии тоҷику форс низ ҷонишини ту истифода шудааст. Аммо дар ҳузури ашҳоси бегона волидон ба фарзандон дастур медоданд, ки ба онҳо шумо гуфта муроҷиат намоянд.

Корбурди чонишини шумо дар муюширати дарбор пайдо шуда, кор ба чойе расид, ки дар забони англisiй чонишини ту умуман аз байн рафт».

**Давлатбек Хошаев, доктори илми филология**, профессори ДМТ бар ин назар аст: «Чонишини ту аз нигохи дастури забон шахси дуюмро ифода мекунад, ки мухотаб аст. Тибқи ин дастур ҳангоми мурочиат ба мухотаб бояд чонишини ту истифода гардад, хоҳ шахс бузург бошаду хоҳ хурд. Аммо дар одоби муюшират категорияи эҳтиромият аст. Вобаста ба ин, ҳангоми муюшират истифодай чонишини ту андак дурушт ба назар мерасад, бинобар ин ба шахси дуюми танҳо **шумо** гуфтан бехтар аст. Агар падару модар, калонсолон, устодонро шумо гӯем, хубтар аст. Вақте мутакаллим ба мухотаб шумо гуфта мурочиат менамояд, одоби муюширатро ба ҷо меорад. Дар ҳүҷҷатгузории расмӣ, равобити байналмилалӣ, яъне фиристодани табрикномаҳо ва барқияҳо ҳарчанд шахси мухотаб танҳо бошад ҳам, шумо гуфтан бехтар аст».

**Рустами Раҷаб, сокини шаҳри Душанбе**, ки зодаи шаҳри Самарқанди бостонӣ аст, мегӯяд: «Дар хонаводаи мо, ҳатто ба тифли гаҳвора шумо гуфта, мурочиат менамоянд. Шунидани ту бароям хеле гӯшҳарош аст. Онро ҳатто таҳқир мепиндорам. Бояд шумо гуфтанро омӯзанд».

Бар хилофи гуфтаҳои ў **Тоҷиддин Сафар, омӯзгор**, чунин ибрози назар мекунад: «Вақте ба шахси наздикам ту мегӯям, ин нишони мухабbat ва эътиимод аст. Ҳатто тасаввур намекунам, ки ҳамсарам ба тифлаки гаҳвора шумо гуфта мурочиат намояд. Дар ин ҳолат як навъ расмиятчигӣ ба назар мерасаду садоқату наздикӣ аз байн меравад. Шунидани ибораи «биёед, ман шуморо маконам» аз ҷониби модар ба кӯдак бароям ҳандаовар ва ҳамзамон гӯшҳарош аст. Дар ин маврид модар барои ифодаи мухаббати худ ба фарзанд ҳатто ҳиссаҳои «-ак» ва «-як»-ро истифода менамояд. Масалан, «Ширинаки ман, асалаки ман».

Ба қавли баъзе забоншиносон бояд дар забон мавриди истифодаи чонишинҳоро донист. Дар гуфтушунид ва мулоқтҳои расмӣ аз чонишии шумо истифода намоему ҳангоми муносибат ба фарзандон аз чонишини ту коргирем, зеро забон воситаи ифодаи андеша, эҳсосот ва ҳолатҳои равонии шахс аст. Фарзандон бояд ба падару модарро шумо гуфта муроциат намоянду волидон ба онҳо ту гуфта, хитоб кунанд.

**Қироншоҳи Шарифзода, устоди факултати журналистикии ДМТ**, назари хешро дар ин маврид чунин баён кард: «Банда дар деха таваллуд шудаву дар шаҳр ба камол расидаам. Дар Душанбеи имрӯза ҳангоми муроциат ба касе, агар «шумо» бигӯед, ба ҳайрат меояд. Ман мефаҳмам, ки вазъи муошират дар манотики Тоҷикистон, ҳатто дар Осиёи Миёна ба тарзи муҳталиф аст. Вале модоме мо, тоҷикон, ифтихори таъриху фарҳангдории ҳазорсолаҳо дорем, боистӣ, пайрави ҳамон фарҳанги воло бошем. Бо тақозои касб, дар шаҳрҳои қадим, ба мисли Бухорову Самарқанд, Хуҷанду Истаравшан, водии Ҳисор, баъзе дехаҳои Дарвозу Ҳовалинг дида ва шунидаам, ки дар муносибат ва муошират бо калонсолон, бо ҳамдигар ва хоса бо падару модар, то чи андоза боназокатанд. Вале дар чое, ки ба падару модар «ту»-гуфта муроциат мекунанд, ба чойи он писар ё дуҳтар ман хичолат мекашам. зеро бароям падарро «ту» гуфтан нописандӣ нисбати ўст.

Баъзан мегӯянд, ки шахси наздиктаринро «ту» мегӯянд. Бале, дар адабиёти бадей ва ё дар кинофильмҳо ин ҷоиз аст, вале фикр мекунам, ин тарзи муносибат аз ҷаҳорчӯбаи қоиди шеъру тақозои равиши сенарияи фильм бармеояд. Ба ҳол, барои онҳое, ки даъвои «озодазода» будан мекунанд, риоя ё ақаллан таоруфи ҳӯю хислатҳои аҷдодӣ бояд мадди назар бошад».

**Назар Воҳидзода варзишгар** буда, ба корбурди вожаҳо ва истилоҳот таваҷҷӯҳи хос дорад. Ў назари мазбурро қатъиян рад намуда мегӯяд: «Дуруст аст, ки мо бо ниёкон ифтихор мекунем, зеро таъриҳро надониста фардоро

наметавон сохт. Дар «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ ва дигар маъхазҳои таъриҳӣ дар мавриди муроҷиат ба Ҳудо, падару модар ва шоҳ аз ҷонишини ту истифода шудааст. Намефаҳмам «озодазода» будан ба ҷонишини *шумо* чӣ иртибот дошта бошад? Чаро аз Ғарҳонги ниёқон даст бикашему ба дигарон пайравӣ кунем? Озодагон бо ҳофизаи таъриҳӣ иртиботи қавӣ доранд, аз ин рӯ онҳоро «озода» мегӯянд.

аз «Бонувони Тоҷикистон», №2, 2012

**146. Матиро хонед ва аниқ созед, ки ҷонишини факир ба қадом маъно омадааст. Қитъаро аз ёд кунед.**

Фиёсиддин Муҳаммад ба факир гуфт, ки бархез, ки худро зудтар ба мутолиаи он абӯт расонем ва дидай рамдидаи худро ба мушоҳидаи он хутут мунаvvар гардонем. Факир гуфтам, ки аз барон мутолиаи қитъае ин миқдор машъуф будам, яъне Фиёсиддин Муҳаммад ба ин қитъа рутубаллисон гардид, ки:

Меғизояд нури ҷашми одамӣ аз ҳашт чиз,  
Гар мұяссар мешавад, дар вай назар кун ҳар замон:  
Дар зару дар мұсхағу шайхи қабиру шоҳи аср,  
Рӯйи хубу ҳатти хубу сабзаю оби равон.

*Зайнiddin Bosifӣ*

**Лӯғат**

**хутут** – ҷамъи ҳат

**шайхи қабир** – марди бузург, эшон

**машъуф** – шефта, мафтун

**мұсхағ** – Қуръон

**рутубаллисон** – суханорой, фасехбаён

**147. Матиро хонда, мақсади онро баён кунед. Ҳар як ҷонишиниро муайян карда, вазифаи онро шарҳ дихед.**

Амир Султон Ҷалолиддин, ки ин ҳикоятро шунид, ҳолаш ба он ҷо анҷомид, ки (чун) аз ҷои ҳуд ҷунбид, поящ ба доман

дарпечид, ба замин ғалтид ва бехуш гардид. Ду кас дар зери дўши ў даромада (ўро) ба масциди ҳарам расониданд. Камина аз қафо омадам ва гуфтам: «Э амири соҳибдавлат (азизалвучуд), шуморо ин насиби олӣ ва муносиби мутаолӣ, ки иборат аз нақобат (вилояти Фарғона) ва Шайхулисломӣ ва мансаби фатво бас нест (ва ин ном) ба ин тумтароқ (ки) шуморост, баробарӣ мекунад. Ба даҳсола касби фазилат чӣ лозим аст, ки дар амре даҳл намоянд, ки мӯъчиби ихонат (ва истиҳонат) - и мулоҳизмон гардад? Мир фармуданд, ки рост мефармоянд ва дasti ин факирро гирифта фармуданд, ки шумо гувоҳ бошед, ки аз шеър гуфтан ба дasti шумо тавбаи насуҳ кардем.

*Зайниддин Восифӣ*

**148. Матнро хонед ва гӯед, ки матлаби он аз чӣ иборат аст? Аз ҳаёти парандагон ва ҳайвонот чизе донед, ба хотир оварда ишое таълиф кунед. Кадом сифатҳои онҳо ба шумо писанд омадаанд, шарҳ дихед.**

Ман дар бораи зоги кӯҳӣ мақолае навиштам. Вай бо тург «ҷӯра» аст. Онҳоро эҳтиёҷот бо ҳамдигар «дӯст» гардондааст. Зоғ буз ё гӯсфанди аз рама мондаро дида, ба тург «ҳабар медиҳад», даранда сайдро ба дом меафтонад ва бо он зогро ҳам «зиёфат мекунад». Ҳайвонҳо ниҳоят зирақ, ҷолоқ, ҳассосанд, ҳатто ба кӯҳсор ба чӣ мақсад рафтани тоҷириро эҳсос менамоянд. Гург милтиқ доштан ё надоштани чӯпонро мефаҳмад.

Ба хотирам воқеае расид. Охири моҳи октябри соли 1984 дар Шербоздараи ноҳияи Ҷиргатол андаруни мағорае меҳобидам, ки садои даҳшатангезе бедорам кард. Ба садо гӯш дода, таҳмин намудам, ки бачаи силовсин аст. Хеле маҳзун буд он садо. Ҳамон рӯз тақрибан чил километр роҳ паймудам. (Баъзе рӯзҳо то шаст километр мегардам), дар баъзе гӯшаҳои кӯҳ садои ноороми ҳайвону парандаҳоро шунида, аз ин рафторашон ба ҳайрат меомадам, вале соати

дуи шаб пардаи ин асфор боз шуд: замин саҳт ларзида, ҳаробиҳо овард. Ҷонварон ин оғати табииро якчанд соат пеш эҳсос карда буданд....

*аз «Тоҷикистони советӣ»*

**Ба саволҳо ҷавоб дихед:**

1. Чаро исмҳои дӯст, ҷӯра ва феълҳои ҳабар медиҳад, зиёфат мекунад дар ноҳунак гирифта шудаанд?

2. Боз қадом ҳайвонро медонед (ё шунидаед), ки ҳодисаҳои табиатро пешакӣ эҳсос мекунад.

**149. Порчаро хонед ва ҷонишинҳои онро ёбед. Шарҳ дихед, ки ҷаро дар ин матн ҷонишин кам истифода шудааст.**

Тай ғармуд, ки:

– Эй ҳакимон ва мунаҷҷимон, писари мо шир намехӯрад ва пистони дояҳоро ба даҳони худ намегирад. Сабаби ин чӣ бошад?

Мунаҷҷимон қуръа андохта гуфтанд:

– Эй шоҳи олампаноҳ, дар дунё Ҳотам аз бобати саҳоват бисёр шуҳрат ҳоҳад гирифт ва як донаву як луқмае бе ширкат дар даҳони худ наҳоҳад андоҳт. Бояд ки ҳама писарҳою дояҳоро ба хидмати Ҳотам ҳозир карда, дар пеши назари ў шир бидиҳанд, ў низ шир ҳоҳад ҳӯрд ва пистони дояҳоро ба даҳон ҳоҳад гирифт.

Ҳамчунон карданд. Ҳотам пистони дояҳоро ба даҳон гирифта шир ҳӯрдан гирифт. Ва хислати дигари Ҳотам ин буд, ки ҳаргиз гиря накардӣ ва дар вақти танҳоӣ шир наҳӯрдӣ ва дар хоби гафлат нарафтӣ.

**Ба саволҳо ҷавоб дихед:**

1. Дар матн дар бораи қадом Ҳотам сухан меравад? Аз чӣ пай бурдед?

2. Ба фикри дар матн баёншуда розиед? Андешаи шумо.

**150. Порчаро хонед ва маънидод кунед. Гӯед, ки шоир кихоро дар назар дорад? Шумораҳои матнро ёфта нависед ва аз лиҳози сохту имло шарҳ дихед.**

Дар ин дунё ду-се марди бузурге пуштбони мост,  
Дар ин дунё ду-се соҳибдиле ҳамдостони мост.  
Ба зери осмони ниливу рӯйи замини сабз  
Замину бомашон гӯйӣ замину осмони мост.

Дар ин дунё ду-се чашмони бино чашми дунёянд,  
Ду-се тан покчоне покии дунёи зебоянд.  
Ду-се озодфикре чумла оламро кунанд озод,  
Ду-се равшанзамире равшани ҳастии моянд...

*Лоиқ Шералий*

## **40. МАТНИ ИМЛОИ (ДИКТАНТИ) САНЧИШ**

### **ДАР ИСТИҚБОЛИ ПАДАР**

Дехкада ақиб мемонд ва қўтали дароз гӯё ҳеч охир надошт. Аз ду бари рӯям арақ мешорид меки таги мӯзача ба кафи поям мехалид. Овози гову гӯсола ва ҷакидани сагҳои деха тарсро аз вучудам берун меронд. Буттаҳои сиёҳҳор ва шоҳай дўлонаҳои канори пайроҳа чомаамро меҳарошиданд ва ман лангида-лангида боло меҳазидам.

Шаб доман меафроҳт, ситораҳо ягон-ягон ба истиқболам меомаданд. Оқибат ба сари кўҳ расидам, ба тегае, ки офтоб ҳар бегоҳ дар паси он фурӯ мерафт. Аз шаҳри чароғон асаре набуд. Ҳавзи шафакандуда ва қурси офтоби нурафшонро хаёле шаби тираву торик ниҳон карда. Дар поён даште буд пур аз теппҳои ваҳмангез ва ҷароғе аз дур хира-хира месӯҳт.

Даҳшате вучуди маро фаро мегирифт. Пиндоштам, ки чисмам дар коми торикий ғарқ гашт ва дар ихотаи дўлонахору буттаҳои зелол ҳайрон мондам. Садои гоме ба гӯшам расид, маҳлуқе фиҳиррос зада, бо шитоб сўям меомад. Хостам фарёд кашам, вале садои суми аспро шинохтам. Асп аз дур

шиҳа қашид ва ман мадор гирифта, ба истиқболи падар шитофтам. Бӯи ошнои шаҳр дар болои зин ба машомам расид, ки олуда ба арақи тани асп саропои вучудамро навозиш мекард. (181 калима)

*Бароти Абдураҳмон*

## 41-42. КОР БО МАТНИ ТАҚРИЗ

Фикру мулоҳизаҳоеро, ки хонандагони синфҳои гуногун пас аз хондани қиссаи М.Лутфуллоев «Дили бемор» навиштаанд, хонед. Муайян кунед, ки кадоме аз онҳо тақриз аст ва кадоме ба тақриз наздик мебошад.

### Синфи 5

Ба наздикӣ қиссаи М.Лутфуллоев «Дили бемор»-ро хондам. Ба ман он бисёр маъқул шуд. Сухан дар бораи як тоҷикписар, ки Шамс ном дорад, меравад. Бо амри тақдир Шамси 12-сола воқеаҳоеро аз сар мегузаронад, ки агар шахси калонсол мебуд, худро шояд дар ин мочарои рӯзгор аз даст медод. Одоби ҳамида, дасту дили поки тоҷикона ӯро аз нохушиҳои пешомада раҳонид. Ин буд, ки аз Москав ба Душанбе баргашту дигар ёди он шаҳри бузург накард. Лекин он дар назари дӯстони москвагиаш чун тоҷики асил, бофаросат, доно, дилпок ва дар дӯстӣ содиқ боқӣ монд. (Маҳваши Фарруҳ)

### Синфи 6

Ман қиссаи М.Лутфуллоев «Дили бемор»-ро хондам. Дар аввал дили ман барои хондани он ҷандон моил набуд. Вақте ки ҷанд саҳифаашро хондам, шавқ маро водор соҳт, ки аз даст намонда, қиссаро ба пуррагӣ хонам. Ба ростӣ, мазмуни қисса бисёр ачиб аст. Дар қиссаи мазкур персонажҳои зиёде фаъолият мекунанд, вале дар нақши асосӣ Шамс ва Максими 12-сола қарор доранд. Шамсро қисмати талҳ дар рӯ ба рӯяш

қарор гирифт. Лек муҳаббати ҳақиқии инсонию модарӣ, ки ба тамоми инсонҳою модарони башардӯст новобаста ба мазҳабу миллат хос аст, бар аъмоли зишт, яъне бадӣ ғалаба кард. Дар қисса дар хусуси қисмати талхи Шамс ва Максими маризу шифоёфта сухан меравад. (Борбади Манучехр)

### Синфи 7

Ба наздикӣ ба дасти ман қиссаи «Дили бемор»-и М.Лутфуллоев афтод. Ман онро хондам ва бароям бисёр маъқул шуд.

Қаҳрамони асосии он Шамс ва Максим мебошанд. Қисмат онҳоро ба ҳам дӯст гардонид. Шамс барои қумак кардан ба модари худ хост, ки ба назди холааш. ки дар Москав барои пешбурди зиндагӣ кор мекард, рафта, коре анҷом диҳад ва маблағи ба дастовардаашро ба модари худ ирсол намояд. Вале ӯро ҳолате пеш омад, ки на холааш ва на худи ӯ ҷашмдор буд. Ӯ тавассути холааш ба хонадони сармоядоре сари кор гирифт, ки писари ягонаи онҳоро маризӣ ҳар лаҳза ба марг таҳдид мекард. Дар он оилаи сармоядор бо Максим, ки ҳамсоли ӯст, дустӣ пайдо мекунад. Муаллиф лаҳзаҳои бисёр ҳассоси дар рӯ ба рӯйи Шамс пешомадаро чунон тасвир мекунад, ки қасро ба ҳаҷон меоранд, нафраташро ба амалҳои ноҷавонмардона бештар мекунанд. Ва муҳаббате, ки дар дили модари Максим нисбат ба Шамс пайдо шуда буд, дар дилу тафаккураш шӯру ғалаё неро тавлид карду Шамс аз фаношавӣ раҳо гашт. Модари Максим дар байни бадиу некӣ қарор дошт. Шафқати модарӣ ғалаба кард.

Муаллифи қиссаи «Дили бемор» Шамси бепушту паноҳ ва Максими имконияти зиёди иқтисоддорро муқобили ҳам қарор додааст. Аз баёну шарҳи рӯзгори талхи Шамс чунин бармеояд, ки шахсони пулдор барои манфиати худ аз зишттарин аъмол худдорӣ намекунанд. (Сулхияи Аминдуҳт)

## Синфи 8

Қиссаи «Дили бемор»-ро бо шавқ хондам. Муаллифи ин қисса академики Академияи таҳсилоти Тоҷикистон М.Лутфуллоев будааст. Аз пешсухани муаллиф маълум мегардад, ки ҳодисаи дар қисса шарҳёфта воқеӣ будааст, на сохтаю бофта.

Муаллифи қиссаи «Дили бемор» ҳамин мазмунро аз филми ҳӯҷатие, ки телевизиони Москва намоиш медиҳад. тамошо кардааст. Ва сипас дар ҳафтномаи «Миллат» мазмуни он ба табъ расидааст. Муаллиф аз он фильмномаю мақолаи «Миллат» илҳом гирифта, аввалу охири қиссаро ҳуд қаламдод кардааст.

Дар ин қисса муаллиф саргузашти як тоҷикписари 12-соларо, ки рӯзгори пурмашакқати оилавӣ ўро водор сохтааст, то ки барои дарёфти ризқу рӯзӣ ва кумаки молӣ расонидан ба модар муваққатӣ тарки кишвар намояд. Ин писарбача Шамс ном дорад ва ў барои кумак ба модар ҷиҳати кор кардан озими Москва мегардад. Ўро дар Москва ҳолааш Дилором (Диля) пешвоз мегирад.

Ўро қисмат ба хонаи сарватманде мебарад, ки писари ягонаи онҳо Максим ба маризии дарди дил гирифтор буд. Ҳолаашдар хонаи онҳо ба сифати хидматгоркор мекардааст. Ў Шамсро бо ҳуд ба хонаи Максим мебарад. Чун Шамс бо аҳли хонавода ошно мегардаду ба назди Максим меравад, ситораи ў ба дили аҳли хонавода писанд меафтад. Азбаски Шамс забони русиро басо ҳуб медонисту дили нарму гарм ва ҷеҳраи кушода дошт, ба дили Максим мешинад. Дар рӯзи дувум Максим аз падару модари ҳуд ҳоҳиш менамояд, ки барои доимӣ дар хонаашон иқомат кардани Шамс иҷозат диханд. Максим чунон бо Шамс унс мегирад, ки дигар дилаш зуд-зуд ўро азоб намедодагӣ мешавад.

Рӯзе табиби хонаводай Максим падару модари ўро бо ҳиллаю найранг розӣ мекунонад, ки дили Шамсро гирифта ба ҷойи дили Максим гузоранд. Ин гапро Максим шунида ба Шамс ҳабар медиҳад. Шамс пагоҳӣ либосҳои зимистонаро

мепӯшад ва китобҳояшро гирифта аз хона фирор мекунад. Чанд рӯз дар чойи бозӣ мекардагиаш пинҳон мешавад ва Максим бошад, дар шифохона ранҷ мекашад. Ануши ҳамсинфашон, ки аксаран бо Шамсу Максим бозӣ мекард, чойи пинҳон шудани Шамсро пай бурда, ба чойи бозӣ - ба ҷангал барои ҷустуҷӯ меравад. Ӯро пайдо карда, ба модари Максим ҳабар мерасонад. Модари Максим бо зорӣ онро ба шифохона мебарад ва ҳуди Шамс розӣ мегардад, ки ба хотири дӯстӣ дилашро дихад. Вале шаб модарон дар хоб бо якдигар гӯё муколама мекунанд. Охирин гуфтори модари Шамс: «Ман ҳам писари ҳудро дӯст медорам» ба модари Максим саҳт асар мекунад ва пагоҳии барвақт ба шифохона метозад ва пеши роҳи амалиётро мегирад. Дар ниҳоят дарсҳо ба итном мерасанд. Шамс, Максим ва Диlorом ба Душанбе меоянд. Максим бо ёрии табиони мо ва обу ҳаво ва меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон комилан шифо мейбад.

Муаллифи қисса ин лаҳзахоро ҷунон тасвир кардааст, ки ҳонанда китобро бо шавқ меҳонад ва аз даст мондан намехоҳад. Дар ин қисса, аз як тараф, қисмати писарбачагони тоҷик, ва, аз тарафи дигар, боақлию боғаросатӣ, дили поку бегаш доштан ва дар дӯстии рафоқат бемислу монанд будани онҳо тасвир шудааст.

Муаллифи қисса ҳамзамон задухӯрди бадиу некиро басо нозукона тасвир намудааст. Ва дар ниҳояти кор ҷунин шудааст, ки некиу покӣ, дилсофӣ, дӯстии содикона бар бадиу зиштӣ ва амалҳои ғайриодамӣ ғалаба мекунад.

Ин қисса бори дигар ба оламиён хислатҳои накуи табиӣ доштани миллати тоҷикро дар мисоли Шамс бозгӯ кардааст. Оламиён аз он огоҳ мегарданд, ки ин миллати кӯҳантаръих оинҳои неке дорад, ки танҳо хоси ӯст.

Ҳадафи асосии муаллиф аз таълифи ин қисса мардумро ба адлу инсоф, инсоният, иттиҳоду иттифоқ, дӯстии воқеӣ ва амсоли инҳо даъват кардан аст.

Қисса ба забони басо ширину шево таълиф шудааст. Ба андешаи мо, ҳар касе, ки ин қиссаро ҳонад, беихтиёر аз

чашмонаш ашк мерезад, на танҳо аз дили бемор, балки аз дилҳои сиҳат ҳам.

Муаллифи қисса сужаю устухонбандии онро чунон мөхирона қаламдод кардааст, шавқу завқи ҳар хонандаро чун оҳанрабо ба худ ҷазб менамояд. Қаҳрамонҳои асосии қисса Шамс ва Максим ва персонажҳои дигари он Дилоромхола, падару модари Максим, табиби бемурувват ва ғайраҳо имрӯзҳо дар чамеаҳои мухталиф арзи ҳастӣ меқунанд. (Аҳдияи Ҷамшед)

**151. Аз рӯзномаи зери дастдошта ягон мақолаашро интихоб кунед ва бо такя ба нақшай пешниҳодшуда тақриз нависед.**

Дар тақризи навиштаатон аз калимаю ибораҳои туфайлий истифода баред. Агар ҷумлаҳои калимаю ибораҳои туфайлидор бошанд, аломатҳои китобаташонро шарҳ дихед.

**152. Тақризи зеринро бодиққат хонед ва ба қисмҳо ҷудо кунед.**

## СУХАНИ САБЗЕ БАРОИ МАКТАБИЁН

Забон аз ибтидо дар такомул буда, бо воситаҳои гуногуни баён дар муассир гаштани нутқ таъсири комил мерасонад. Гумон меравад, ки ин нукта ба забони тоҷикӣ иртиботи бештаре дорад. Зоро мардуми мо дар гуфтор ба ҳар тариқа «366 паҳлӯ»-и суханро хотиррасон меқунанд ва аз ин ҷиҳат боигарии маънавии ҳудро бо ифодаҳои реҳтаву бехта рӯз то рӯз бой мегардонанд. Вокеан, ин маънӣ дар илми забоншиносӣ бо истилоҳи *фразеология* ва ё *таъбирҳо* зикр ёфта, вобаста ба он ҷандин китобҳо ҳам таълиф ёфтаанд. Фразеология ифодаҳоеанд, ки дар забони омию олим баробар истифода мешавад. (Шояд он бештар дар забони мардум истифода бурда шавад). Тавассути он

асарҳои адибону санъаткорон ҷаззобияте пайдо карда, миқдори хонанда ва ё алоқамандони онҳо меафзояд.

Хушбахтона, ин мавзӯй дар барномаи таълими забони тоҷикӣ роҳандозӣ шуда, таваҷҷуҳи бачаҳоро аз давраи мактабхонӣ ба ҳуд мекашад. Ҷудо карда шудааст. Зимни он дар бораи воҳидҳои фразеологӣ (таъбирҳо) ва фарқи онҳо аз таркибу ибораҳо (ибораҳои озод), аҳамияти истифодаи воҳидҳои фразеологӣ дар нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ, манбаъҳои пайдоиши воҳидҳои фразеологӣ дар забони тоҷикӣ маълумот оварда шудааст. Дар ин баҳш воҳидҳои фразеологиро мувофиқи маънои лексикиашон истифода бурда, ҳамчунин мавқеъ ва вазифаи онҳоро донистан барои бачаҳо муқаррар шудааст. Агарчи дар муқоиса миқдори омӯзиш барои мавзӯи мазкур ҷандон нокифоя наменамояд, барои омӯзгорону хонандагон баъзе васоити иловагии таълим даркор мешавад.

Як нукта боиси таваҷҷуҳ аст, ки тақрибан дар аксари чунин ифодаҳо амал асосан ба ягон узви инсон нисбат дода шудааст. Масалан: *Абрӯ ба ҳам қашидан; Ба дасти касе об рехтан; Ба лаб қулӯҳ молидан; Ба дил задан; Ба даҳон об гирифтан; Ба коми ҳуд задан; Ба сари касе об рехтан; Гардан қаҷ кардан; Дандон сафед кардан; Думи ҳудро хода кардан; Ду пойро дар як мӯза ҷой кардан; Мӯй рост намудан; Ноҳун ба дил задан; Рӯй турши кардан; Ҷон бар каф гузоштан* ва ғайра.

Бо воситаи таълими чунин лугатҳо бачаҳоро метавон ба навъҳои санъатҳои бадей, аз қабили рамз, киноя, маҷоз, ташбех, истиора ва ҷанде дигар шинонамуд. Баъди омӯзиши лугат барои бачаҳо шинохтани ифодаҳои фразеологӣ дар дилҳоҳ матн (насрӣ ё назмӣ) басе осон мегардад. Дар мавриди пеш омадани ягон мушкилот дар тарбия низ муаллим метавонад аз чунин лугат омӯзанд ва бачаҳоро омӯзонад. Бо ин мақсад бори авал дар забоншиносии тоҷик барои мактаббачагон аз тарафи узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон Саидамир Аминов лугатномаи фразелогӣ тартиб дода шуд. Лугатномаи мазкур, чунонки

худи мураттиб дар ибтидо таъкид кардааст, тачрибаи аввалин буда, миқдори зиёди калимаро фаро гирифтааст. Лугатҳо дар китоб бе мисол тафсир ёфта бошанд ҳам, онро тухфаи хубе барои мактабиён ҳисобидан мумкин аст. Зоро тафсилоти ифодаҳо басе сода ва равон баён гардида, ҳар кадом дар такмили дониши мактабиён таъсири хубе мерасонад. Дуруст аст, ки мардуми мо табиатан чунин ифодаҳоро дар худ ҳазм кардаанд. Вале ҳастанд мавридҳое, ки муаллим назди шогирд аз шарҳи одии баъзе ифодаҳо очизӣ мекашад. Ин лугатнома дар чунин мавридҳо воситаи beminnatet baroi эшон.

Лугатнома бо тартиби алфавит таълиф ёфта, дар он аслан ифодаҳое интихоб шудаанд, ки ба синну соли мактаббачагон хосанд. Муаллимон аз истифодаи ин китоб дар таълими мавзӯъ фаровон истифода бурда метавонанд. Масалан, омӯзгори кордон метавонад дар эҷоди ҳар иншо, тартиб додани чумла ин лугатномаро истифода барад ё ба бачаҳо онро тавсия дихад. Ҳамчунин дар пайравӣ ба ин дар дарсҳои корҳои амалий мумкин аст бачаҳоро супориш дихад, ки лугат тартиб диханд. Ҳамзамон дар дарсҳои забон ва адабиёт ва соатҳои тарбиявӣ низ бо истифода аз онҳо ҳар гуна саҳначаҳо тартиб додан манфиатбахш аст.

Хуллас, истифодаи «Лугати фразеологии мактабӣ» -и Саидамир Аминов болоравии ҷаҳонбинӣ ва рушди комили нутқи хонандай имрӯзаро тавсееа бахшида метавонад. Ба шарте ки ҳадафро дар истеъмоли он муаллим интихоб карда тавонад.

*Саид Набиева*

### **153. Ба ягон китоби илмӣ-оммавӣ тақриз нависед.**

## IX. ЗАРФ ВА ИМЛОИ ОН

### 43. ИМЛОИ ЗАРФҲОИ СОХТА ВА МУРАККАБ

*Дар хотир доред:*

а) зарфҳое, ки бо пешвандҳои **ба** -, **бо-**, **бар-**, **бе-**, **дар-**, **но-** ва **то-** сохта шудаанд: баногоҳ, бакуллӣ, бодикӯат, бомуваффақият, батафсил, барвақт, барқасд, bemavrid, дарҳол, дарвакт, пагоҳ, торафт ва ғ. ;

б) зарфҳои мураккаб: дузону, дучанд, якзайл, як-паҳлу, чорзону, кинояомез, пасфардо, порсол, перерӯз ва ғ. ;

в) зарфҳое, ки аз шумораву исм бо пасвандҳои – а ва –ӣ (-гӣ) сохта шудаанд: дудаста, дутойӣ, садметрӣ, седонагӣ, панҷдонагӣ ва ғ. ;

г) зарфҳои мураккабе, ки ба воситай миёнванди -о- (-ё-) сохта шудаанд: дуродур, лаболаб, пасопеш, паёпай ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.

**154. Ҷумлаҳоро нависед, зарфҳои онҳоро ёбед ва аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.**

1. Ҳаво бағоят форам буд. (С.А.) 2. Баъд ӯ аз ман оҳиста ва боэҳтиёт пурсид. (П.Т.) 3. Боди сарду рутубатноки ноябрӣ торафт сахттар мевазид. (Ф.М.) 4. Ман бисёр ҷоҳои “Одина” -ро сахифа-сахифа ба дафтарам кӯчонда аз ёд мекардам. (С. У.) 5. Ман тарҷумаҳо ва таълифҳоро гашта-баргашта таҳрир кардам. (С.А.) 6. Ман хоҳуноҳоҳ аз ҳавлӣ досу аргамчинро бароварда, бо ӯ равон шудам. (С.У.).

**155. Матнро хонед ва гӯед, ки аз мазмуни он чиро пай бурдед? Дар он бештар аз чӣ сухан меравад? Имлои зарфҳон ишорашударо шарҳ дихед.**

Таманно тарсидаву ларзида гоҳ тозад, гоҳи дигар аз ҳол рафта, **тез-тез** мекалавид. Аз гуруснагӣ, bemadорӣ ва асабоният дилаш бехузур мешуд. Ӯ саропо ғарқи оби борон

буд. Тундар **дам ба дам** хүрӯш карда, шаххой атрофро гүё ба такон меовард. Баъзан ба рохи дара, ки онро тадричан торикий фаро мегирифт, лаҳзае нур меафканд. Садои руди Кофрун аз гулдурроси раъд гоҳо фурӯ менишастан. Борони ҳамал, чунон ки аз ҳазор сатил бошад, **базарба** мерехт...

*Саттор Турсун*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришхоро ичро қунед:**

1. Ҳамал кадом фасли сол аст?
2. Муродифи **ба такон овардан** - ро гүед.
3. Доир ба ҳодисай дидаатон нақле нависед ва аз зарфҳо истифода баред.

### **156. Матнро хонед ва ба он ном гузоред. Зарфҳои матнро шарҳ дихед.**

Яке аз рӯзҳои охири март буд. Дар кӯхсор борони сел борид. Чоштгоҳ абрҳо пароканда шуданд. Оби нахр оҳиста-оҳиста хира мегардид. Пешинӣ тамом қаҳваранг шуд. Дар айни аср мавҷҳо хез кардан гирифтанд. Рӯйи амвоҷ ҳасу ҳошок, қундаҳои урёнреша, ҳатто бутун-бутун дарахтони сарнагуншуда алвонҷхӯрон мерафтанд.

Коргарони истгоҳҳои барқ, ҳодимони нигоҳубин-қунандай ҳамаи иншоотҳои сари канал ва нахр аз ҳамлаи сел қаблан огоҳ ва ҳама дар сари даҳана ҷамъ омада буданд. Анбуҳи одамони ходаю сесоҳаю панҷшоҳа ва ҷангакҳои дастадароз бардошта, манзараи балвои асримиёнагиро ба хотир мерасонид.

Дарвозаҳои оҳании даҳанаро калон қушоданд. Ба канал дигар оби ифлос намерафт. Истгоҳҳои барқ то аз нав тоза шудани нахр танаффус ҳоҳанд кард.

Танаҳои дарахтон, қундаҳои бузурги гелон рӯйи мавҷҳои тираи кафколуд хез кашида, чаппаву роста шуда бо шаст омада, бо оҳантактаҳои дарғот бармехӯрданд ва музafferона гумбурросзанон гузашта мерафтанд.

Оби лой атоласон гафсу нарм гашта буд, аз он сабаб

садояш ҳам ҳарвақта барин бурро не, хастаю кунд ба гүш мерасид. Сели девонаавзо дар болотар зарфи бузурги нафти сиёх (мазут)-ро сарнагун кардааст ва кайҳо боз дар рӯйи об доғҳои бунафшаранги равғани нафт шино мекарданд.

*аз «Садои Шарқ»*

**Ба саволҳо чавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Дар ҷумлаи шашум **аср** ба қадом маъно омадааст?
2. **Алвонҷӯрон** - ро аз ҷиҳати соҳт шарҳ дихед.
3. Ҳини талафузи **ҷоштгоҳӣ** чӣ ҳодисаи фонетикиро пай бурдед? Имлои ин қалимаро дар ёд нигаҳ доред.

**157. Матнро ҳонед ва ҷумлаҳои зарфдорро нависсд.  
Зарфҳоро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед.**

Саворон дар пушти талҳои қади роҳ, аз роҳ як ҷорсад-панҷсад қадам канортар, пиёда шуда, аз оби зулоли ҷашмасор ташнагиашонро шикаста, каме дам гирифтанд.

Аммо одамон ва аспон ҳанӯз кӯфти роҳро набароварда буданд, ки дидбони дар баландӣ гузаштаашон - Ризо дар роҳ намудор шудани як даста саворонро хабар дод.

Абдуқодир тозон ба назди Ризо баромада нигоҳ кард. Саворони омадаистода, бешубҳа, дастаи Кулӯҳмингбоӣ буданд. Онҳо бешитоб, оҳиста-оҳиста асп ронда меомаданд. Аён буд, ки аспҳояшон аз душманкобиҳои рӯзона монда шудаанд.

Бо фармони Абдуқодир одамони вай зуд ба аспҳо савор шуда, дар пушти тал истоданд.

*Саттор Турсун*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Муродифҳои **кӯфти роҳ**-ро ёбед ва ҷумлаҳо тартиб дихед.
2. **Бешитоб** аз **бешитоб** фарқ дорад?
3. Ҷумлае гӯед, ки дар он қалимаи **тез** ҳам сифат ва ҳам зарф шуда бошад.

4. Сохти зарфҳои **дартоз**, **торафт** ва **баногоҳ** -ро аниқ сохта, имлои онҳоро шарҳ дихед.

**158. Порчай манзумро возех хонед ва мазмунашро нақл кунед. Пас аз нақл кардан дар мавзӯи «Нон ва меҳнат» иншо нависед.**

Будам аввал гандуми боғи биҳишт,  
Руста аз обу гули анбарсиришт.  
Ногаҳ афтодам ба анбори ҷаҳон,  
Борҳо дар ҷоҳ гардида ниҳон.  
Баъд аз он дар ҳоки зорам коштанд,  
Бе анису мунисад бигзоштанд.  
Нола мекардам, ки зӣ Парвардигор,  
Раҳмате бифрист, аз ҳокам барор.  
Ҳақ ба лутфам рӯзии дигар бидод  
В-аз навам фирӯзии дигар бидод.  
Саркашӣ оғоз кардам аз ғурӯр,  
Дилбари мекардам аз наздику дур.  
Боди қаҳре бар сари сабзам вазид,  
Шуд ҷавонӣ, навбати пирӣ расид.  
Сар чудо кард аз танам дехқон ба дос,  
Коҳ пошидам, бипӯшидам палос.  
Поймоли ғов гаштам ногаҳон,  
То шудам алқисса дар бори ҳарон.  
Гаҳ муқайид дар буни анбон шудам,  
Гоҳ дар гирбол саргардон шудам.  
Бар сарам гардид сангӣ осиёб,  
То баромад гардам аз ҷони ҳароб.  
Муштҳо ҳӯрдам ба ҳангоми ҳамир,  
То ниҳодам пой берун аз фатир.  
Баъд аз он дар оташи сӯзон шудам,  
Нон шудам, шоистаи ҳар ҳон шудам.

## Лугат

**анбарсиришт** – муаттар, хушбүй,  
**боди қаҳр** – боди газабу хашм форам.  
**дилбарӣ** – дилбарӣ кардан  
**анис** – ҳамсуҳбат, дӯст  
**муқайид** – вобаста, гирифтор, побанд  
**мунис** – ҳамдам, дӯсти наздик  
**ҳақ** – яке аз номҳои Худо  
**бун** – таг, тах, бех  
**раҳмат** – афв, омурзиш аз тарафи Худо меҳрубонӣ кардан  
**анбон** – халтаи ҷармини сафарӣ, халтаи озуқа

**Ба савол ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. Гандуми боғи биҳишт - ро чӣ тавр мефаҳмед?
2. Бо калимаи **ғирбӯл** ҷумлае тартиб дихед ва имлои онро дар хотир нигаҳ доред.
3. Сифати **бад** – ро ба зарф табдил дихед ва имлои онро шарҳ дихед.

## 44. ЗАРФҲОИ ТАРКИБӢ ВА ИМЛОИ ОНҲО

*Дар хотир доред:*

- а) зарфҳои аз такорори калима ва пешоянд таркибёфта, таркибӣ буда ҷудо навишта мешаванд: дам ба дам, ваҷаб ба ваҷаб, сол ба сол, хона ба хона ва ғ. ;
- б) зарфҳои, ки аз ибораи изофӣ сохта шудаанд: дасти холӣ (омадан), сари остин (салом кардан), сари по (нишастан), пойи луч давидан ҷудо навишта мешаванд.

**159. Ҷумлаҳои зеринро нависед, тарзи сохта шудан ва имлои зарфҳои таркибиро шарҳ дихед.**

1. Сабзавот дехқонро рӯз ба рӯз бадавлат мекунад.
2. Душанбе сол ба сол ободу зебо мегардад.
3. Акаам як миқдор ҳӯрокворӣ ва сӯзишворӣ тайёр кард.
4. Шодӣ бечуну ҷаро аз уҳдаи кор мебарояд.

- Дар роҳ одамон ба ин сў он сў медавиданд.
- Писарак ба ман ин қадар гарм-гарм нигоҳ кард.

**160. Зарфҳои дар нақша зикршударо хонед ва бо қадом воситаҳо соҳта шудани онхоро шарҳ дихед.**

сол аз сол	каму беш	як қадар
сол то сол	ҳоҳу ноҳоҳ	як микдор
дам ба дам	бегапу ҳарф	ин сў
қадам ба қадам	бечуну чаро	ин тараф
як ҳафта		ин чо, ҳама чо

**161. Матнро нависед ва ба зери зарфҳо хат қашида, онхоро шарҳ дихед.**

Зардустииён аснои ибодат ва парастиш ба сўйи равшаний рӯй меоварданд, рӯзона ба офтобу шабона ба моҳ таваҷҷуҳ мекарданд. Оташ, ки намунаи он аҷроми нуронӣ, яъне Хуршеду Моҳ буд, барояшон муқаддас шуморида мешуд.

Барои оташ оташкадаҳо месоҳтанд. Аз оташкадаҳои машҳури шаҳрҳои бузург, маҳсусан, ҳафттоаш басе мұътабар буд. Дар он маҳалҳо оташи ҷовид месӯҳт. Онро аз хомӯш шудан нигаҳдорӣ мекарданд. Агар ногаҳон оташ мемурд, барои аз нав барафрӯҳтани аз он шонздаҳ маҳал оташ меоварданд: аз оташдони оҳангар, аз танӯри нонпаз, аз кӯраи заргар, аз гулхани чӯпон, аз оташдони оилаи некиқболи бошарофат ва монанди ин.

*Фазлиiddин Муҳаммадиев*

**162. Матнро бодиққат хонед ва мазмунашро нақл кунед. Дар бораи ягон шахси мұътабар маълумоте дошта бошед, тақлидан ба матн нақли муҳтасар нависед.**

Зардуштӣ - зардуҳуштӣ - сифати нисбӣ. Мансуб ба Зардушт, пайрави Зардушт, зардуҳуштӣ ҳам гуфта шуда. Кеши зардуштӣ: мазҳабе, ки Зардушт - пайғамбари бостонӣ дар ҳудуди қарни ҳафтуми пеш аз милод овард ва дар аҳди

подшоҳони Сосонӣ мазҳаби расмии Эрон буд. Зардуштиён худои ягонаро параваши мекарданд, оғридағори олам ва маншои корҳои хубро Аҳурамаздо ва маншои бадиҳо ва ноҳушиҳоро Аҳриман мегуфтанд. Обу ҳоку оташу бодро муҳтарам медоштанд ва чун оташро бисёр эҳтиром мекарданд, ба оташпаратӣ маъруф шудаанд. Китоби мазҳабии онон « Авесто» аст. Зардуштиён пас аз ғалабаи ислом дини ислом пазируфтанд ва бисёре ҳам дар мазҳаби худ боқӣ монданд, ки ҳанӯз ҳам аъқоби онон дар Эрон ва Ҳиндустон боқӣ ва бештар дар Язду Кирмон ва ба Мабнӣ сукунат доранд ва мардумони мутаммадин ва хайрҳоҳу фарҳангдӯст ва ахли хайроту мабаррот мебошанд ва ононро габру порсӣ ҳам мегӯянд.

аз «Фарҳангӣ Амиద»

### Луғат

**аъқоб** – пасмондагон, писарон ва ва авлод

**хайрот** - амалҳои нек

**мабаррот** - хайрҳо, хубиҳо, баҳшишҳо

**163. Матнро хонед ва гӯед, ки зарфҳо дар ифодаи фикр чӣ вазифаро ичро кардаанд? Зарфҳои ишорашударо шарҳ дихед.**

Таманно гирду атрофашро бо ҳарос аз назар гузаронида, кафшашро худ аз пой қашид ва онро бо ҳарду дасташ гирифта, **оҳиста** ба рӯд даромад.

Об ғулғула бардоштаву печида, **бошаст** меомад: сангҳои мачро лағжонак буданд. Таманно аз зону баландтар тар шуда, ҳамон зайл **оҳиста-оҳиста** то нисфи рӯд рафту ногаҳон саҳт лағжид ва бо вучуди ҷандала мувозинаташро гум карда, **яқпахлу** афтид. Кафшҳо аз дасташ хато хӯрданд. Рӯймолашро, ки аз сараш низ қанда шуда буд, базӯр қапида, вай фавран ба по хест ва ҳама либосаш тар, қалавида-қалавида, оқибат аз рӯд гузашт. Дар лаби он даме истода, куртаву камзӯл ва пойҷомаашро аз ҳар ҷо - аз ҳар ҷояшон дошта, рост дар танаш ҷағид. Қарсашро ҳам ҷағида, ду-се

бор афшонд; оби гесувонашро низ фишурд.

«Хеч гап не, раҳораҳ хушк мешавам», — гуфт ў ба худ ва рўймолро ба сар кашида, пас аз чанд дақиқа як ёнаи сералафро қафо партофту аз баландӣ нишеб шуда, дар ҳолате ки аз бими Халил ба чор тараф назар медавонд, боз муддате қадам зад.

*Саттор Турсун*

**164. Ҳикояро хонед ва мақсади онро шарҳ дихед. Дар мавзӯи «Адаб» иншое таълиф қунед ва аз зарфҳои бағоят, беадабона, бесаводона , хуб истифода баред.**

Овардаанд, ки вақте Ҳорунаррашид хобе дида буд, ки дандонҳои ўрехта буд ва аз даҳон берун афтода. Аз муаббира пурсид:

Гуфт: «Зиндагии амиралмуъминин дароз бод, ки ақрабои ту бимиранд». Ҳорун бағоят биранҷид ва бифармуд, ки ўро сад чўб бизаданд ва муаббира дигар ҳозир овард ва аз вай пурсид: Ў гуфт: «Далел қунад, ки амиралмуъминиро умр дароз хоҳад буд ва дар давлат ва хилофат беш аз ақрабо зиндагонӣ ёбад».

Ҳорунаррашид хушдил шуд, гуфт: «Ҳамон сухан аст, ки ў гуфт, валекин ин адаб нигоҳ дошт ва ба иборате хуб гуфт». Пас, фармуд, то ўро сад динор бидоданд ва агарчи таъбири ҳар ду дар асл як буд, аммо чун яке сухан беадабона гуфт, хуб адаб хўрд.

*Муҳаммад Авғӣ*

### **Луғат**

**Ҳорунаррашид** – панҷумин халифаи аббосӣ

**хилофат** – ба ҷойи касе пас аз вай нишастан, ҷонишин, халифа

**ақрабо** – наздиқон, хешовандон

**муаббир** - таъбиркунандаи хоб

**амиралмуъминин** – лақабе, ки ба халифаю подшоҳони Шарқи исломӣ дода шудааст.

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Дар калимаҳои **биранцид** ва **бифармуд би-** чӣ вазифа дорад?
2. **Хушдил** -ро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед.
3. **Таъбир** дар ҷумлаи охир ба қадом маъно истифода шудааст?
4. **Адаб** чӣ аҳамият дорад?

## **45. КОР БО МАТНҲО ОИД БА ШИНОХТАНИ ЗАРФҲО ВА ШАРҲИ ИМЛОИ ОНҲО**

**165. Шеърро ҳонед, зарфҳои онро муқаррар қунед ва тарзи соҳта шудану имлояшонро шарҳ дихед.**

... Дили ҳудро ғиребе додӣ аз ноз,  
Ба нӯки ғамза гуфтӣ зулфро боз.  
Ки «гар ғампурси ман мапурсидам кам,  
Чӣ кам дорам зи хӯбӣ, то хӯрам ғам?!  
Ҳанӯз аз шоҳи сабзам бар нарустаст,  
Ҳанӯз ин сабзаро шабнам нашустаст.  
Ҳанӯзам бар зумуррад муҳри конист,  
Ҳанӯзам дар сазои посбонист.  
Ҳанӯзам фитнаҳо дар мӯ нуҳуфтаст,  
Ҳанӯзам лолаҳо дар рӯ шукуфтаст.  
Ҳанӯзам турраҳо шӯридакоранд,  
Ҳанӯзам ғамзаҳо ҳанҷаргузоранд.  
Ҳанӯзам бӯйи марзангӯш тунд аст,  
Ҳанӯз аз дидани ман дида қунд аст...

*Хусрави Дехлавӣ*

### **Лӯғат**

**зумуррад** – санг гаронбаҳои сабзранг

**тунд** – тез, тезбӯ, сӯзон

**тура** – мӯйи тобидаи пешонӣ, зулф

**шўридакор** – парешон, ошуфтаҳол  
**марзангӯш** – навъе аз райҳони хушбӯ  
**ханҷаргузар** – ханҷарзан

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро кунед:**

1. Калимаи **бар**-ро, ки дар байти сеюм омадааст, шарҳ дихед. Бо он ҷумлае тартиб дихед.
2. **Ҳанӯзам**-ро маънидод кунед.
3. **Ҳанӯз** аз дидани ман дида қунд аст – ро чӣ тавр мефаҳмед?

**166. Матиро ҳонед. Аз матн чӣ таассурот гирифтед? Тақлидан ба матн иншое ҳависед, ки дар он субҳи деха ё ҷойи бароятон шинос тасвир шуда бошад.**

Пагоҳии барвақт аз хоб ҷашм мекушоям. Дар ягон гӯшаи дунё одам ин қадар аз раҳти хоб сабук намехезад, чунон ки дар Оби Гарм. Нурҳои офтоби саҳаргоҳӣ ба болини абрҳои сафеде, ки рӯйи он ҷодар паҳн кардааст, мерехт. Қатраҳои лоларанги офтоб дар ёлаи теппаҳои болои қасабаи Майдон оташе афрӯҳта буд. Мо ба истиқболи ҳамин оташ меравем. Аз домони деворҳои дараи Майдон меравем. Қадаммонии моторафт вазнин мешавад. Лаззати ҷашмаи Камол Ҳамсарiev аз даҳон нарафтааст. Саҳар як коҳа оби ҷашма меҳӯрию дилат равшан мешавад ва он рӯзат ба тамом ҳуш мегузарад. Коҳаи сағолӣ дар лаби ҷашма истодааст. Теппай пушти қасабаи Майдон ба ном теппа ва дар асл аз қӯҳҳои Тавқӣ ва паси Қӯл баланд аст. Аз болои он масоҳати баҳри оянда ва тамоми иншоотҳо ҷун оина дар кафи даст намоёнанд.

*аз «Садои Шарқ»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро кунед:**

1. Нурҳои офтоб мерехт-ро чӣ тавр мефаҳмед?
2. Сағолӣ ба қадом хели сифат мансуб аст?
3. Ҷумлае тартиб дихед, ки **сабук** ҷун сифат истифода шавад.

**167. Матиро хонед, мазмуни онро нақл кунед. Оё дар күдакй чунин ҳодисаро мушохида кардаед? Ба матн тақлид карда нақле нависед.**

Дар бачагиам назди ҳавлии мо қадоқгаре нишаста кор мекард. Ҳаво соф бошад, ба майдони сари күчай калон, таги тут рафта, чойи кор мекушод. Шамол бошад, дар паси иморати мо чафси девор менишаст. Барфу борон ояд, аз дарвозахонаи мо чой мегирифт.

Мачрӯхи якпояи хушфеъли камсухане буд. Бо таъиноти падарам зимиstonихунук гоҳо чойигарм бароварда медодам, гоҳо як-ду хокандоз алави лахча. Аз субҳ то шом зарф қадоқ мекард. Аксаран зарфҳои чинӣ: коса, табақ, чойник, пиёла. Якта-нимта лапари чинии ҷароғҳои давра ё гулдонҳои нақшин ҳам меоварданд. Зарфҳои шикаста ва баъзе ҷизҳои қадоқшудаи соҳибонашон бо узре наомадаро ҳамроҳи курсичаи пастак ва дигар асбобу анҷомаш дар ҳавлии мо монда мерафт. Ман сабади пур аз шикастпораҳоро мединад, ки бо эҳтиёт рӯйи ҳам чида шудаанд. Бо камоне гир-гир пармаи алмосиро мекашид. Бо болгачаи майдаяки заргарӣ аз сими мисин тиқ-тиқ часпакҳо месоҳт. Чинипораҳое, ки гӯё дигар нимпула арзиш надоштанд, дар пеши назар ба зарфҳои базеби бутун мубаддал мешуданд.

Табибон ҳамон қадоқгари ҳунарманди хоксорро ба хотирам меоранд.

*Фазлиiddин Муҳаммадиев*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро кунед:**

1. Ҷумлаи охиринро чӣ тавр мефаҳмед?
2. **Заргарӣ** -ро аз ҷиҳати соҳт муайян кунед.
3. Ҷаро дар ҷумла баъд аз ифодаи **аксари зарфҳои чинӣ** дунуқта гузошта шудааст?

**168. Порчаҳоро бодикқат хонед. Ба ҳақиқати гуфтаҳо бовар доред ё не? Мулоҳизаатонро нависед.**

Корҳои олам табоҳ мегардад, агар касон афкору хирадро хору зор бикунанду ба фикри ҳамдигар гӯш фаро надиҳанд ва касе ба фармони касе сар фуруд наоварад. Корбандон аз кор бастани нишондоди хирад саркашӣ бикунанд. Ва хоста назди касе бошад, ки аз он кас баҳравар шуда натавонад.

\*\*\*

Агар дар ҷомеа доноёну хирдмандони кордон аз корҳо бар канор ва дур бошанд: ҷангварону далерон гӯшагиру ҳонанишин бошанд ва нодонон бар корҳо гуморида шаванд: мардуми тарсу ва таносон дар ҷойи далерон нишинанд, тавонгарон низ аз бими ситамгарон хоставу дорои ҳеш пинҳон кунанд ва ба кор назананд, он ҷомеа фосид ва ҳарҷу марҷ ҳоҳад шуд, зоро се рукни ҷомеа - ақл, неру, мол берун аз он мондааст.

*аз «Илм ва ҳаёт»*

## 46. КОР БО БАЪЗЕ НОМАҲОИ РАСМИЙ

Хонед ва хулосаи баровардаро нақл кунед. Боз ҷизе илова карданӣ ҳастед?

Номанависӣ кори сода нест. Агар бихоҳед, ки номаи Шумо ҳонданбоб гардаду гирандаро руҳбаланду шод гардонад, пеш аз навиштан тааммул мебояд кард, тамоми андешаро ба ҳонандаи нома мутамарказ гардонед. Ҷумлаҳо кӯтоҳу равshan аз такаллуфоти барзиёд орӣ ва калимаҳо бамавқеъ ва навиштаҳо дурусту бегалат бошанд. Ғалатнависии камтарин ҳатто ҳусни номаро ҳалалдор мекунад. Одатан ба номанависӣ талаботхое гузашта мешавад, ки асоситаринашон инҳоянд:

1. Содаю фаҳмо навишта шуда бошад.
2. Аз гилагузориҳо ва бадбиниҳо ҳолӣ бошад.
3. Ҳамеша аз «ман» камтар ва аз «шумо» ва «ту» бештар истифода шавад .

4. Баодобона навишта шуда, аз калимаҳои дурушту таҳқиркунанда орӣ бошад.

5. Хоною покиза ва хатназада бошад.

Агар дар имлои калимае шубҳа доред, ба фарҳангҳо (бахусус фарҳанги имло) муроҷиат кунед ва агар фарҳанг зери даст набошад, аз одамон пурсед.

Ҳоло чанд нома пешниҳод мешавад ва муайян мекунед, ки аз лиҳози мазмун чӣ гунаанд.

### **169. Матни мактуби муроҷиати яке аз сарварони ширкат ба кормандонаш, ки «Оид ба бардоштани ҷароҳат» ном дорад.**

Дар панҷ моҳи охири соли равон даҳ ҳодисаи нохуш дар байни кормандон ба қайд гирифта шудааст. Ҳамааш ба некӣ анҷом ёфта бошад ҳам, ин анъана ташвиши бисёр ба бор овард. Мумкин буд, ки ҳолатҳои ҷароҳатбардорӣ пешгирий карда шавад. Панҷ ҳодисаи нохуш дар шуъбаи таъмир ва дар шуъбаи кор бо қӯдакон ҷой дошт. Ин ҳодисаҳо дар натиҷаи афтидани ҷизҳои вазнин ва нодуруст муносибат кардан ба таҷҳизоти тези буранда ва сӯроҳунанда рух додааст. Аз ин ҳодисаҳо эмин мондан мумкин буд. Зарур аст, ки корҳои ба мо вобаста бударо барои омӯзиш ва тайёर кардани кормандон анҷом додан лозим меояд, то ки ҳодисаҳои нави ҷароҳатбардорӣ пешгирий карда шавад. Барои ҳамкориатон ташаккур!

#### **Намунаи дигари ҳамин мактуб**

Дӯсти азиз! Ман ба ҳуд муносиб медонам, ки як дақиқа вақти пурқимати Шуморо бигирам. Ин ҳам ба саломатии Шумо тааллук дорад.

Ҳеч кас ба ҷуз Шумо дар бораи саломатиатон муносибати ҷиддӣ карда наметавонад. Мумкин аст, ки ман Шуморо барои беҳтар кардани ҳӯрокҳӯрӣ ташвиқ кунам. Вале Шумо метавонед, ки талаботи ҳудро ба ҳӯрок назорат кунед. Танҳо ҳудатон аниқ карда метавонед, ки истифодай қадом даво бароятон беҳтару фоидаовартар аст.

Ба низом даровардани тартиби хўрокхўрӣ ба Шумо имкон медиҳад, ки худро хуб ҳис кунед, ман боварии комил дорам, ки хўрокхўрӣ ба тартиб дарояд, Шумо худро бардаму боқувват ҳис мекунед.

Ба хотири ин ки дар беҳ гаштани саломатии Шумо ҳиссагузор бошам, номгӯи давоҳо ва тартиби истифодаи онҳоро омода кардем, ки мефиристам.

Марҳамат, ба ман дар бораи беҳтар гаштани саломатиатон нависед. Ман сидқан ба саломатии шумо таваҷҷуҳ дорам.

Бо беҳтарин таманноҳо:

Тоҳири Саидалий

### **Савол ва супориш**

1. Мактубҳо аз лиҳози тарзи баён фарқ доранд ё не ?
2. Дар қадом нома талабот саҳт аст? Инро аз чӣ дарк кардед?
3. Қадоме аз мактубҳо бароятон писанд омад?
4. Мактубҳоро бори дигар хонед. Сипас байни ҳам муҳокима кунед. Хулосаи умумиро муҳтасар нависед.

**170. Ин ду мактубчаро хонед ва баъд нависед. Онҳоро муқоиса карда, ҳамзамон байни худ муҳокима намоед. Хулосаатонро бо як-ду ҷумла аввал шифоҳӣ баён кунед ва сипас ҳаттӣ нависед.**

Муҳтарам Сафо!

Бисёр тааҷҷубовар аст, ки чопи китоб бароятон муюссар шудааст. Ин амали шумо кори бад нест.

Лутфан бадоҳатан дувоздаҳ нусха барои ман бифиристед.  
Бо эҳтиром, Сафои Шумо.

### **Мактуби ҷавобӣ**

Дӯсти басо меҳруbon!

Ин ҳоҳиш қариб ба ҳақиқат рост намеояд. Вале шумо метавонед, ки ин дувоздаҳ нусхаро аз дӯкони китобфурӯши ба даст оред (бихаред).

**Аниқу равшан навиштан ҳам санъат аст. Барои ҷавоби нарм додану бо лутф (не нагуфта!) сухан гуфтан ҳам исьтодд лозим аст.**

**171. Ин ду номаро бодиккат ҳонед. Муқоиса ва баҳс кунед. Ҳамин ки ба фикри ягона омадед, онро нависед.**

Ба ман маълум шуд, ки шаби гузашта аз мизи корӣ ашёи камёбро дуздидаанд. Албатта, касе ин корро кардааст, ки калид дорад ё ба ошёнаи дуюм дастрасӣ доштааст ва аниқ аст, ки яке аз кормандон ин корро кардааст.

Ман бори дигар ба ҳама хотиррасон мекунам, ки мизҳоро дар шаб қуфл кардан (маҳкам кардан) зарур аст. Ҷизҳои қимматбаҳоро дар ҷои кор набояд нигоҳ дошт. Шахси дар дуздӣ дастдошта фавран аз кор озод карда мешавад.

**Шакли (варианти дигари нома) ин тавр аст:**

Пагохии имрӯз маълум шуд, ки аз мизи кории А. Аҳмадзода ашёи қиматбаҳо гум шудааст. Ин асбобе буд, ки ҳеч кас аз даст додан намехост. Барои ҳамин ҳам ҷустуҷӯй идома дорад. Агар касе оғоҳӣ дошта бошад, бо ман дар тамос шавад.

То ошкор гаштани ҳодиса меҳоҳам таъкид намоям, ки дари утоқҳои корӣ маҳкам (қуфл) карда шавад. Хоҳишмандам, ки тартиботи дохилии корхона риоя гардад. Бехатарии нигаҳдории таҷхизотро дар муассиса таъмин бояд соҳт.

**Савол ва супориши**

1. Дар қадом матн ба эҳсосот ва саросемагӣ роҳ дода шудааст? Аз чӣ фаҳмидед?
2. Муносибат бо кормандон ҷиддӣ аст ё рӯякӣ?
3. Мактубро навиштан замон бояд ирсол кард ё не? Ҷаро?
4. Баъд аз муҳокима хулосаатонро бо ду –се ҷумла нависед.

**172. Матиҳое – номаҳое тартиб дихед, ки дар онҳо одоби мумила риоя шуда бошад.**

**173. Номай чавобии корманди яке аз банкхоро хонед. Гӯед, ки аз он чӣ натиҷа бардоштед?**

Муҳтарам Хушбахт!

Тавре ки ба ман маълум шуд, Шумо меҳоҳед, ки аз монгирифтани қарзро аз нав оғоз кунед. Вакту замон дуруст будани пешниҳоди маро тасдиқ кард, вале аз ин ман ягон навъ ифтихор аз дониши худ намекунам.

Марҳамат, асноди пешниҳодшударо имзо кунед ва онро боз баргардонед.

### **Савол ва супориш**

1. Ин мактуб чӣ гуна оҳанг дорад?
2. Ӯ кумак кардан меҳоҳад ё не?
3. Чӣ кор бояд кард, ки номаҳо аз лиҳози маъно беҳтар бошанд?

## **Х. ПЕШОЯНДУ ПАСОЯНД ВА ИМЛОИ ОНҲО**

### **47. ФАРҚИ ПЕШОЯНД АЗ ПАСОЯНД ИМЛОИ ПЕШОЯНДҲОИ ТАРКИБӢ**

Пешояндҳо ва пасояндҳо ҳиссаҳои номустақили нутқанд. Онҳо ба савол ҷавоб намешаванд. Баъзе пешоянду пасояндҳо маъни лугавии худро аз даст додаанд. Гурӯҳи дигари пешоянду пасоянд аз маъни лугавӣ тамоман маҳрум нестанд.

Пешояндҳои аслӣ фақат дар аввали калимаву ибора ва таркибҳо омада, ба калимаҳои минбаъд бе ягон нишонаи морфологӣ муносибат пайдо мекунанд. Вазифаи грамматикии пешояндҳо бо вазифаи грамматикии пасояндҳо монанд аст. Пасояндҳо нисбат ба пешояндҳо миқдоран каманд. Дар забони имрӯза пасоянди аслӣ, ки маъни лугавӣ надоранд, фақат дутоанд: **-ро** ва **барин**.

Пасоян্ধо ҳамеша пас аз калимаи алоқаманд меоянд. Пасоян্ধо чун пешоян্ধо бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ, омада, муносабати нахвии (синтаксии)онҳоро бо дигар калимаҳо ифода мекунанд.

а) пешоян্ধои таркибии номӣ: пеш аз, пас аз, доир ба, роҷеъ ба ва г.;

б) таркибҳои пешояндини қолаби зерин: дар ба дар, рӯ ба рӯ, тан ба тан, пай дар пай ва г. ҷудо навишта мешаванд.

#### **174. Матнро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Ҳикояро навишта, пешоян্ধоро аниқ карда, вазифа ва имлои онҳоро шарҳ дихед.**

Султон Маҳмуд пире заифро дид, ки пуштвораи хор мекашид. Бар ӯ раҳмаш омад. Гуфт:

— Эй пир, ду-се динор зар меҳоҳӣ, ё дарозгӯше, ё ду-се гӯсфанде, ё бое, ки ба ту бидҳам, то (ки) аз ин заҳмат ҳалосӣ ёбӣ?

Пир гуфт:

— Зар бидех, то (ки) дар миён бандам ва дар дарозгӯше биншинам ва гӯсфандон дар пеш гирам ва ба боғ биравам ва ба давлати ту дар боқии умр он ҷо биёсоям.

Султонро хуш омад ва фармуд чунон карданд.

*Убайди Зоконӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро кунед:**

1. **Бар -**ро ҳоло қадом пешоянд иваз мекунад?
2. Калимаи **дарозгӯш** - **ро** шарҳ дихед..
3. Султонро **хуш** **омад** - **ро** боз ҷӣ тавр ифода кардан мумкин?

#### **175. Порчаро хонед ва ҳар байтро маънидод кунед. Пешоян্ধоро аз ҷиҳати вазифа ва имло шарҳ дихед. Гӯед, ки қадоме аз ин **бар** - **ҳо** пешоянданд ва ҷаро?**

Сипоҳе, ки хушдил набошад зи шоҳ,  
Надорад ҳудуди вилоят нигоҳ.  
Чу душман хари рустоӣ барад,  
Малик бочу даҳяқ чаро меҳ(в)арад?  
Мухолиф ҳараҷ бурду султон хироҷ,  
Чӣ иқбол монад дар он таҳту тоҷ?  
Раият дараҳт аст, агар парварӣ,  
Ба коми дили дӯстон барх(в) арӣ.  
Ба бероҳмӣ аз беху бораҷ макан,  
Ки нодон кунад ҳайф бар хештан...  
Қасон бар ҳӯранд аз ҷавонию баҳт,  
Ки бар зердастон нағираӯанд саҳт.  
Агар зердасте дарояд зи пой,  
Ҳазар кун зи нолиданаш бар Ҳудоӣ.

### *Саъдии Шерозӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

- 1. Сипоҳ** -ро ба қадом қалимаҳо иваз кардан мумкин?
- 2. Рустоӣ** исм аст ё сифат?
- 3. Раият дараҳт аст** -ро чӣ тавр мефаҳмед? Маънидод қунед ва ҳаттӣ нависед.

**176. Порчай шеъриро бодиққат ҳонед. Мазмуни онро нақл қунсд. Аз мақсади шоир пурра огоҳӣ ёфтед? Агар огоҳӣ ёфта бошед, мушоҳидаatonро ба ёд оварда, дар мавзӯи «Фарзанди хуб - боғи падар» иншое нависед.**

Бувад фарзанд нахли боғи давлат  
**В-аз** он равшан шавад базми саодат.  
Вучудаш он замон гардад гиромӣ,  
Ки афрӯзад ҷароғи некномӣ.  
Хуш он фарзанд, **к-он** шоиста бошад,  
Ба фармони падар пайваста бошад.  
Бувад фарзанд агар ҳуршеди тобон,  
Чу афтад ноҳалаф, рӯ **з-он** бигардон.  
Набояд, **к-аз** тариқи одамият,  
Набошад қобили меҳру муҳаббат.

Диҳад бунёди ному нанги ачдод,  
Хатокирдории фарзанд барбод.  
Хушо аҳволи ў фархундакирдор,  
Ки фарзандаш бувад аҳлу нақуқор.  
Бувад бегона зон фарзанд беҳтар,  
Каз он табъи падар гардад муқаддар.

### *Фароҳӣ*

#### **Лӯғат**

**наҳл** - дараҳт

**нақуқор** – касе, ки кори хуб мекунад

**фархундакирдор** – нақуқор

**муқаддар** – хафа, ғамгин

**аҳл** – сазовар, лоик

#### **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Аз таркибҳои ишора шуда пешояндҳоро ёбед ва имлои онҳоро шарҳ диҳед.
2. Дар байти охир чӣ матлаб ифода шудааст?
3. **Гиромӣ** дуруст аст ё **киромӣ**?
4. Хатоии фарзанд чиро барбод медиҳад?

#### **177. Ҳикояро хонед ва мазмуни онро нақл қунед.**

**Пешояндҳои матниро ёбед ва мъниидод қунед. Андар ба ҷойи қадом пешоянди имрӯза омодааст? Ҳикояро аз ёд қунед.**

Мардумозореро ҳикоят қунанд, ки санг бар сари солеҳе зад. Дарвешро маҷоли интиқом набуд. Санкро нигоҳ ҳамедошт, то замоне ки маликро бар он лашкарӣ ҳашм омад ва дар ҷоҳаш кард. Дарвеш андар омад ва санг дар сараш қӯфт.

Гуфто:

– Ту кистӣ ва маро ин санг ҷаро задӣ? – Гуфт:

– Ман фалонам ва ин санг ҳамон аст, ки дар фалон таъриҳ бар ман задӣ.

Гуфт:

– Ҷандин рӯзгор кучо будӣ? Гуфт:

— Аз ҷоҳат меандешидам, акнун, ки дар ҷоҳат дидам, фурсат ғанимат донистам.

Носазоеро, ки бинӣ баҳтиёр,  
Оқилон таслим карданд ихтиёр.  
Чун надорӣ нохуни дарранда тез,  
Бо бадон он бех, ки кам гирӣ ситеz.  
Ҳар ки бо пулодбозу панча кард,  
Сойиди симини худро ранча кард.  
Бош, то дасташ бубандад рӯзгор  
Пас ба коми дӯстон магзаш барор.

*Саъдии Шерозӣ*

### Луғат

**солеҳ** – одами накукор, росткор

**носазо** – бадкирдор, бадаҳлоқ

**малик** – подшоҳ

**ситеz** – ҷангӯ хусумат кардан

**лашқарӣ** – сипоҳӣ, марди ҳарбӣ, сарбоз

**сойид** – бозу

**симин** – нукрагин; маҷозан сафеду нозуқ

**ҷоҳ** – бузургӣ, мартабаи ҳукмронӣ

### Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:

1. Дар муколама қадом аломатҳои китобат истифода шудаанд?

2. **Фалон** қадом ҳиссаи нутқ аст, бо он ҷумлае гӯед.

3. **Ҷоҳ** аз **ҷоҳ** ҷӣ фарқ дорад?

4. Муродифи **оқилон** – ро ёбед.

**178. Матнро ҳонед ва хулосаатонро гӯед. Пешояндҳои ҷумлаҳоро дар вакти ҳондан муайян қунед. Ба матн ном гузоред ва тақлидан ба он иншое навишта, дар ҳусуси ҷаҳни наврӯзии дехаатон маълумот дихед.**

Ин анъанаи бостонии ниёгон то имрӯз давом дорад ва акнун ин корро хурдтарақон ба уҳда гирифтаанд. Бачаҳо аз талу теппаҳо гулҳои баҳман, сиёҳгӯш чида, хона ба хона

мегарданд, ба мардум аз омадани баҳору Наврӯз, оғози киштукор мужда мерасонанд. Кадбону гулҳоро гирифта, се бор ба чашму абрӯ молида, орзу мекунад, ки боз ба баҳору Наврӯзҳои бисёр бирасад, сол осуда ва рӯзгораш фаровон шавад.

Расми гулгардонӣ бо истилоҳҳои гуногун дар байни мардуми тоҷикзабони Осиёи Миёна ва Ҳурросон ба назар мерасад. Масалан, агар бачаҳои вилояти Қӯлоб, водии Қаротегин ва шаҳри Душанбе гули сиёҳгӯшро хона ба хона гардонанд, бачаҳои водии Зарафшон, Фарғона ва вилояти Сурхандарё гули баҳман (бойчечак) - ро гардиш дода, ин маросимро «бойчечакгӯй» меноманд. Мардуми водии Ҳисор ва тоҷикони вилояти Сурхандарё гули сияҳгӯшро мепарастанд ва ин маросим **дар** байни онҳо бо номи «гулгардонӣ» маъмул аст. Дар баъзе маҳалҳо ин расми қадима бо номҳои «Баҳори нав муборак бод!» ва «Гули наврӯзӣ» низ машҳур аст.

Гулҳои баҳман, сиёҳгӯш ва наврӯзӣ дар ҳар маҳал вобаста ба шароити табиию ҷуғрофӣ баробар намешукуфанд, аз ин рӯ, маросими гулгардонӣ дар ҳар ноҳия пасу пеш барпо мегардад. Дар аксари маҳалҳо ин маросимро аввали моҳи ҳут ё дар миёнаҳои он, яъне, охири моҳи феврал ва аввали моҳи март - ду ҳафта пеш аз иди Наврӯз мегузаронанд. Сокинони деҳаҳои болооби Зарафшон гули баҳманро «бойкандак» меноманд ва таронааш низ бо ин ном маъмул аст. Тарзи гузаронидани маросими гулгардонии «бойкандак» ба маросимҳои гулгардонии маҳалҳои дигар монанд аст, аммо вазни шеър, мазмуну мундариҷаи он аз таронаҳои «Бойчечак» ва «Сияҳгӯш» каме фарқ мекунад. Чунончи, сурудҳои гулгардонии ноҳияҳои ҷануб ва маркази Тоҷикистон бо оҳанги мутантан садо дода, пас аз ҳар се мисраъ нақароти «Баҳори нав муборак бод!» меояд.

*аз рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

**I. Ниёғон** боз чӣ навъ талаффуз мешавад? Маънидод

кунед ва онро истифода бурда чумлае тартиб дихед.

2.Муродифҳои **қадбону** - ро ёбед ва бо яке аз онҳо чумлае гӯед.

3.Дар бораи гули сияхгӯш кадом шеърро медонед?

4.Магар Наврӯзро танҳо дар кишвари мо ҷаҳон мегиранд?

5.**Наврӯз** - ро аз ҷиҳати соҳт муайян кунед ва бо ҷузъи **нав** калимаҳо созед.

**179. Матиро хонед ва мақсади муаллифро равшан созед.**  
**Дар матн бештар пешояндҳои сода истифода шудаанд ё таркибӣ?**

... Солҳо мегузаштанд. Шуҳрати Ҳофиз оламгир шуд. Ҳатто баъзеҳо сурудҳои Ҳофизро галат-галат хонда, аз он ба тарзи худ «лаззат» мебурданд. Накл мекунанд, ки рӯзе Ҳофиз аз роҳе мегузашт ва мардери дид, ки хишт мерезад ва шеърҳои ӯро замзама мекунад. Аммо ягон мисраъро дуруст намехонад. Ҳофиз ҳам роҳро монда, аз болои хиштҳои ӯ гузашт ва ҳамаро вайрон кардан гирифт. Хиштрез аз ин огоҳ шуда, ба ғазаб гиребони Ҳофизро гирифта:

– Мардак, магар девона шудӣ, ки хиштҳои бо араки ҷабин рехтаи маро вайрон мекунӣ? – гуфт:

Ҳофиз бо оҳистагӣ ҷавоб дод:

– Ту, аглаҳ, магар ақлатро ҳӯрдай, ки шеърҳои бо хуни ҷигар навиштаи маро ғалат меҳонӣ, оё инсоф надорӣ? Баробари шунидани ин сухан дasti марди хиштрез суст шуд ва дар тааҷҷуб афтод, ки гӯяндаи он шеърҳо ҷунин одами хоксор ва одӣ будааст. Замоне ӯ худро хушбахтарин одам тасаввур кард ва воҳӯрии худро бо Ҳофиз фоли неки зиндагӣ донист.

*Аълоҳон Афсаҳзод*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро кунед:**

1.Чаро лаззат дар ноҳунак навишта шудааст?

2. **Хиштрез** - ро талаффуз кунед, чиро пай бурдед? Соҳти онро муайян созед.

3. Ифодаи «**Бо хуни чигар навиштан**» - ро чӣ тавр мефаҳмад?

4. Магар бо шоире воҳӯрдаед? Дар мавзӯи «Мулоқот бо шоир» нақл нависед.

## **48. ИСТИФОДАИ ПЕШОЯНДҲО ДАР НАЗМ ВА ИМЛОИ ОНҲО**

### **Дар хотир доред:**

Баъзе пешоянҳои аслӣ миқдоран каманд. Баъзе аз онҳо дар назм ба тағйироти фонетикий дучор мешаванд. Мувофиқи талаботи вазн ихтисор мегарданд. Масалан, пешоянди **аз** дар назм мувофиқи талаботи вазн садонки аввали худро гум мекунад ва дар ду шакл: **з-и ва з-** истифода мешавад.

**180. Порчаҳои шеъриро возех хонед ва маънидод кунед.  
Пешоянҷои ихтисоршударо ёбед ва шарҳ дихед.**

Зи дониш шавад кори гетӣ ба соз,  
Зи бедонишӣ кор гардад дароз.

\*\*\*\*

Сухан гар набудӣ, набудӣ қалам,  
Ба лавҳи баён сар насудӣ қалам.  
Қалам з- ўст нолон ба чангӣ дабир,  
Навои тараб з-он ба лаҳни сарир.  
Забони мӯганий бурун з-он наво,  
Бувад чун тане монда аз ҷон ҷудо.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

**181. Порчаро бодикқат ва возех хонед. Ҳадафи шоир чист? Гурӯҳӣ муҳокима кунед. Натиҷа ё хуносаро муҳтасар нависед.**

Кулаҳ аз адлу қабо пӯш зи дод,  
Бар ту ин нукта фаромӯш мабод.

З-он ки ободии мулк аз адл аст  
В-аз ғам озодии мулк аз адл аст.  
То раият зи малик шод нашуд,  
Мулк аз саъи вай обод нашуд.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

**Савол ва супориш**

1. Ба андешаи шоир розиед? Чаро?
2. Дар ин порча қадом пешояндҳо истифода шудаанд?  
Муайян кунед ва шарҳ дихед.
3. Нукта ё нукта?

**182. Матни манзумро возеҳ ҳонед ва ҳар қадом байтро маънидод кунед. Ба шеър ном гузоред:**

Чӣ хуш аҳдест фасли навбаҳорон,  
К-аз он хуштар набошад рӯзгорон.  
Ба ёд орад зи айёми ҷавонӣ,  
Зи умри рафта андар комронӣ.  
Насимаш бӯи мушк орад ба ҷонҳо,  
Кунад з-он тозаю ҳуррам равонҳо.  
Чу бар тарфи чаман созӣ ватанро,  
Барӣ аз сина андуҳи меҳанро.  
Чу ҷашмат бар гулистон во гардад.  
Дилат мурғи навопардоз гардад,  
Насими навбаҳор аз тарфи гулзор.  
Фараҳфазост ҷун пайғоми дилдор,  
Шукуфта гул ба таъииди илоҳӣ.  
Зи таъсири насими субҳгоҳӣ,  
Сафири нолаи мурғон ба гулшан.  
Барорад аз дили ушшоқ шеван...

*Возеҳ*

**Савол ва супориш:**

1. Пешояндҳоро муайян кунед ва имлояшонро шарҳ дихед.
2. Сифатҳоро ёбед ва нависед.
3. Сифатҳо дар матн чӣ нақш доранд?

## 49. БА ЧОЙИ ЯҚДИГАР ОМАДАНИ ПЕШОЯНДХО

### *Дар хотип доред:*

Дар забони точикӣ ба чойи яқдигар омадани пешояндҳо маъмул аст. Ҳам дар осори гузаштагон ва ҳам адибони мусоир дида мешавад, ки баъзан пешояндҳо ба чойи ҳамдигар омадаанд.

Чунончи:

1. Аввалин газетаро **дар** забони модарии худам ман дар дорулмуаллимин хондам. (С.У.)
2. Одина аз ин ҳол пай бурд, ки ҳар чӣ ҳаст **ба** он тараф аст. (С.А.)
3. Арбобкамол **бо** шунидани ин мочаро мисли даранда гуридан гирифт.

**183. Матиро хонед. Мазмунашро нақл карда, мақсади онро дар шакли хулоса нависед. Пешояндҳоро ёбед ва ҳар қадоми онро шарҳ дихед.**

Носири Бухорӣ шоире фозил ва дарвешмашраб буд ва умре дар саёҳат гузаронида ва ин байти машҳур аз ӯст:

Дарвешро, ки мулки қаноат мусаллам аст,  
Дарвеш ном дораду султони олам аст.

Ва ин матлаи қасидаест, ки дар ӯабёти неку дарҷ кардааст. Гӯянд, ки вақте ба сафари ҳаҷ мерафт, чун ба Бағдод расид, бар канори Даҷла Салмонро бо ҷамъе аз фузало ва шуаро нишаста дид. Пеши эшон рафт ва салом кард. Иттифоқан фасли баҳор буд ва оби Даҷла туғёне дошт. Салмон гуфт:

- Чӣ қасӣ?
- Гуфт;
- Марде шоирам.

Гуфт:

- Бадеха тавонӣ гуфт?

Носир фармуд:

- Тавонад буд.

Салмон бар бадеха ин мисраъ гуфт:

Дацларо имсол рафтore ачаб мастона ast.

Носир алалфавр гуфт:

Пой дар занчиру каф бар лаб, магар девона ast?

Салмон ва соири ҳозирон дар тааччуб шуданд.

Салмон гуфт:

– Аз кучой?

Гуфт:

– Аз Бухоро.

Гуфт:

– Носир набоши?

Гуфт:

– Бале, Носирам.

Салмон бархост, ўро дар бар гирифт ва паҳлуи худ биншонд. Пас ўро ба хона бурд ва то Носир дар Бағдод буд, Салмон ба хидмати ўқиём менамуд.

аз «Латоиф-ут-тавоиф»

### Лугат

**дарвешмашраб** – фурӯтан

**мусаллам** – мұяссар ва ҳосилшуда

**матлаъ** – байти аввали ғазал; чойи тулӯй, баромадгоҳ

**абёт** – ҷамъи байт, байтҳо

**шуаро** – ҷамъи шоир, шоирон

**алалфавр** – фавран, дарҳол

**Даҷла** – номи дарёи маъруф дар Ироқ, номи қаблиаш Арванд

**бадеха** – шеъри ҳозирчавобонаи ғайричашмдошт

**соир** – дигар

**қиём кардан** – рост истодан

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Муродифҳои дарҷ **кардан** -ро гӯед.
2. Эшон -ро шарҳ дихед ва мавриди истифодаи онро ёд гиред.
3. Чаро калимаҳои таркиби **дар бар гирифт** чудо-чудо навишта шудааст?

**4. Бадеҳа** - ро чӣ тавр мефаҳмедин? Оид ба он маълумот дихед.

**184. Матиро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Дар бораи яке аз ҳайвонҳои бароятон маълум иншо нависед ва сифатҳои онро баён созед.**

Юзи кӯҳҳои Тиён-Шон дарандай маккори пуркуват аст. Барои ба даст даровардани сайди худ вай соатҳои зиёд дар сари роҳи он санг барин шах шуда поида меистад. Фақат нӯки думи вай ба мисли мори афъӣ мечунбаду бас. Ҳамин ки сайд омад, мушакҳояшро таранг карда, тирвор аз ҷояш мечаҳад. Ба ҷашми сайд панҷа мезанад ва бо ашкони тези худ аз гулӯи он мегирад. Вай ба шикор баъди афтодани торикий мебарояд. Тамоми шаб вай то гирифтани бӯйи сайди худ дар кӯҳсор қадам мезанад, ҷашмони бүм **барин** тези оташбори худро аз шибарҳо, чакалакҳо, ҷарогоҳҳо ва шоҳи дараҳтон намеканад.

Ин юз дар кӯҳҳои ҷангали ҷонварони Ромит панҷшаш сол боз зиндагӣ мекард. Соли аввали пайдо шудани худ вай дар авчи қувваю ғайрат буд. Харгӯшу сугур ва қашқолдоқҳоро ба осонӣ дошта мегирифт, ба галаи ҳукҳои ёбӯй дармеафтод. Аз дasti вай ҳукбачаҳои фарбехи гӯл раҳоӣ намеёфтанд

Се сол пеш, вакте ки як ҷуфт бабри тӯрониро аз бешаи палангони водии Вахш дошта оварда, ба ин ҷо сар доданд ва аввалин наъраи ин ҳокими ҷонварон ба кӯҳсор танинандоз гашт, юз ва ғургҳо якбора пои худро аз ин атроф қанданд. Ба дараву кӯҳҳои дигар фирор карданд.

### ***Шодӣ Ҳаниф***

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро кунед:**

1. Муродифҳои пешоянди **ба** мисли - ро ёбед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.
2. **Сайд** аз **сайёд** чӣ фарқ дорад?
3. Пасоянди ишорашдаро бо қадом пешоянд иваз кардан мумкин аст?

## 50. ПАСОЯНДХОИ -РО, БОЗ, ҲАМОН, ЗАМОН...

Пасояндҳои –ро, барин, боз, ҳамон, замон, сар карда ...

### *Дар хотир доред:*

Дар забони тоҷикӣ пасоянди –ро, барин пасояндҳои аслӣ ба ҳисоб мераванд. Бо мурури замон аз ҳисоби ҳиссаҳои дигари нутқ төъдоди пасояндҳо зиёд шудаанд. Пасояндҳои номӣ ва зарфи инҳоянд: пеш, пас, қабл, муқаддам, баъд, қати, замон, ҳамон, эътиборан, боз ва г.

Ба пасояндҳои феълӣ инҳо дохил мешаванд: **дида, сар, карда**, ки онҳо бо пешояндҳои аслӣ меоянд.

### 185. Ҷумлаҳоро хонед, пасояндҳои онҳоро ёбед ва вазифаашонро шарҳ дихед.

1. Беморро ғизои мувоғиқ кунад накӯ,  
Бе тарбия заиф тавоно нашавад. (Сайидо)
2. Борону жола ҳамдигарро думболагир карданд. (Ҳ. Карим)
3. Ман либосҳоямро пӯшида, зуд аз ҳучра фуромада, ба рӯйи мадраса рафтам.
4. Ҳамроҳонаш шарм кардагӣ барин аз пушти Файзӣ ба ҳавлӣ даромаданд. (Р. Амонов)
5. Дилам зарра барин танг гардид.

### 186. Ҷумлаҳоронависед, пасояндҳои номӣ ва зарфиашонро муайян кунед ва вазифаашонро шарҳ дихед:

1. Якчанд сол муқаддам ба ман тамошои он муюссар шуд. (Ф.М.)
2. Омадан пас чӣ кор кардед? (Р.Ч.)
3. Додарам, ту ин гапҳо қати худатро тасалло дода истодай. (Р.Амонов)
4. Аз ҷуфтронӣ омадан замон ба сари хирман рав.
5. Дирӯз инҷониб, ки ба дидори ту расидам, дар олам ҳушбахттар аз ман одаме нест. (Ф.М.)

**187. Чумлаҳоро хонед, вазифаи пасояндуоро маънидод кунед.**

1. Панҷоҳ сол боз меҳнат мекунам. (Р.Ч.)
2. Аз Сайроб сар карда то чор ағбаи начандон баландро зер карда гузаштем. (Ч.И.)
3. Онҳо ба болои кӯҳ нигоҳ карда, асп давонданд. (Р.Ч.)
4. Аз болохона сар карда то ба таҳхона рӯбучин карда мебаромадам. (Ч.И.)

**188. Матиро хонед. Аз он чиро пай бурдед? Фахмидаатонро нақл кунед. Нақле нависед, ки дар он рӯди бароятон ошно тасвир шуда бошад. Пасоянди ишора шуда чӣ вазифаҳоро ичро кардааст, шарҳ дихед.**

Рӯд бар ду зарб (навъ) аст, яке табиист ва дигаре саноӣ. Аммо рӯди саноӣ он аст, ки рӯдкадаҳои ў бикандаанд ва об биёвардаанд аз баҳри ободонии шаҳрero ё кишт ва барзи ноҳияtero. Ва бештарини рӯди саноӣ хурд бувад ва андар ў киштӣ натавонад гузаштан. Ва шаҳр бошад, ки ўро даҳ рӯди саноист камтар ё бештар. Ва ин обҳо андар хӯрдан ва кишт ва барз ва гиёҳхӯрҳо ба кор шавад. Ва адади ин рӯдҳои саноӣ на маҳдуд аст, ки андар он ба ҳар замоне зиёdat ва нуқсон афтад.

Ва аммо рӯди табиӣ он аст, ки обҳо бувад бузург, ки аз гудози барф ва ҷашмаҳое, ки аз кӯҳ ва рӯйи замин бикшояд ва биравад ва хештанро роҳ кунад. Ва рӯдкадаи вай ҷое фароҳ шавад ва ҷое танг ҳамеравад, то ба дарё расад ё ба батиҳа (замини фароҳ). Ва аз ин рӯдҳои табиие ҳаст, ки саҳт азим нест ва он ба ободонии шаҳре ё ноҳияте ба кор шавад, чун рӯди Балҳ ва рӯди Марв бувад, ки аз як рӯди табиӣ рӯдҳои бисёрero бардорад ва ба кор шавад. Ва он амуди (фарози) рӯд ҳамеравад, то ба дарёе расад ё ба батиҳае чун Фурот.

*аз «Ҳудуд-ул-олам»*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:**

1. Исми **киштӣ** – ро ба феъл табдил дихед ва бо истифода аз он ҷумлае тартиб дихед.
2. Рӯд ва руд, ҳӯрд ва хурд магар як чизанд?

**189. Ҳикояро хонед ва ҳикмати онро ёбед. Қӣ боҳимматтар будааст? Аз чӣ маълум шуд? Пасоянҷоро ёфта, вазифаҳои онҳоро шарҳ дихед.**

Ҳотами Тойро гуфтанд:

– Аз ҳуд бузургҳимматтар дар ҷаҳон дидай ё шунидай?

Гуфт:

– Бале. Рӯзе ҷиҳоз шутур қурбонӣ карда будам умарои арабро.

Пас ба гӯши саҳрое ба ҳочате берун рафта будам. Ҳорканеро дидам, пушта фароҳам оварда.

Гуфтамаш:

– Ба меҳмононии Ҳотам ҷаро наравӣ, ки ҳалқе бар симот (дастурхон)-и ӯ гирд омадаанд?

Гуфт:

– Ҳар ки нон аз амали хеш ҳӯрад,

– Миннат аз Ҳотами Тойӣ набарад.

Ман ўро **ба** ҳиммат (иродай баланд) - у ҷавонмардӣ аз ҳуд бартар дидам.

*Саъдии Шерозӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дихед:**

1. Дар ҷумлаи дувум савол ба воситаи чӣ ифода шудааст?
2. **Чил ё ҷиҳоз?** Қадоме аз онҳо дуруст аст?
3. **Ба** - ро, ки ишора шудааст, ба қадом пешоянд иваз кардан мумкин?

## **51-52. КОР БО МАТНИ ЭССЕ**

**190. Порчаҳоро бодиққат хонед ва хулосаатонро дар барои эссе бо як – ду чумла гӯед ва нависед.**

1. ЭССЕ (фр. *essai*-айнан таҷриба) – очерк (илмӣ, таърихӣ, публисистӣ). (Словарь иностранных слов. - М. 1954, саҳ. 822)

2. Эссе – як намуди очерк. (Лугати русӣ – тоҷикӣ, - М. , 1985, саҳ. 1235)

3. Эссе (фр. *essai*) жанри танқид, публисистика – очерки насрӣ, ки мавзӯи озодро тавсиф мекунад. (Школьный словарь иностранных слов. - М. -2001, саҳ. 2008)

4. Эссе (лот. *эксайум*- баркашида; англ *эссай* «фр. *эссаи* – таҷриба, кӯшиш, очерк, мақола»- жанри адабиёти фалсафӣ, эстетикӣ, адабӣ – танқидӣ, бадеӣ, публисистӣ, адабиётшиносӣ, ки дар он муаллиф ин ё он проблемаро ба таври озод мъянидод мекунад. Дар эссе, одатан, фикрҳо парадоксанд, яъне аксар вакт зоҳирان хилоғи фикрҳои дурусти омма мебошанд. Дар он нутқи гуфтугӯии халқ зиёд кор фармуда мешавад.

Асосгузори жанри эссе нависанда, гуманист ва файласуфи Франсия М. Монтен (1533-1592) мебошад Ӯ дар асараи «Эссайс» (1980) ақидаҳои худро баён кардааст...

(Отахонов Т. «Фарҳангни истилоҳоти адабиётшиносӣ»; Душанбе, 2002, саҳ., 444)

5. Эссе – фр.- навъи очерк («Фарҳангни тафсирии забони тоҷикӣ», Душанбе, 2010, ч. 2, саҳ. 703)

### **Махсусиятҳои ЭССЕ**

Эссе вожаи франсузӣ (*essai*) буда, таърихан аз калимаи лотинии *txagium* гирифта шудааст. Вожаи франсузии «*essai*»-ро метавон айнан чунин тарҷума кард: таҷриба, санчиш, кӯшиш, қайдҳои алоҳида, очерк.

Эссе иншои насриест, ки ҳаҷман ҷандон қалон набуда, композитсияи(соҳтори) озод дорад. Муаллиф

дар он андешаю таассуроти шихсиашро доир ба мавзӯи пешниҳодшуда муҳтасар бо далелҳои асоснок баён месозад. Дар эссе ҷаҳонбинию андешаҳои муаллиф доир ба ягон мавзӯи фарҳангию таърихӣ ва ҷамъияти инъикос меёбад.

Мавҷудияти мавзӯй ё масъалаи аниқ яке аз маҳсусиятҳои эссе мебошад. Асарҳои калонҳаҷму дорои ҷандин мавзӯъро дар ин жанр иҷро ва таҳлил кардан номумкин аст. Баёни таассурот ва андешаҳои шаҳсӣ оид ба муносибат ва масъала асоси эссеро ташкил медиҳад. Эссе метавонад шаҳсӣ (ё субъективӣ) ва объективӣ бошад. Дар эссеи (субъективӣ) хислату кирдор, орзуу хостаҳои муаллифи он баён мегардад. Дар эссеи объективӣ муаллиф дар бораи ягон ғоя ё сухани (гуфтори) адибону олимон, шаҳсиятҳои намоёни сиёсӣ ва гайраҳо андешаҳояшро баён менамояд. Муаллифи эссе дар бораи идея ё гуфтorre фикрашро изҳор дошта, тарафдор ё муқобил будани ҳудро бо далелҳо исбот менамояд. Максади навиштани эссе рушди малакаҳои тафаккури эҷодии мустақилона ва баёни ҳаттии андешаҳои шаҳсӣ мебошад. Навиштани эссе ба муаллифи он имконият фароҳам меоварад, ки андешаро аниқ ва босаводона мураттаб намояд. Ахборро ба низом дарорад. Мафҳумҳои асосири истифода барад, робитаи сабабу натиҷаро муқаррар созад ва ҳулосаҳои ҳудро бо далелҳо собит намояд.

Эссенавис ҳангоми шарҳу маънидод бояд аз сергапӣ, истифодаи калимаҳои нофаҳмою душвор, калимаҳои шевагӣ, ки ба меъёрҳои забони адабӣ ҷавобгӯ нестанд, ҳуддорӣ намояд. Ҳамзамон истифодаи бемавқеи калимаҳои иқтибоси дар он маҷоз нест. Истифодаи воситаҳои муассири луғавӣ ва воситаҳои тасвир, фразеологизмҳо, ифодаҳои ҷолибу пурмуҳтаво эссеро ҷаззобу хонданбоб мегардонад.

Сохтори эссе аз рӯи мавзӯй ва талаботи гузошташуда чунин муайян карда мешавад: андешаҳои муаллиф оид ба масъала дар шакли тезиси муҳтасар баён карда мешавад: андешаҳои муаллиф бояд бо далелҳо исбот карда шаванд. Аз ин рӯ, пас аз тезис далелҳо меоянд: далелҳо –ин

воқеаҳо, падидаҳои ҳаётӣ - ҷамъиятӣ, ҳодиса, вазъиятҳои ҳаётӣ ва таҷрибаҳои зиндагӣ, далелҳои илмӣ, муроҷиат ба гуфтори олимон ва дигарон. Баъди ҳар тезис овардани ду далел коғист.

Ҳамин тарик, эссе соҳтори ҳалқавӣ ба худ мегирад (миқдори тезис ва далелҳо вобаста ба мавзӯъ, нақша ва мантиқи рушди фикр аст).

Муқаддима (сарсухан). – тезис, далелҳо; тезис – далелҳо; далелҳо – тезис, далелҳо; хулоса (хотима).

Дар вақти навиштани эссе ба масъалаҳои зерин диққат додан лозим аст. Ҷавоб додан ба онҳо имкон фароҳам меорад, ки чӣ навиштанро аниқ муайян кунед. Ба сифатҳои шахсӣ ё қобилияти худ даҳл карда, аз худ пурсед:

Ман ба ин ё он сифати худ аз онҳое, ки медонанд, оё фарқ дорам? Ин фарқ дар чӣ зоҳир мешавад?

Оид ба фаъолияте, ки машғулед:

– Чӣ маро водор соҳт, ки ба ин навъи кор машғул гардам? Чаро ман ин кори худро идома медиҳам?

Доир ба ҳар як воқеаи ҳаёти худ, ки шумо ишора кардаед.

– Чаро ман маҳз ин одамро номбар кардам? Магар кӯшиш мекунам, ки мисли ў бошам? Аз қадом сифатҳои ў ба шавқ меоям? Ва изҳор карда будед, ки як умр аз хотир намебарорам.

Оид ба ҳар як беҳтар ҳисобидани шумо ва ҷизҳои бароятон маъқулнашуда:

– чаро ба ман ин кор маъқул аст ё маъқул нест.

– ин ҳолат магар то як андоза ба ҳаёти ман таъсир расонид?

Масъалагузорӣ (ё гузоштани савол) дар сарсухан: «Мехоҳам доир ба ин масъала андешаамро баён кунам» (агар эссеи шахсӣ ё субъективӣ) бошад. «Моҳияти масъалаи гузошташуда аз чӣ иборат аст?» «Чаро ин мавзӯъ муҳим аст?», «Ман ба ин андеша розӣ шуда наметавонам», «Ман ба ин андеша розиам» ва ғайраҳо.

- Ҳар як тезис аз сатри нав оғоз меёбад. Дар ҳар тезис масъалаи гузошташуда батартиб таҳлил ва бо далелҳо асоснок карда мешавад. Фикру мулоҳизаҳо бояд мураттаб баён гарданд.
- Таъкид дар хулоса: «Аз таҳлили мавзӯъ чунин хулоса бармеояд, ки ...», «Ман ба чунин хулоса омадам, ки ...»
- Аз нуқтаи назари мазмун эссе метавонад философӣ, адабӣ – танқидӣ, таърихӣ, бадеӣ, бадеиу публистистӣ ва гайраҳо шавад.

Аз чиҳати ҳаҷм барои эссе ягон ҳудуди қатъӣ гузошта нашудааст. Метавон ҳаҷми онро барои хонандагон аз ду- се то 4 саҳифаи чопи компьютерӣ муқаррар соҳт.

Мавзӯи эссе ҳамеша аниқ аст. Он дорои мавзӯъ ё идеяи бисёр буда наметавонад, дар он танҳо як вариант ва як фикр инъикос меёбад. Эссе ҷавоб ба як савол аст. Дар эссе бисёrsуханӣ ҷоиз нест, он бояд муҳтасару пурмаъно ва бегалату тезисҳо бо далелҳо собит шуда бошанд.

*C. Аминов*

**191. Матиро бодиққат ҳонед ва мавзӯи онро муайян кунед.  
Мақсад муҳтасар баён шудааст? Сарҳати дуюмро нависед ва шарҳ дихед.**

### ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои қадимаю ғаниӣ, шевою ширин ва гӯшнавоз мебошад. Ин паҳлӯҳои забони тоҷикиро на танҳо олимону адабони ватанӣ ва соҳибзабонон бисёр гуфтаанду васф кардаанд. Ҳамзамон намояндагони барҷастаи илму фарҳанги аксари мамолики ҷаҳон ва мусташриқон ин маҳсусиятҳои забони тоҷикии форсиро пай бурда, борҳо таъкид намудаанд.

Забон чун организми зинда ҳамеша дар таҳаввулу тағиирот мебошад, зоро падидаҳои дар ҷомеа руҳдода ба забон бетаъсир намемонад. Дар замони кунунӣ баҳсҳо «Чӣ тавр забонро муҳофизат намоем?» хотима намеёбанд. Зуд – зуд ба гӯш мерасад, ки мегӯянд: «Забонро аз нешшавӣ бояд нигаҳ дошт».

Шахсе тарзи гуфтугӯи мардумро дар хиёбону кӯчаҳо шунида, ба газаб меояд, дигарӣ қаҳ-қоҳзанон мекандад ва гурӯҳе ба андеша меравад: магар ин ҳама алфози дуруштуалфози қабех ба нутқи мардум таъсири бад намерасонад?

Бале, дуруст аст, ки забон ба муҳофизат ниёз дорад. Ин нукта бебаҳс аст. Баъзе ҳомиёни боғайрати тоза нигаҳдории забон пешниҳод мекунанд, ки муносибат ба истифодаи вожаҳои забони тоҷикӣ басо ҷиддӣ гардад. Мисли қонунгузории исландиҳо қонуне ба тасвиб расонидан лозим аст, ки қатъан истифодаи калимаҳои иқтибосиро манъ намояд. Мағхумҳои дар забон буда бо калимаҳои аслии тоҷикӣ ифода карда шаванд ва эҳтиёҷ ба калимаҳои хориҷӣ набошад. Чунин ҳоҳиш фаҳмост. Солҳои 20-ум ва 90-уми аср гузашта чунин ҳолат рӯҳ дода буд. Забони тоҷикӣ аз ҳисоби мағхумҳои *революция, съезд, партия, маркет, эссе* ва ғайраҳо «ғаний» гашт. Комилан дуруст аст. Вақте ки калимаи тоҷикии ифодакунандай ҳамон мағхум дар забон мавҷуд аст ва онро ҳама мефаҳмад, зарурат ба истифодаи вожаи иқтибосӣ намемонад. Агар дар забон мағхуме вучуд надошта бошад, ки маъни ин ё он калимаи иқтибосиро дода натавонад, ин масъалаи дигар аст. Баъзеҳо ба ин кор шавқу ҳавас доранд, маҳсусан ба калимаҳои арабии нофаҳмо. Шояд бо ин корашон ифтиҳор кунанд.

Аз тарафи дигар, забони тоҷикӣ борҳо ҳадафи ҳучуми аҷнабиён ва душманони миллати тоҷик қарор гирифтааст. Ду далелро аз таъриҳи ишора кардан меҳоҳам. Арабҳо баъди тасарруфи кишвари мо хостанд, ки забону фарҳангӣ миллати моро маҳв созанд. Барои амалӣ соҳтани ин аҳдофи шуми худ тадбирҳои зиёдеро амалӣ соҳтанд. Вале тирашон хок ҳӯрд ва ба ҳадаф нарасиданд. Баръакс, забони тоҷикӣ калимоти даркории арабиро дар худ мунҳал соҳта, захирай луғавии ҳешро ғаний соҳт. Аз таҳочуми мӯгул гузашта солҳои 30-юми қарни 20-ро ба хотир орем. Аз як тараф, калимоти русию туркии ӯзбекӣ бо баҳонаи Инқилоби қабир, аз тарафи дигар, ҳучуми пайдарпайи пантуркистону панэрониён барои инкори миллати тоҷик ба пайкари ин забон то андозае

зарбаҳо зад. Ҳатто ҳаммилатамон – Фитрат дар Бухоро супориш дода, ки шахсони ба тоҷикӣ гапзанандагонро ҷарима кунанд.

Азбаски дар ин забон асрҳои оламшумул оғарида шудаанду таърихан қадимӣ буда, пояҳои қавӣ ва қудрати тавоной мунҳал кардани калимаҳои бегонаро дорад, ба пиндори мо, маҳв кардани он номумкин аст.

Як хатаре, ки ба вучуд омадаасту қариб ҳамаи забонҳои дунёро фаро мегирад, паст шудани сатҳи китобхонӣ мебошад, ба хусус дар байни ҷавонон. Ҳол он ки қишвари мо ба қатори қишварҳои мардумаш китобхон шомил мегардид. Ва шояд дар ин кор таъсири шабакаҳои интернет то андозае буда бошад. Табиист, ки ин падидаҳо ба маданияти нутқ беасар наҳоҳад буд.

Ҳамин тарик, месазад, ки бонги хатар зада, сару садо барорем, ки мо забони адабии тоҷикиро аз даст дода истодаем. Ба андешаи мо, барои овозаю дарвозаҳо сабабҳои ҷиддие вучуд надоранд, вале ҳушӯр будан даркор аст, то ки забон вайрон ва «ифлос» нагардад.

Биёд, тозагии забон ва меҳрубонӣ ба забонро фаромӯш накунем, то ки дар назди фарзандон ва насли оянда рӯйсурҳ бошем.

*C. Аминов*

**192. Матни эссеи зеринро бодиқкат ҳонед. Гӯед, ки муаллифи он доштани аслиҳаро тарафдорӣ кардааст ё не. Ба андешаҳои муаллиф розиед? Ҳолосаи андешаҳои муаллифро нависед.**

Ман меҳоҳам дар бораи аслиҳадории ҳамаи аҳолӣ андешаҳоямро баён кунам. Ин масъала дар ҳар қишвар ҳар хел аст. Қишварҳои ҳастанд, ки иҷозати ҳаридани аслиҳа ва ба даст овардан ба осонӣ ҳал мегардад. Масалан, дар Амрико қариб ҳамаи аҳолӣ аслиҳа дорад. Вале дар Англия гирифтани иҷозат барои ҳариди аслиҳа басо душвор мебошад. Ман меҳоҳам, ки масъалаи иҷозат додан ба ҳарид ё манъ кардани онро муҳокима намоям.

Одамон доштани аслиҳаро ба корҳои варзишӣ марбут медонанд. Ин гурӯҳ одамон далел меоранд, ки агар аслиҳа дошта бошанд, барои ин кор имкон доранд. Ин сабаби нишондодаашон то андозае асос дорад ва қобили қабул ҳам ҳаст. Мутаассифона, ҳамаи аслиҳаҳои харидашудае, ки дар дасти одамон аст, барои шикор пешбинӣ нашудаанд. Аз ин гуфтаҳо маълум мегардад, ки фурӯхтани аслиҳаи варзишӣ дар баъзе кишварҳо иҷозат дода мешаваду дар кишварҳои дигар мамнӯъ аст.

Дар кишварҳое, ки иҷозати харидани аслиҳа дода шудааст, қатли одамон тавассути силоҳ нисбатан камтар аст. Қисман ин бо сабабе аст, ки бояд исбот кунед, ки оё шумо метавонед, ки ба рафтори худ ҷавоб диҳед ва ё бо аслиҳа бехавф муносибат намоед.

Баъзехо событ карданӣ мешаванд, ки агар барои ҳамаи аҳолии кишвар доштани силоҳ иҷозат дода шавад, яъне ҳама дорои аслиҳа бошад, кишвари дигар ба он ҳучум карда наметавонад. Ин нуктаро ба ду сабаб зикр мекунанд; аввалан, ҳамаи одамони кишвар силоҳ доранд, сониян, ҳар яки ин мардум бо аслиҳа чӣ гуна муносибат карданро медонанд.

Ба андешаи мо, ин навъ масъалагузорӣ чандон саҳех нест, зоро ҷанг агар ба вуқӯъ ояд, он ба воситай тайёраю атом сурат мегирад. Ин силоҳҳо танҳо дар ҷангҳои шаҳрвандӣ ба кор мераванд.

Дар Амрико мардум мегӯяд, ки силоҳ барои муҳофизати худ ба хотири дифоъ аз ҳучуми дигарон лозим аст. Вокеан, ҳар касе, ки ба шумо ҳамла мекунад, донад, ки силоҳ доред, метарсад. Вале дар ҳаёт на ҳамеша чунин аст. Одатан, шахси ҳучумкунанда ҳам бо худ аслиҳа дорад. Барои ў на шумо, балки ҷизу ҷора ва пул даркор аст. Азбаски ҳарду силоҳ дорад, табиист, ки яке дигареро бояд заҳмӣ ва ё ҳалок созад. Асосан бештари парондашудагон дар Амрико дузд нестанд, ки ба одамон ҳучум карда бошанд. Инҳо узви оилаҳоенанд, ки силоҳ доранд. Ин одам вақте ки дигар узви оиларо

паронд ё масть, ё ба ҳолати чунунӣ гирифтор буд. Одатан, шахси силоҳдор нияти парондани касеро надорад. Қаридин ҳамеша ҳодисаи тасодуғӣ аст. Силоҳбадаст бештар мегӯяд, ки касеро тарсондан меҳост. Вале шахси силоҳдори бадҷаҳл ва масть бисёр хавфнок аст. Ба назари мо, агар ин одамон дар даст силоҳ намедоштанд, чунин ҳодисаҳои ноҳуш рух намедод. Төъдоди парондашудагон далели боварибахшанд. Дар Жопон, ки аслиҳа зери назорати ҷиддӣ қарор дорад, соли 1994 танҳо 38 ҳодисаи парондан ба қайд гирифта шудааст. Дар соли 1993 дар Амрико 40.000 нафар ба сабаби бо тир парондан ҳалок гардидаанд.

Ҳамин тарик, фаҳмост, ки иҷозат додан барои харидани аслиҳа ақидаи бад аст. Вале дӯстдорони доштани аслиҳа мегӯянд, ки одамон одамонро мепаронанд, на аслиҳа. Дар асл ин дуруст аст, зоро назорати фурӯши аслиҳа нисбат ба назорати фаъолияти одамон осонтар мебошад. Табиист, ки мумкин аст, фурӯши озоди аслиҳа манъ карда шавад, агар ин ҳаёти ҳазорон одамонро бехатар гардонад.

*C. Аминов*

**193. Дар мавзӯи «Сайёҳӣ барои давлат манфиатовар аст» эссе тартиб дихед.**

## XI. ПАЙВАНДАКҲО ВА ИМЛОИ ОНҲО

### 53. ПАЙВАНДАКҲОИ МУРАККАБ, ТАРКИБӢ ВА ИМЛОИ ОНҲО

#### *Дар хотир доред:*

Пайвандакҳои мураккаб: балки, агарчи (гарчи), азбаски (баски), вагарна(варна), чунки ва ғайра якҷоя навишта мешаванд:

Чузъи пайвандакҳои таркибӣ: то ки, вақте ки, зоро ки, бо вучуди ин (он) ки, сарфи назар аз он (ин) ки, аз сабаби ин (он) ки, ба тавре ки, бе ин (он) ки ва ғайра ҷудо навишта мешаванд.

**194. Матиро хонда, мазмуни онро нақл қунед. Сифатҳои асосии камону тирро муҳтасар нависед. Пайвандакҳоро ёфта, аз чиҳати имло шарҳ дихсд.**

Камони ҷангӣ яроқе буд, вайро ба шакли нимдоира, ки қисми миёнааш ба дарун ҳам ҳӯрда бошад, монанди ду абруи ба ҳам пайваста, аз рагу пайи ҳайвонот месохтанд ва ҷунон ки дар камонгулакҳои одӣ дида мешавад, ба вай зех мекашиданд. Фақат фарқ дар ин ҷо буд. ки зехи камонгулакҳои одӣ аз рӯда буда, аз они камонаки ҷангӣ аз пӯсти гардани ғов - аз ҳом тайёр мешавад. Қисми асосии тири ин камонро аз ҷӯби дук ё заранг ва ё аз ҷӯби ҳаданг месохтанд, ки таҳминан ним оршин дарозӣ дошт ва дар нӯги ин ҷӯб ба дарозии чор ангушт пӯлоди сартезеро мегузарониданд. ки вай пайкон номида мешуд. Дар дунболаи он ҷӯб се дона шоҳпари уқоб мешиноанд, ки ин парҳо дар вақти андохтани тир мувозинаи вайро дар ҳаво дошта, ба рост рафтанаш хизмат мекарданд. Устуворӣ ва саҳтии ҳар камон мувофиқи қувваи бозуи корфармояндай вай буд, ки камони паҳлавони пурзӯрро қасе, аз вай камқувваттар бошад, кашида наметавонист. Бинобар ин, пурзӯртарини паҳлавонони он замонҳо «камони маро ҳеч қас кашида наметавонад» гуфта фарҳ мекарданд. Темурмалик он гуна зӯроваре буд. ки камони ӯро қасе аз ҳамзамононаш кашида наметавонист.

*Садриддин Айнӣ*

### **Лугат**

**зех** – ресмони камон, чиллаи камон; торе, ки ба камон кашида мешавад.

**оршин** – воҳиди миқёси тӯл баробари 71 сантиметр

**мувозина** – баробарвазнӣ

**пайкон** – нӯги тези тир ва найза

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Ифодаи монанди ду абруи ба ҳам пайваста - ро шарҳ дихед.

2.Боз кадом силоҳҳоро медонед, номбар кунед ва хусусияти яке аз онҳоро нависед.

**3.Чунон** -ро аз чиҳати соҳт шарҳ дода гӯед, ки дар байни чунон ки вергул гузошта мешавад ё не. Чаро?

**195. Матиро хонед ва гӯед, ки аз он натиҷа бардоштед? Чумлаҳои пайвандакдорро ёфта, вазифаҳои пайвандакро шарҳ дихед. Чаро дар охири сарсатри аввал баъди вақте вергул омадааст?**

Малика гуфт:

– Хато аз ман буд, акнун бахшиш аз ту бояд. Эй доя, ба Ҳудо савганд, туро манзалат дар пеши ман баланд аст ва ту бар ман ҳаққи тарбият дорӣ, валекин медонӣ, ки чаҳор чиз, яъне **хуљ** ва **рӯзӣ** ва **зиндагонӣ** ва **марғ** дар инсон ба **ҳукми тақдир** аст. Одамӣ дар он чаҳор чиз беихтиёر аст. Ман он вақт, ки бар ту ҳашм гирифтам, беихтиёр будам, акнун аз карда пушаймонам.

Чун малика узр бихост, ҳашми кампир фурӯ нишастан ва замин бӯса дод. Малика бо хильати зебо ӯро **бинавоҳт**. Дояро хушвақтии сахт рӯй дод.

Он гоҳ малика гуфт:

– Эй доя, чунон медонаме, ки дарахтон ба бор омада ва ҳангоми тамошои боғ даррасида.

Доя гуфт:

– Эй малика, ҷуз имрӯз аз хона берун наёмада будам, вале меваи бисёр дар бозор дидам, имрӯз ба ҳақиқат донистам, баҳор расида, туро боҳабар кунам.

*аз «Ҳазору як шаб»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро кунед:**

1.Калимаи ҳаммаъни манзалат-ро ёбед ва бо истифодаи онҳо чумлаҳо тартиб дихед.

2.Ифодаҳои ишорашударо чӣ тавр мефаҳмед?

3.Истифодаи калима **ҳато** беҳтар ё **галат**? Чаро?

**196. Порчай манзумро возех хонед ва фахмидаатонро нақл қунед. Пайвандакхоро аниқ созед ва вазифаю соҳти онхоро шарҳ дихед.**

Баски чун анқо зи хотирҳо фаромӯшем мо,  
Гар ҷаҳон аз мо напӯшад ҷашм, мепӯшем мо.  
Ҷӯши шаккар дар най охир меқунад манъи садо,  
Аз камоли шаҳди мазмун баски ҳомӯшем мо.  
Аз замин то осмон гар муштариҷ ҷӯед, валек  
Ҷуз қумоши маънии борик нафрӯшем мо...

*Нақибхон Туграл*

### **Луғат**

**анқо** – мурғи афсонавӣ, Симурғ

**қумош** – раҳт, асбоб, матои абрешимӣ

**муштариҷ** – харидор

**197. Матиро хонед ва мазмunaшро нақл қунед. Қадом хусусияти матн диққати шуморо ҷалб намуд? Агар ба матн ном мондан лозим бошад, қадом номро мувофиқ медонистед. Пайвандакхоро муайян карда, навъ ва имлои онхоро шарҳ дихед.**

Агар шумо пеш нигоҳ карда рафтани гиред, бандагоҳ ин оби дураҳшон монанди моҳи тобоне, ки дар паси абр медарояд, ба зери санг даромада, аз назаратон пинҳон мешавад. Ба сабаби маҳрум монданатон аз ин тамошои муфти табиӣ, албатта, ғамгин мешавед, лекин дилтандӣ нақунед! Ҳамин ки боз сад - дусад қадами дигар пештар рафта, аз як-ду ҳамгашти пойи кӯҳ гузаштед, ҳамон оби ба зери санг фурӯрафта аз таги санги дигаре ҷӯшида мебарояд, ҳамоно дар ин роҳи зеризамини худ чанд ҷашмаи дигарро ба худ ҳамроҳ кардааст, ки аз аввали пурзӯртар ва хушҷавлонтар шуда мебарояд. Акнун шилдиррос зада садо мебарорад ва сангрезаҳоро гелонда, ба чуқуриҳои гузаргоҳи худ хобонда, роҳи худро ҳамвор меқунад. Ба андозае ки шумо пеш меравед, ҷӯйча ҳам фароҳтар ва обаш

ҳам фаровонтар мешавад. Акнун роҳи шумо ҳам он қадар танг ва бадвоҳима нест, акнун ба боло нигоҳ кунед, осмони пахновари кушодаро мебинед; акнун аз канда афтодани харсангҳои девори дара, ки тагашонро обҳои барфу борон кофтаанд, наметарсед...

*Садриддин Айнӣ*

**Ба саволҳо посух дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Феъли чумлаи аввалро ёбед ва шарҳ дихед.
2. Вергул ба пайвандакҳо вобаста аст ё не?
3. Чаро шумораи сад – дусад бо нимтире навишта мешавад?
4. Дар мавзӯи «Чашмаи деҳи ман» нақле нависед.

## **54-55. МАВҚЕИ ПАЙВАНДАКҲО ДАР НАЗМ ВА ИМЛОИ ОНҲО**

**198. Порчай манзумро равшану возех хонед ва ҳар як байташро маънидод карда, мазмунашро нависед. Онро аз ёд қунед.**

...Нашояд ҳар замон ёре гирифтан,  
Зи ёрон ҳар дам озоре гирифтан.  
Гуле, к-ӯ ҳар замон бошад ба ҷое,  
Намеояд аз ӯ бӯйи вафоэ.  
Ба мутриб муҳтасибро з-он бувад ҷанг,  
Ки ҳар дам дар мақоме дорад оҳанг.  
Яке, к-ӯ рӯзу шаб як ҷо муқим аст,  
Зи ёрони вафодори қадим аст.  
Касе, к-аз дӯстӣ берун нихад пай,  
Дар оини вафо саг беҳтар аз вай.

*Бадриддини Ҳилолӣ*

### **Лугат**

**муҳтасиб** – боздоранд аз чизҳое, ки дар шаръ мамнуъ аст

**оин** – расму қоидай вафодорӣ

**мутриб** – навозандай асбоби мусиқӣ, сароянда

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:**

1. Байти дувумро чӣ тавр мефаҳмедине?
2. Ҷаро пайвандаки **ки** бо **ӯ** ва **аз** дар шакли **к-аз**, **к-ӯ** омадааст?
3. **Рӯзу шаб** -ро магар бо як калима ифода кардан мумкин аст?
4. **Намеояд** -ро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед.

**199. Матиро ҳонед ва мазмунашро нақл қунед. Гӯед, ки аз он чӣ ҳулоса баровардед? Агар ба ҳамин монанд воқеаэро шунида ва ё дида бошед, ба ёд оварда нақле нависед. Масалан: Гурбае бо муш дӯстӣ дошт...**

Тӯтий арз кард қисса, ки дар шаҳри Комру болои як дарахти калон тӯтие ошёна дошт ва дар он ошёна нуздаҳ байза ниҳод ва ҷанд рӯз болои байза нишаст. Аз андаруни байzaҳо бачаҳо баромаданд. Тӯтий ҳар рӯз бачаҳои худро обу дона ва хӯрок медод. Ва дар зери дарахти мазкур як рӯбоҳ низ бачаҳо дода (зоида) буда. **Вақте ки** бачаҳои тӯтий фуруд омадандӣ, бо бачагони рӯбоҳ бозӣ мекарданд. **Чун** тӯтий доно буд, бачаҳои худро насиҳат кард, ки, эй бачагон, моён аз ҷинси тоире ва рӯбоҳ аз ҷинси ҷорпӯён аст. Шумо бо бачагони рӯбоҳ бозӣ ҳакунед, **ҷаро ки** бо гайричинс ошной доштан хуб нест, бисёр бад аст.

*аз «Тӯтинома»*

### **Лугат**

**Комру** – номи шаҳре дар Ҳиндустон, ки дар наздикии Бангола ҷойгир шудааст.

**байза** – тухм

**тоир** – паранда

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро ичро қунед:**

1. **Тӯтий** -ро аз ҷиҳати соҳт муайян қунед.
2. **Фуруд омадандӣ** -ро боз чӣ навъ гуфтан мумкин?
3. Пайвандакҳои ишоршударо бо қадом пайвандакҳо метавон иваз кард?
4. Ба мазмуни матн қадом зарбулмасал мувофиқ меояд?

## 56. ПАЙВАНДАКХО ВА АЛОМАТХОИ КИТОБАТ

**200.** Матни манзумро возех ва бо риояи оҳанг хонед. Пайвадакҳои дар он истифодашударо муайн созед ва нақши онхоро дар матн шарҳ дихед.

То нагирам хунбаҳои ҷумла қурбониёнро,  
То набахшам умри озоде ҳама зиндониёнро,  
То наёбам роҳи дилҳои тамоми зиндагонро,  
То набардорам бар дӯшам дӯшбори ин замонро,  
Ман намемираам,  
Ман наҳоҳам мурд!  
То наорояд ҷавониям ҷаҳони пирро,  
То набандам бо сурудам пеши роҳи тирро,  
То нагирам бо қалам пеши дами шамшерро,  
То набинвисам зи нав ман номаи тақдирро,  
Ман намемираам,  
Ман наҳоҳам мурд!  
То даме ки офтоб аз Шарқ бинмояд тулуъ,  
То даме ки рӯдҳо аз кӯҳсор ояд фурӯ,  
То даме ки зиндагӣ бошад барои орзу,  
То даме ки шеъри Ҳофиз бошаду ҷоми сабу,  
Ман намемираам,  
Ман наҳоҳам мурд!

*Лоик*

### Савол ва супориш

1. То даме ки аз ҷиҳати соҳт чӣ гуна пайвандак аст?
2. Дар ҷунин пайвандакҳо пеш аз ки вергул мегузоранд ё не? Ҷаро? Шарҳ дихед.
3. Барои ҷӣ қалимаҳои таркиби ин пайвандак ҷудо-ҷудо навишта шудаанд?

**201.** Матни манзумро бо риояи оҳанг хонед ва мазмуни онро мухтасар нақл кунед. Мазмуни он қадом мавзӯро фаро мегирад? Дар адабиёт ҷунин шеърҳоро ҷӣ меноманд?

**Пайвандакҳои матиро нависед ва шарҳ дихед, ки онҳо чӣ вазифаро иҷро кардаанд. Ҳамзамон аломатҳои китобати матиро шарҳ дихед.**

### **Тасаллои дил**

Рафт Турсунзода, лекин ин сафар ҳомӯш рафт,  
Ин сафар хобида рафт, аммо аҷаб гулпӯш рафт.  
Фориг аз андешаи нақши ҷаҳон мерафт, лек,  
Як ҷаҳон бори ғами мардум ба рӯи дӯш рафт.  
Ин сафар аз ду тараф ӯ дар паноҳи ҳалқ рафт,  
Мисли ашқу нури ҷашмон аз нигоҳи ҳалқ рафт.  
Тоҷикистон аз сияҳпӯшон чу шоми тор шуд,  
То ба зери абр шоир мисли моҳи ҳалқ рафт.  
Ин сафар дур аст роҳаш, ин сафар роҳаш дароз!  
Кош, дар ин роҳ бошад умри қӯтоҳаш дароз!  
Гар умеди бозгаштан бувад аз ин сафар,  
Ман зи дунболаш ба ашки шашқатор афтодаам.  
Фунчсон аз дидай боди баҳор афтодаам.  
«Мекунанд имрӯз сабру ақли дил аз ман видоъ»,  
Мисли шамъи бешарор аз эътибор афтодаам.  
Рафт Турсунзода аз дил неву аз даргоҳи ман,  
Хонаи умеди ман, машъалфурӯзи роҳи ман.  
Рафт, аммо ба тасаллои дили садҷоки хеш,  
Ҳар нафас гӯям, ки ояд шоири Сайёҳи ман.

*Шералий Мастон*

**202. Матиро хонед ва ба ҷумлабандиҳои матн дикқат дихед. Матиро қадом ифодаҳо намакин гардонидаанд? Пайвандакҳоро ёбед ва аз ҷиҳати сохту вазифа муайян кунед.**

Шабҳангом, пеш аз он ки сар ба хоб дихам, ногоҳ овози тароқ ва садамати реҳтани сангпораҳо масмӯи ман шуд. Ман доностам, ки ҳайвоне ба тарафи мо меояд. Шаб маҳтоб буд. Диdam шере шарза мушобеҳи говмеши бузург мутаваҷҷеҳ бо самти мост ва ҷашмҳо ҳамҷу машъал метобид ва назди ҳар қадамаш сангҳои бузург ғалтон мешуд. Туғанг ба даст

гирифтам ва оташ дар пилта ва рост кардам, то шер бубинад ва битарсад ва шояд ки баргардад. Ӯ ҳамчунон гуррон бе хавфу ҳарос тӯфон карда, ба сӯйи мо бармеомад. Диdam, ки ин шер ба як тиру ду тир сард намешавад ва (лобуд) моро мaa асп нобуд мегардонад. Он гоҳ туфанг бихобонидам бо худ гуфтам: «Агар кор бар ман танг шавад, тамаллуқу табодур пеш орам ва агар не, он гоҳ туфанг холӣ кунам».

...Ман худдорӣ карда, ба мулојамат саре мечунбонидам ва хушомаде мегуфтам, ки «Ман қасди ту надорам...»

*Аҳмади Дониши*

### Лугатҳо

**тароқ** – овозе, ки аз шикастан ё афтодани чизе ба гӯш мерасад

**садамат** – якбора ба ҳам бархӯрдани ду чиз

**масмуъ** – ба гӯш расидан

**табодур** – шитоб

**лобудд** – nocturnal, аз рӯйи зарурat

**маа** – бо, ҳамроҳи

**туфанг** – milтиқ

**шарза** – ҳашмгин ва зӯровар

**тамаллуқ** – чоплусӣ, хушомадгӯйӣ

### 203. Матиро хонед ва гӯед, ки бо пайвандак оғоз ёфтани чумла магар мумкин аст?

Ва амири Хуросон, Нуҳ ибни Наср, ба Бухоро фармон ёфт ва Алпетгин ба Нишопур буд ва аз Бухоро умарои ҳавос ба Алпетгин навиштанд, ки ҳол чунин афтод ва амири Хуросон даргузашт ва ўро бародари сисола мондаасту писаре шонздаҳсола, киро фармойӣ ба подшоҳӣ, ки мадори ин мамлакат бар туст.

Ӯ зудтар қосиди хеш гусел кард ва бинавишт, ки ҳар ду тахту мулкро шоистаанд ва худованҷодагони моанд, аммо бародари малик марде пухта аст ва сарду гарми рӯзгор ҷашида ва ҳама касро нек шиносад ва қадру манзалати ҳар як

донад ва хурмати ҳар як ба ҷой орад. Ва писари малик кӯдак асту ҷаҳоннадида, тарсам, ки мардумонро надонад дошт ва дар маънӣ фармонҳо натавонад дод. Магар савобтар он бошад, ки бародарро бинишонанд. Ва номаи дигар дигар рӯз бифиристод. Ба сари панҷ рӯз қосид даррасид, ки писари маликро ба подшоҳӣ нишондаанд. Аз ин ҳар ду нома, ки фиристода буд, ташвирзада шуд...

*аз «Сиёсатнома»*

### Лӯғат

**умаро** – ҷамъи амир амирон

**қосид** – номабар, ҳабаррасон

**ташвирзада** – шармсор, шарманда

**хавос** – баландмартаба

**манзалат** – мақому мартаба

### Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро қунед:

1. Ба мазмуни матн диққат дихед. Ба ҷунин амал мувофиқед? Ҷаро? Андешаатонро баён қунед.
2. Дар ин матн бештар кадом пайвандак истифода шудааст?

**3. Марде пухта** - ро шарҳ дихед.

**4. Бо истифода** аз **зудтар** ҷумлае тартиб дихед.

**5. Савобтар** ба кадом маъно омадааст?

**204. Ба ҷойи нуқтаҳо пайвандак гузошта, ҷумлаҳоро ҳонед, ки ба ҳамаи онҳо муштарақ бошад. Баъд он ҷумлаҳоро навишта, ҳар кадоми онро маънидод қунед. Ҷумлаҳое тартиб дихед, ки ҷунин бошанд.**

1. ... меваҳо тез пазанд, зимистон барвақт меояд.

2. ... дар фасли тирамоҳ баргҳои дараҳтон якбора резанд, зимистон қаҳратун мешавад.

3. ... бодом маротибаи дуюм гул қунад, зимистон сахт мешавад.

4. ... моҳӣ барои нафаскашӣ тез-тез ба рӯйи об барояд, борон меборад.

5. ... дар фасли зимистон гунчишкон баробар ба хониш дароянд, ҳаво гарм мешавад.

*аз маҷаллаи «Машъал»*

**205. Порчай манзумро хонед ва ҳар як байти онро маънидод кунед. Пайвандакхоро ёфта шарҳ дихед.**

Якеро, ки дидӣ ту дар ҷанг пушт,  
Бикуш, гар аду дар масофаши накушт.  
Муханнас беҳ аз марди шамшерзан,  
Ки рӯзи вағо сар битобад чу зан.  
Чӣ ҳуш гуфт Гургин ба фарзанди хеш,  
Чӯ фармони пайкор барбасту кеш:  
«Агар чун занон ҷуст ҳоҳӣ ғурез,  
Марав, оби мардони ҷангӣ марез!»  
Саворе, ки дар ҷанг бинмуд пушт,  
На ҳудро, ки номоваронро бикушт.

*Саъдии Шерозӣ*

### Лӯғат

**масоф** – ҷанг, ҷойи саф задан

**муҳаннас** – ҳез; қасе, ки ўро ба латкорӣ аз ручулият соқит карда бошанд.

**Гургин** – номи паҳлавони эронӣ

**пайкор** – ҷанг

**кеш** – тиркаш, тирдон

**вағо** – ҷанг, шӯру ғавғо

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро кунед:**

1. Муродифҳои аду - ро ёбед ва бо онҳо ҷумлаҳо гӯед.
2. **Хеш** ба қадом маъно омадааст?
3. Дар мисраи охир ба ҷойи **ки** қадом пайвандак муносибтар аст? Чаро шоир пайвандаки дигариро истифода набурдааст?

## 57. ИМЛОИ (ДИКТАНТИ) САНЧИШӢ МАТНРО ТИБҚИ МЕЪЁР ИНТИХОБ НАМОЕД.

## **58-59. КОР БО МАТНИ ГУЗОРИШНОМА ВА ГУЗОРИШНОМАИ ХИДМАТИ**

**206. Порчаро бодикқат хонед ва маҳсусияти гузоришномаро муайян кунед ва шарҳ дихед. Ба ҷузъҳои таркиби он таваҷҷуҳ намоед.**

Гузоришнома ҳуччатест, ки ба унвони роҳбари муассиса ё мақомоти боло фиристода мешавад. Дар гузоришнома ягон масъала муфассал баён карда мешавад. Дар гузоришнома бар иловаи аҳбор дар бораи ҳодисаҳо, сабабҳои рух додани онҳо маълумот дода мешавад. Агар гузоришнома ба ҳуди корхона ё муассиса тааллук дошта бошад, онро дар шакли дастнавис ҳам пешниҳод кардан мумкин аст ва дар ҷунин гузоришнома шумора (шохис) гузашта намешавад. Агар гузоришнома ба унвони мақомоти боло навишта шавад, он гоҳ он чоп ва бо имзои роҳбари муассиса ирсол мегардад. Дар ин навъ гузоришномаҳо таъриҳ, шумораи судур ва унвони матн шарт аст. Дар охири гузоришнома таҳиягар натиҷагирӣ ва пешниҳодоти мушаххас менамояд.

Гузоришнома аз ҷунин ҷузъҳои таркиб меёбад:

1. Номи муассисае, ки гузоришнома медиҳад;
2. Шумора ва таърихи таҳияи санад;
3. Ному насаби роҳбари мақоми боло;
4. Номи санад;
5. Унвони матн;
6. Матн;
7. Вазифа, ному насаби таҳиягари санад;
8. Имзои таҳиягари санад.

**207. Гузоришномаҳои зеринро хонед ва ба тарзи таҳияи онҳо дикқат дихед. Таркиби онҳоро шарҳ дихед.**

Намунаи 1

Ба директори муассисаи  
таҳсилоти умумии №00  
ш.Душанбе (ному насаб) Аҳмадов И.С.  
аз роҳбари синфи X<sup>А</sup> (ному насаб) Икромов З.

### **Гузоришнома**

Ба иттилои Шумо мерасонам, ки хонандагони синфи IX «А» масъалаи таҷрибаи истеҳсолиро баррасӣ карда, ба чунин хулоса омаданд, ки мактабро бо қувваи худ таъмир намоянд. Барои корҳои тармим дар муддати ду ҳафта хонандагони синфи IX «А»-ро бо масолеҳи зарурӣ таъмин кардан лозим мешавад.

Пешниҳодоти зеринро ба мақсад мувоғиқ медонем.

1. Тармим 28 майи соли равон бо назардошти синфҳои холӣ оғоз гардад.
2. Корманди рангуборкунандаро бояд нозир таъин кард.
3. Муовини директор оид ба хочагиро лозим аст, ки миқдори ранг (краска) ва масолеҳи дигарро ҳисобу китоб намуда, то 25.05.2017. харид намояд.

06.04.2017.

Роҳбари синфи IX «А»

А. Салимова

Намунаи 2

Омӯзишгоҳи омӯзгории ш.Душанбе

6.04.2016, № 8

Ба мудири маорифи

ш.Душанбе Тоҳир Зафарзода

### **Гузоришнома**

Дар бораи ичрои барномаи қабули донишҷӯён.

Ба оғоҳии Шумо мерасонам, ки барномаи қабули донишҷӯён, ки маорифи шаҳр барои соли таълими 1990 – 91 тасдиқ намуда буд, ичро гардид. Ба омӯзишгоҳ 250 нафар

денишчүён қабул карда шуданд. Дар ҹараёни пазириш мualлимони омӯзишгоҳ Шодмони Бахтиёр ва Мадинаи Бозордукт саҳми фаъол гирифтанд. Хоҳишмандам, дар сурати мавҷуд будани имкон масъалаи мукофотонидани мualлимони номбурда баррасӣ гардад.

аз «Дастури санаднигорӣ»

## КОР БО МАТНИ ГУЗОРИШНОМАИ ХИДМАТИЙ

**208. Порчаро хонед ва шарҳ дихед. Махсусиятҳои гузоришномаи хидматиро аниқ созед. Гӯед, ки гузоришнома аз гузоришномаи хидматӣ чӣ фарқ дорад.**

Гузоришномаи хидматӣ (маърӯзаи хидматӣ) маърӯзаи хаттиест, ки аз тарафи хизматчи - корманд ба роҳбари идора ё аз тарафи роҳбари идора ба роҳбари идораи боло пешниҳод карда мешавад. Дар он арз, ахбор ё илтимосе баён карда мешавад ё доир ба ягон масъалаи мушаххас фикру пешниҳодоте манзур мегардад. Агар коркунони идора маърӯзаи хаттиро ба сардори худ пешниҳод карданӣ бошанд, бояд онро чун ариза дар варақи тоза навишта манзур созанд. Агар роҳбари идора онро ба роҳбари идораи боло пешниҳод карданӣ бошад, бояд дар варақа (бланка) ду нусха чоп карда, нусхай аввалро манзур месозад. Гузоришнома аз гузоришномаи хидматӣ бо муҳимиюту мубрамӣ ва ҳаҷм фарқ мекунад. Ҳам гузоришнома ва ҳам гузоришномаи хидматӣ (маърӯзаи хаттӣ) дар дохили соҳтор истифода мешаванд.

**209. Матнро хонед ва шарҳ дихед. Дар асоси намуна гузоришномае таҳия кунед.**

Ба муовини директор оид ба  
корҳои ҳоҷагӣ (ному нараб)  
аз омӯзгори фании«Технология» - и  
муассисаи таҳсилоти умумии № 00 н.Рашт.

## **Гузоришномаи хидматӣ**

Ба иттилои Шумо мерасонам, ки хонандагони мактаби № 00 бар асоси озмуни байни хонандагони синфи 10 эълоншуда миқдори зиёди оҳанпора чамъоварӣ карданд. Барои чамъбаст кардани натиҷаи озмуни байни синфҳо оҳанпораи ҳар як синфро бар қашидан лозим аст. Аз ин рӯ ба тарозуи калон зарурат аст. Лиҳозо, аз Шумо хоҳиш менамоям, ки то 20.04.2016 ба мактаб тарозу оварда шавад ва пас аз баркашидан оҳанпора ба анбори лозима интиқол гардад.

**210. Матнҳои гузоришномаро хонед ва ба тартиби таҳияи онҳо дикқат дихед. Мавзӯъҳои ҳарду гузоришномаро муайян созед. Сипас ду гузоришнома дар мавзӯъҳои гуногун таҳия кунед.**

Ба раиси хочагии деҳқонии ш. Ҳисор  
ба номи Латиф Муродов  
муҳтарам Солиев Б.  
аз агрономи хочагӣ Хосиятов Э.

## **Гузоришнома**

Ба иттилои Шумо мерасонам, ки кишти тирамоҳӣ дар хочагӣ аз 2 то 22 ноябрри соли 2016 бомуваффақият анҷом дода шуд, баҳусус:

1. Дар яксаду бист гектар замин гандум, дар 80 гектар ҷав, дар 20 гектар авёс кишти карда шуд.
2. Заминҳои дигар барои кишти баҳорӣ омода карда шуд.
3. Нақшай кишти зироат дар ҳаҷми 92,8 % ичро шудааст. Ҳанӯз кишти идома дорад.

24. 11. 2016. Агрономи хочагӣ (имзо) Хосиятов Э.

Ба раиси хочагии дехқонии ш. Ҳисор  
ба номи Латиф Муродов  
муҳтарам Солиев Б.  
аз агрономи хочагӣ Э. Хосиятов

### Гузоришнома

Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки барои ҳарчи зудтар интиқол додани сӯзишворӣ(хезум) аз хочагии ҷангал ба муассисаҳо таҳсилоти умумии дар территорияи хочагӣ буда ба ронандаҳо дастур медодед. Тибқи мувофиқаи қаблӣ хочагии ҷангал сӯзишвориро тайёр кардааст. Агар дар муҳлати муайяншуда онро интиқол надиҳем, шояд дар ин сол имконияти дигар фароҳам наояд.

10. 09.2016 Агрономи хочагӣ (имзо) Э. Хосиятов

## XII. ИМЛОИ ҲИССАЧА ВА НИДО

### 60. ҲИССАЧАҲО ВА ИМЛОИ ОНҲО

#### *Дар хотир доред:*

1. Ҷузъҳои ҳиссача ва калимаҳои модалии навъи зерин: **кошки, бигузор(бигзор), мабодо, даркор ва ғ.** якҷоя навишта мешаванд.
2. Ҷудо навишта мешаванд:
  - а) ҳиссачаҳои **на, факат, танҳо, гӯё, магар, ҳатто, оё, ҳам, низ** аз калимаҳои дигар: На омадед ва на пайгом фиристодед. Оё (магар) ин кор барои Шумо вазнин нест? Мехмон ҳам(низ) бо мо меравад ва ғ.
  - б) ҳиссача ва таркибҳои модалии **ҳа(ҳо), не(на), оре, бале, биё мон, гӯё ки, шояд ки, равад ки ва ғ.**
3. Ҳиссачаҳои **-чи, -ку, -а, -да(-дия)** пас аз калима меоянд ва бо нимтире навишта мешаванд: равем-чи, рафтед-ку, наовардед-а, гуфтем-да ва ғ.

**211. Матнро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Гӯед, ки ҳиссача ва нидоҳо дар матн чӣ вазифаҳоро ичро кардаанд.**

## Чаро Дунё бо ҳарфи қалон навишта шудааст?

Оварданд, ки Юсуфро хоҳаре буд Дунё ном, ки бо Юсуф аз як модар буданд. Дар он вақт Дунё дар бистар хобида буд ва дар хоб дид, ки гург Юсуфро аз канори падар даррабуд ва аз ваҳшат аз хоб бедор шуда гуфт:

– Ёрон, Юсуф дар кучост? Гуфтанд: - Бо бародарон ба сахро рафт. Гуфт: - Падар ўро ичозат фармуд? Гуфтанд: - Оре, Гуфт:

– **Ох, ох**, рӯзгори пурҷафо ва замонаи бевафо кори худро соҳт! Пас Дунё ба таъчили тамом рӯй дар роҳ ниҳод, омад то ба дарахти шаҳаратулвидоъ расид, дид, ки падари меҳрубон бо Юсуф дар сухан аст. Омаду ба пойи Юсуф афтод ва оҳ баркашид, гуфт:

– Эй бародари бо чон баробарам, хаёл кун Дунё канизи туст, маро низ ҳамроҳи худ бибар, ба ҳар кучо нузул кунӣ, ман монанди канизон хоки заминро бо мижгони дида бирӯбам, эй чон бародар:

Ман аз мижгон бирӯбам хоки поят,  
Бишӯям з-оби дида ҷойгоҳат.

Пас Дунё арз кард:

– Эй хуршеди хубӣ, в-эй гавҳари садафи Яъқуб ва эй бародари чон, агар маро ҳамроҳ набарӣ, зинҳор фасхи азимат (аз фикри сафар гардидан) кун ва аз ин падари пирро аз фироқи худ мубтало манамо. Юсуф аз суханони хоҳар ба гиря даромад.

Алқисса, бори дигар Яъқуб фарзандонро видоъ карда ва суфориши Юсуфро бо ҳар як менамуд. Пас бародарон Юсуфро ба дӯш гирифтанд ва равонаи сахро шуданд ва Яъқуб дар қафои эшон менигаристу назар аз Юсуф барнамедошт.

*аз «Саргузаши ҳазрати Юсуф»*

**Ба ҹавоб дода, супоришҳоро ичро қунед:**

1. Мижгон - ро бори дигар талаффуз қунед ва бо он мисоле тартиб дихед.
2. Шакли дурусти суфориш дар забони имрӯза кадом калима аст?
3. **Юсуфро хоҳаре буд Дунё ном** - ро дигар навъ баён қунед.

**212. Ҳикояро хонед ва мазмунн онро нақл қунед. Ҳулосаи баровардаатонро муҳтасар нависед ва аз ҳиссачаҳо истифода баред.**

Ва ў рӯзе ба шикор бо ҳавосси хеш мерафт. Бар канори дехе пиреро дид навадсола, ки гирдакон дар замин мекард. Нушервонро ачиб омад, аз баҳри он ки бист сол бояд, ки то гавзи кишта бор дихад. Гуфт: – Эй пир, гавз мекорӣ? Гуфт – Оре, ҳудованд. Гуфт: – Чандон бизӣ, ки бараваш бихӯрӣ? Гуфт: – Киштанд, мо ҳӯрдем. Мо низ корем, то дигарон бихӯранд. Нушервонро хуш омад. Гуфт: – Зех! Дарвақт ҳазинадорро фармуд, то ҳазор динор пирро дихад. Пир гуфт: – эй ҳудойгон, ҳеч кас бари ин гавз зудтар аз банда нахӯрдӣ. Гуфт: – Ҷӣ гуна? – Гуфт: – Агар банда гавз накиштӣ ва ҳудойгон ин ҷо гузар накардӣ ва аз банда чунон ки пурсид, напурсидӣ ва бандон он ҷавоб надодӣ, бандон ин ҳазор дирам аз кучо ёфтӣ? Нушервон гуфт: – Зехозех! Ҳазинадор ду ҳазор динори дигар бидод, аз баҳри он ки ду бор зех бар забони ў бирафт.

*аз «Сиёсатнома»*

### Лугат

**гирдакон** - чормагз

**ҳавосс** - хидматгорон

**гавз** – чормагз

**ҳудойгон** – подшоҳи бузург

## **Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришхоро ичро кунед:**

1. Кадом пораи матн ба шумо писанд омад?
2. Дар чумлаи аввал **хеш** кадом ҳиссаи нутқ аст? **Хеш** - ро истифода бурда, чумлае тартиб дихед.
3. **Бараш бихӯрӣ** чӣ маъно дорад?
4. **Банда** ба чӣ маъно омадааст?
5. **Нушервонро** ҳуш омад - ро шарҳ дихед.

## **61. АЛОМАТҲОИ КИТОБАТ ВА ҲИССАЧАҲО**

**213.** Матиро хонед ва ҳиссачаҳои онро ёфта шарҳ дихед. Гӯед, ки ҳиссачаҳо бештар кай истифода мешаванд? Аломатҳои китобати ба ҳиссачаҳо марбутуро муайян кунед. Дар мавзӯи «Суҳбати ду дӯст» иншо нависед ва аз ҳиссачаҳо кор бигиред.

– Не, не, рафиқон! Ин хел шуданаш хуб нест! Аз саховатмандию меҳрубониатон гардам. Кам монд, ки сарашро сила кардаю оғарину боракалло мегуфтед. Рости гап, ин меҳрубониҳоятон бечо. Аз гуноҳ ҷашм пӯшидану рӯйпӯш кардан, бовар кунед, оқибати хуб надорад. Ба ҳар ҳол гуноҳ гуноҳ аст!

– Э – е, аз барои Худо, ба ту чӣ ўщуд, Далер?

Гуноҳи як борро ҳама мебахшанд, - даст афшонда гуфт Юсуф.

– Хайр, ба ту чӣ, Далер, бе ин ҳам дар ин дӯзах базӯр нишастаём. - аз паҳлу касе овоз баровард.

– Гапро дигар қашол надех. Ба гумонам, ману ту ҳам ҷандон моҳи беайб неstem, Далер? - Юсуф боз ба Далер гап мепарронд.

– Агар ба Акбар ҳамин хел некӣ мекардагӣ бошем, беҳтараш накунем. Дар ҳаққи ман ҳар чӣ фикр мекунед, иҳтиёр доред. Лекин бояд андозаи гуноҳашро фаҳмад. Ҳар кор сари вакт доштааст. Бале, сари вакт доштааст.

Хиёбони серодами шаҳр. Дар байни анбуҳи одамони роҳгузар назари мо ба Далер меафтад. Ӯ дар муқобили ҷараёнӣ одами якто-яктою вазнин қадам монда ба ҷониби

мо меояд. Аз қафо чавони ба синну сол аз Далер хурдтаре ба одамон бархӯрда шитобон аз паҳлуи Далер меояд.

– Хайр, росташро гӯй. Далер, ин якравиат чӣ маънӣ дошт? Ту бо ин киро хурсанд карданӣ шудӣ, киро? - Тез-тез нафас гирифта, бо ҳашм ба Далер менигарад.

– Киро, мегӯйӣ? – Далер ба рӯйи чавон маънидорона нигоҳ мекунад, – киро? X-м...

Дар зимни чунин манзара ва анбуҳи одамони роҳгузар Навишта пайдо мешавад.

### *Меҳмон Бахти*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро иҷро қунед:**

1. **Саховатмандӣ** -ро талафғуз қунед ва гӯед, ки чиро пай бурдед?
2. Бо истифодаи калимаи **анбуҳ** ҷумлае тартиб дихед.
3. Муродифи **хайр** қадом калима аст? Ҷумлае гӯед бо истифода аз он.

**214. Матнро ҳонед ва гӯед, ки дар он сухан дар бораи кӣ меравад? Ҳиссачаҳо ба матн ҷӣ тобише баҳшидаанд?**

Ҷавон Восеъро аз кӯча гардонда овард.

–Хайр майлаш, – ин дафъа нармтар шуда гуфт Мирзои қорӣ. Ман туро ба галабонӣ мегирам. Аммо як-ду нафар одам даркор, ки туро шиносанду кафил шаванд, – боз шарт монд бой.

Амин дар гояти ноҳушнудӣ ба меҳмони бадгумонаш назари сарзанишкорона афканд. Восеъ бошад, ришханде карду гуфт:

- Кафил надорам, таксир.
- Оё дар ин ҷоҳо ягон шинос-пинос ҳам надорӣ?
- Не, надорам.
- Хайр, дар Янгибозор надошта бошӣ, дар Душанбе ё Ҳисор ҳам надорӣ?
- Дар Душанбе дорам,
- Кӣ вай, шиносат?
- Як машкоби ховалингӣ.

Бой истеҳзои Восеъро нафаҳмида гуфт:

– Як машкоби бесару сомон чӣ касест, ки ба каси дигар кафил шуда тавонад? Боз ба худи вай кафил ёфтан даркор!

– Тақсир, модом ки шумо ба ман бовар накунед... дигар чӣ ҷойи гап!

Инро гуфта Восеъ боз ба тараддуди рафтан афтода буд, ки Амин ўро боздошта, ба меҳмонаш «кафил ман худам» гӯён ин дафъа худаш аз ҷониби бой бо Восеъ ба гуфгугӯ даромад.

*Сотим Улугзода*

## 62. ЧОЙ ВА МАВ҆КЕИ ХИССАЧАҲО

**215. Матнро хонда, мазмуни онро нақл қунед. Ҷумлаҳоеро, ки хиссача доранд, муайян қунед ва нависед. Ба имлои хиссачаҳо диққат дихед. Муқоламае тартиб дихед ва дар он хиссачаҳо истифода баред.**

Ясавул... аз вай пурсид:

– Магар ту ҳоҳари ин ҷавон мебошӣ, ки ба вай ин қадар дилсӯзӣ мекунӣ?

– Не, гуфт Гулнор.

– Ҳоҳарзодаи ин ё бародарзодааш ҳастӣ?

– Не!

– Пас маълум мешавад, ки занаш ҳастӣ! Гулнор бошад. ҳичолатмандона «ҳанӯз не!» гуфт.

Ясавул сари ҳудро ҷунбонида зери лаб:

– Сабаби ин дилсӯзихо маълум шуд, – гуфт ва ба Гулнор нигоҳ карда, – хуб, бисёр ғам махӯр! Дар ин наздикиҳо котаи ҳудро дар Сари Ҷӯй ё ки дар Ҳисор ҳоҳӣ дид, – гуфт ва хост, ки ба роҳ дарояд.

Гулнор, ки аз нармгуфториҳои аввалини ясавул ба ҳалосии маҳбубаш умединор шуда буд, бо суханҳои охириаш якбора ба навмедӣ афтод, дунё ба назарааш торик ва сиёҳ шуд, ҳеч ҷизро намедид ва аз ҷизе ҳам бок надошт: бо як далерии шерона монанди гурбае, ки ба саги ба бачааш қасдкарда ҳамла орад, девонавор ҳудро ба тарафи ясавул ҳаво дод:

Эй золими хунхори дилозор, чунӣ, ки аз болои аспат гирифта ба рӯйи сангат занам? - гӯён хост, ки аз камари ясавул гирад.

Ясавул бе он ки пойи худро аз рикоб (узангу) барорад, бо пошнаи мӯзааш ба сари синаи Гулнори дилафгор чунон зад, ки мурдавор парида якчанд қадам поинтар ба чуқурье афтод ва як зада хомӯш монд.

*Садриддии Айнӣ*

**216. Ҳикояро хонед ва хulosai баровардаатонро нависед.**  
Ҳиссачаҳои матн магар дар навиштаи шумо истифода шуданд? Чаро? Дар эҷодиёти шоирони пешин бештар қадом ҳиссачаҳо во меҳӯранд? Ҷойи ҳиссачаҳоро шарҳ дихед?

Маъмун гуломе дошт, ки тартиби оби таҳорат ба уҳдаи вай буд. Дар ҳар чанд рӯз офтоба ё сатиле гум мешуд. Як рӯз Маъмун ба вай гуфт:

– Кош, он офтобаву сатил, ки аз мо мебарӣ, ҳам ба мо фурӯши.

Гуфт:

– Ҳамчунон кунам. Ин сатили ҳозирро бихар. Фармуд, ки ба чанд мефурӯши?

Гуфт:

– Ба ду динор.

Фармуд, то ба вай ду динор доданд. Пас гуфт:

– Ин сатил аз ту дар амон шуд?

Гуфт:

– Оре.

*Абдураҳмони Ҷомӣ*

### Луғат

Маъмун – халифаи аббосӣ, писари Ҳорунаррашид

**217. Шеърро равону возех хонед ва гӯед, ки моҳияти он аз чӣ иборат аст? Эҳсоси ғарibӣ асосан дар қадом байт равшан ифода ёфтааст? Шоир ҳиссиёти ғарibiro ба воситаи қадом нидоҳо ба қалам додааст? Дар мавзӯи «Ғарibӣ» нақле нависед.**

Дил муқими күйи чонон асту ман ин чо ғариб,  
 Чун кунад бечораи мискинтаны танҳо ғариб?  
 Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш.  
 Дар чаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб?  
 Чун ту дар гурбат наяфтодӣ, чӣ донӣ ҳоли ман?  
 Меҳнати гурбат надонад ҳеч кас, илло ғариб.  
 Ҳаргиз аз рӯйи қарам рӯзе напурсидӣ, ки чист  
 Ҳоли зори мустаманди монда дур аз мо ғариб.  
 Чун дар ин даврон намеафтад қасе бар ҳоли худ,  
 Дар чунин шаҳре, ки мебинӣ, кӣ афтад бо ғариб?  
 Дар ғарӣбӣ чон ба саҳтӣ медиҳад мискин Камол,  
 Во ғарӣбӣ, во ғарӣбӣ, во ғарӣб!

*Камоли Ҳуҷандӣ*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро кунед:**

1. Ифодаи **меҳнати гурбат** -ро шарҳ дихед.
2. Муродифҳои **илло** қадомҳоанд? Яке аз онҳоро истифода бурда ҷумлае тартиб дихед.
3. Ифодаи **аз рӯйи қарам** ба қадом маъно омадааст?
4. Такрори ҳиссачаҳо чӣ оҳангे медиҳад?
5. Дар шеър ҳиссачаҳо ҷойи доимӣ доранд ё не?

### 63. НИДО ВА ИМЛОИ ОН

*Дар хотир доред:*

1. Нидоҳо ва калимаҳои модалии зерин: дарего, Илоҳо, Худоё, ҳайфо, раве, хезе ва ғ. якҷоя навишта мешаванд.
2. Нидоҳои таркибии зерин: сад дарег!, сад афсӯс!, бисёр афсӯс!, сад ҳайф!, во дарего! ва ғ. чудо навишта мешаванд.
3. Нидоҳои такрор: бай-бай, баҳ-баҳ, вай-вай, ҳай-ҳай ва ғ.бо нимтире навишта мешаванд.

**218. Порчай манзумро хонда, мазмуни онро шарҳ дихед.**  
**Гӯед, ки ғаму андуҳи шоир дар қадом мисраъҳо равшану возех инъикос ёфтааст? Ба қадом шакли шеърӣ суруда шудааст?**

Дўстон! Фочиаи саҳт биёмад ба сарам,  
Рафт аз ин фочиа рӯҳ аз тану нур аз басарам.  
Хабаре омаду рафт аз дилу чон тоқату хуш,  
Баъд аз ин кай шавад аз хушу дилу чон хабарам?!  
Хабар ин аст, ки бо тег ситам кушта шудааст?  
Додарам - қуввати рӯҳу дилу қути чигарам.  
Аз ҳучуми аламам қуввати фарёд намонд,  
То чунон дашнаи бедод фалак зад ба сарам.  
Чигарам об шуду рехт зи ду чашми тарам,  
Чигарам, во чигарам, во чигарам, во чигарам!

*Садриддин Айнӣ*

### Луғат

**фочиа** – ҳодисаи пурмушибат

**дашна** – ханҷар

**басар** – чашм, дида

**фалак** – киноя аз амир

**219. Матиро хонед ва ҷумлаҳои ниҳодорро ҷудо карда нависед. Ба имлои ниҳоҳо дикқат дихед. Гӯед, ки онҳо дар ҷумла чӣ вазифаро адо кардаанд? Дар мавзӯе иншо нависед ва ниҳоҳои мувофиқро истифода баред.**

–Ӯҳхӯ, ӯҳхӯ, ӯҳхӯ - сурфа карда касе аз дарвозаи кӯча даромад.

Бо шунидани ин овоз ҷуфтрон, ки нав аз кор омада, ба рӯйи суфачаи пеши саисхона хобида буд, сари худро як бардошта ба оянда нигоҳ кард ва боз чомаи кории худро ба сараш печенда ба хоб рафт.

– Собир! – Ӯй Собир! - гӯён оянда фарёд кашид. Ҷуфтрон серосема сар аз хоб бардошта:

–Лаббай, - гуфт.

–Магар ба хонаи ман хоб бардошта омадӣ? Сари шаб ки ҷуфтро мебастӣ, магар таъин накарда будам, ки аз ҷуфтронӣ омадан замон ба сари хирман рав?! Бодгарон ҳама дузданд, ҳамин ки ҷашмро хато карданд, гандумро ба хонаи худ

мекашонанд. Гарданканда! Ҳамин қадар таъину такшинони ман күчо рафт?

Собир чашмонашро молида-молида аз чой хеста:

–Хұчаин! Магар нахобида кор карда мешавад?! - гуфт.

Хұчаин шұрида:

–Магар нони хұчаинро муфт гумон карді? Дар вақти хұрок гов барин мөхүрій, кор фармоям, хари ланг... Хоб ки даркор будааст, чаро ятим истодій? Зимистон вақти бекорій дар хонаи худ чунон хобій, ки то баҳор барнахезій...

*Садриддин Айнай*

**220. Матиро хонед ва гүед, ки он дар бораи қій маълумот медиҳад? Нидоҳо ва ҳиссачаҳои матиро аниқ сохта, нақши онхоро маъниидод кунед.**

Ассалому алайкум, махдум, – Дониш аз ин саломи ногаҳоній тааччуби чавонро диду зуд илова кард:

– Шумо маро дар хотир надоред. Вақте ки ман дар сафари аввал бо падаратон шинос шуда, ба хонаи шумоён рафтуой доштам, шумо понздаҳсола будед. Ҳамоно аз хотир баровардаед.

– Ростій, ки дар хотир надорам.

– Падаратон маро Аҳмадмирзо мегуфтанд. Ман бухорӣ мешавам...

– Эҳа, Мирзо-ого, чй тавр шуморо нашинохтаам, охир ман ҳамеша «Мирзоого ба ман якто расм кашида дихед» гуфта шуморо безор мекардам...

– Ҳа, бале, дар хотир доштаед... Даҳ рӯз шуд, ки ба Оренбург расидем ва қариб ҳар рӯз ба ҳамин дўкон меоям ва ҳамеша баста аст. Гумон кардам, ки падаратон ба Қазон ё Уфа кўчида рафтаанд...

– Не, Мирзоого, як моҳ шуд, ки падарам ба зиёрати Маккатуллоҳ баромаданд. Дирӯз аз Истамбул хат гирифтам, ки савори киштій ба сўйи Макка роҳ гирифтаанд. Рӯзҳои охир шуморо бисер ёд мекарданд.

- Афсұс, афсұс чӣ иштиёқи дидори он кас доштам!
- Панч-шаш соли охир он кас аз корҳои тичорат канора гирифта, ба таҳқиқи улум машғул шуданд. Чандин осори олимони русу фарангиро ба забони тоторӣ тарҷума карданд, аммо ба нашри онҳо дасташон нарасид. Қиблагоҳӣ хеле орзу доштанд, ки ин дастнависҳоро аз назари шумо гузаронанд. Кошкӣ, ба кулбай бандад қадам ранҷа мекардед, ки ман ин таълифотро ба шумо манзур кунам!
- Бо камоли майл! Худам ҳам дар ин рӯзҳо аз бешуғлию бекитобӣ ба ҷон расида будам. Имшаб ҳатман ба хонаатон меоям...

### *Расул Ҳодизода*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришро иҷро қунед:**

1. Магар ду ва ё зиёда нидою ҳиссача паси ҳам омада метавонад?
2. Истамбул – ро бори дигар талаффуз қунед ва шарҳ дихед.
3. Шумораҳои таҳминӣ ҷӣ тавр навишта мешаванд?

**221. Матиро ҳонед ва мазмуни онро накл қунед. Ниҳоҳӣ ҳайва барои ҷӣ истифода шудаанд? Дар мавзӯи «Ҳар лаҳза ғанимат аст» иншо нависед.**

Саълабӣ шоире аз шуарои пойтаҳти Мансури ҳалифа буд. Гуфт:

- Рӯзе қасидае гарро (хуб) гуфтам ва ба умеди силаи (инъом) куллӣ пеши ҳалифа бурдам ва бар ӯ ҳондам ва дараҷаи қабул ёфт.

Баъд аз он гуфт;

- Эй Саълабӣ, қадом дӯсттар дорӣ? Он ки туро сесад динор зари сурҳ диҳам ё се қалима ҳикмат ба ту омӯзам, ки ҳар яке ба сад динор зари сурҳ арзад.

Ман бинобар хушомад гуфтам:

- Ҳикмати боқӣ беҳ аз неъмати фонӣ.

Гуфт:

– Калимаи аавал он, ки чун чомаи ту кухна бошад, мӯзай нав мапӯш, ки бад намояд.

Гуфтам:

– Оҳ, вовайло, ки сад динорам бисӯҳт!

Халифа лаб ширин карду гуфт:

– Калимаи дувум он, ки чун равған дар риш молӣ, ба зери риш марасон, ки гиребонро ҷарб кунад.

Гуфтам:

– Дареғ, сад дареғ, ки дувист динорам зоеъ шуд. Халифа табассум карду гуфт:

– Калимаи севум...

Пеш аз он ки баён кунад, гуфтам:

– Эй халифа рӯзгор, бар иззати парвардигор, сад динори бокиро бар ман дех, ки он маро ҳазор бор нофеътар аст аз ҳикмат шунидан. Халифа бихандиду бифармуд, то понсад динор зари сурх оварданд ва ба ман таслим карданд.

*аз «Латоиф-ут-тавоиф»*

**Ба саволҳо ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро кунед:**

1. Калимаи дуюм боз қадом шаклро дорад? Имлои онро дар хотир нигаҳ доред.
2. Ҳикмати ин ҳикоя дар чист?
3. Понсад ё панҷсад?
4. Муродифҳои таслим кардан -ро ёбед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дигед.

## 64-65. КОР БО МАТНИ ЭССЕ

**222. Матнҳои ЭССЕ-ро бодиқкат хонед. Муайян созед, ки нависанда дар онҳо ходисае ё чизеро шарҳ додааст, тасвир кардааст, нақл кардааст ва ё хонандаро бовар кунонидааст? Кадом ҷиҳати онҳо бароятон писанд омад? Эссеҳоро мухокима кунед.**

### Китоби дўстдоштаи ман

Аниси кунчи танҳоӣ китоб аст,  
Фурӯғи субҳи донойӣ китоб аст.

Оре, китоб ягона воситаест, ки қасро дар лаҳзаҳои душвор дастгирӣ менамояд, ба тану ҷони ӯ нерӯӣ тоза ато мекунад. Вақте ки қитобро ба даст мегирад, ба олами афсонавӣ ғарқ мегардад, дар сараш хаёлҳои ширин, ачибу ғарӣ парвоз менамоянд.

Китоб гавҳари зиндагист, омӯзгори беҳамтост. Вай ба қас нек чисту бад чистро меомӯзад, бохирадӣ, фарзонагӣ барин хислатҳои ҳамидаи инсониро ташвиқ мекунад. Дар қитоб паҳлӯҳои гуногуни зиндагӣ бо тамоми рангорангииаш баён мегардад, шахсони неку бад дар мизони зиндагӣ одилона баркашида мешаванд.

Вақте ки ман ғарқи мutoилаи қитоб мегардам, ба қиштии сафед савор шуда, дар баҳри умед шино мекунам ва ҳамроҳи қаҳрамононаш дар ҳамаи амалиёти онҳо ширкат меварзам.

Оре, қитоб дўсти беназири ман аст. Вай бароям гиреҳи ҳар муамморо мекушояд, ғарқ кардани ҳайру шарр, оқилий, ватандўстиро меомӯзад.

Китоби дўстдоштаи ман повести Болта Ортиқов «Ҳирси дунё» мебошад. Қаҳрамонони мусбати асар Ҳалимчонамак. Шукурполвон, Беҳзод, Фароғат буда, қаҳрамонони манғӣ Ҳосияттарангу Абдуқодири грузотаксӣ ба шумор мераوانд. Ин повест аз он ҷиҳат қитоби дўстдоштаи ман аст, ки адаб

дар он шахсонеро тасвир кардааст, ки фарзандони онҳо дар дуроҳаи зиндагӣ мемонанд.

Падари Беҳзод шахси бообрӯи деҳаашон буд, ба қавли баъзе устухонаш бо меҳнат шах шуда буд. Валекин модари Беҳзод Хосияттаранг ҳариси пулу мол буд. Барои пул шуда вай на танҳоҳудро мефурӯҳт, балки агар лозим шавад, шавҳар ва фарзандонашро низ қурбони пул мекард. Ана ҳамин тавр, Беҳзод намедонист, ба роҳи кӣ равад ва чӣ кор кунад. Агар бо роҳи модар равад, медонист, ки бояд дузд, таррор, ҳаромхӯр шавад, бо шахсони пастусифла ҳамтабақ гардад. Аммо падар аз ў хафа мешуд ва саҳт меранҷид. Агар бо роҳи падар равад, дар зиндагӣ бурдбору комгор мешавад, шаъну шараф, ёру толеъ мададгор ва дӯстонаш чу пайванди ҷон ҳамеша дар паҳлуюш мебошанд. Дар ҷамъият ба сари баланду рӯйи сурх зиндагӣ ҳоҳад кард. Беҳзодро шабҳо ҷунин фикрҳои мубҳам танҳо намегузошт, майнаашро гич карда, хотирпарешон сохта буд. Дар ин ҷо овардани пораи шеъри Лоиқ бамаврид аст:

Напурсида зи мо зоданд моро,  
Насиби зиндагӣ доданд моро.  
Барои хеш то роҳе бичӯем,  
Сари дуроҳа бинҳоданд моро.

Чӣ бадбаҳтӣ! Дар ҳамин лаҳзаҳои мураккаби зиндагӣ падари Беҳзод фочиавӣ фавт мекунад. Пеш аз вафоташ Ҳакимҷонамак ба Беҳзод гуфта буд: «Ҳамеша ва дар лаҳзаҳои душвор аз Шукурамакат маслиҳат пурс. Бо роҳи модарат нарав».

Падараш Беҳзодро танҳо гузошт. Акнун модараш хурсанд буд, гӯё ки аз балое ҳалос шуда бошад. Вай акнун кам – кам дили писараашро ба пул гарм мекард, ба гӯшаш сафсатаҳои бемаъни меконд. Вале ҳамеша панди падар ва маслиҳатҳои Шукурамакро аз хотир намебаровард. Оқибат модарашро низ пул ба коми ҳуд кашид, яъне пул қурбони ҳуд кард.

Беҳзод акнун ятим мемонад. Не! Ҳеч гоҳ! Шукурполвон Беҳзодро ҳамчун писари худ қабул намуда, ўро ба парастории худ мегирад. Дар роҳи пурмашаққати зиндагӣ ба ўроҳи зиндагӣ меомӯзад.

Хулоса, аз ин повест ман бисёр чизҳоро барои худ кашф намудам. Ин повест бароям аз ҳарисиу ҷашмгруснагӣ барҳазар буданро ташвиқ намуд. Китоб моҳи хаёт аст. Агар китоб намебуд, мо шояд ки дар роҳи ноҳамвори зиндагӣ ба душвориҳо рӯ ба рӯ мешудем, пешпо меҳӯрдем.

### Табиатро мебояд ҳифз намуд

Одам бо табиат зинда аст, зеро табиати атроф сарчашмаи ҳаёт дар кураи Замин мебошад. Ба гайр аз ин, табиат сарчашмаи асосии қонеъ гардонидани талаботи моддӣ ва маънавии ҳар як инсон ба шумор меравад. Гузаштагони мову шумо ҳамбастагии омилҳои табиӣ – обу ҳаво, набототу ҳайвонот, олами моддӣ ва маънавиро аз масоили асосии табиӣ маҳсуб медонистанд.

Табиат барои инсон чӣ нақш дорад? Ҳифзи табиат зарур аст? Захираҳои табиӣ чӣ гунаанд? Дар робита ба ин масъала меҳоҳам фикру андешаи худро баён намоям.

Табиати атрофе, ки моро иҳота кардааст, барои ҳар як инсон муҳити ҳаётӣ ва манбаи аввалини зиндагии ўст. Инсон ҳамчун як намуди биологӣ, табиӣ, физикий муҳточи ҳавои тоза, оби ширин, набототу ҳайвоноти дилангез ва ҳарорати гарми табиӣ мебошад. Табиати атроф бошад, ҳамеша дар ҳаракат аст.

Инсон низ дар тӯли кору фаъолияти хеш ҳамчун узви чомеа ва табиат мисли дигар организмҳои табиӣ ба муҳити зист таъсир мерасонад. Вале ин таъсир назар ба таъсироти дигаре, ки чомеа ба воситаи меҳнат мерасонад, хеле кам аст. Мо медонем, ки таъсири чомеа ба табиат ногузир аст ва он дар натиҷаи инкишофи чомеа, зиёдшавии микдор ва ба

моддаҳои мавриди истифодаи рӯзгор ба амал меояд.

Инсон ба таъсир намудани худ метавонад, ки мувозинати умумии табиати атрофро тафийр дихад. Дар замони пеш одамон ба табиати атроф беаҳамият буданд. Онҳо минбаъд дарк намуданд, ки захираҳои табиӣ низ ба охир мерасанд, бинобар ин, ба андешаи онҳо истифодаи оқилона ва ҳифзи табиати атроф пеш омад.

Ҳифзи табиат яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа ба шумор меравад. Ҳифзи табиат дар асоси истифодаи оқилона, азnavбарқароркуни ҳифзи захираҳои табиӣ роҳандозӣ мегардад.

Ман чунин фикр мекунам, ки мақсади асосии ҳифзи табиат ташкили шароити хуб барои ҳаёти ҳамарӯзai одамон мебошад. Дар замони муосир ба мақсади ҳифзи намудани табиат аз усулҳои гуногун истифода мебаранд. Яке аз он усулҳо муйян менамояд, ки ҳамаи омилҳои табиӣ барои инсон аҳамияти калон доранд. Масалан, ҷангал беш аз 20 ҳазор маҳсулот медиҳад ва пеш аз ҳама манбаи асосии маҳсулоти соҳтмонӣ мебошад, лекин вай ҳамчунин ҳусусияти танзимкуни об, хок ва бавучудории ҳавои тозаро низ дорад. Бе ҳифзу истифодаи оқилонаи табиат рушду инкишофи ҷомеа номумкин аст. Оқилонаю сарфакорона истифода намудани сарватҳои табиӣ гарави ҳифзи он мебошад.

Мо медонем, ки об, ҳаво, хок, қанданиҳои фоиданок ҳама захираҳои табиианд. Онҳо ба гурӯҳҳои тамомшаванда ва тамомнашаванда чудо мешаванд. Баъзе аз онҳоро аз нав барқарор намудан мумкин аст. Аз қабили хок, олами набототу ҳайвонот ва г. Ба гурӯҳи захираҳои тобиии барқарорнашаванда захираҳое доҳил мешаванд, ки аз нав пайдо намешаванд. Захираҳои томомнашаванда аз сарватҳои обӣ, иқлими каҳонӣ иборат мебошад.

Хулосаи ман дар ин масъала ин аст, ки табиати атрофро бояд тоза нигоҳ дорем. Захираҳои табиие, ки мо дорем,

бояд онҳоро оқилона сарф намоем. Дар натиҷаи рушду инкишофи саноат ва нақлиёт ҳаво ба боду чанг ва газҳои гуногун олуда мешаванд. Ҳавои ифлос ба саломатии инсон зарар мерасонад. Бинобар ин, тоза нигоҳ доштани муҳити табиӣ ва фазоӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳифзи табиат ба шумор меравад.

*Тӯраҳасанов Қ. Ш. ва  
Курбонов С.Х.*

**223.** Дар яке аз мавзӯҳои зерин ЭССЕ нависед: «Магар сарватмандӣ хушбахтӣ аст?», «Барои чӣ забони русиро ёд гирифтан меҳоҳам?», «Барои кишвари мо артиши пурӯзвват даркор».

## XIII. ТАКРОРУ ЧАМЬБАСТИ МАВОДИ ОМҮХТА

### 66. ТАКРОРИ ИМЛОИ ИСМУ СИФАТ

**224. Матиро хонда, моҳияти онро мухтасар нависед. Гӯед, ки ба ин матн чӣ ном муносиб аст? Дар матн бештар қадом навъи чумлаҳо истифода шудаанд?**

Яке аз қуззот бидуни гирифтани ришва коре сурат намедод ва мураттабан ҳақро бо ришва ноҳақ мекард. Рӯзе марде муҳтоҷ ба ин шуд, ки санадашро қозӣ тасдиқ намояд. Вай чандин рӯз омадурафт кард ва оқибат натиҷа нагирифт, то ин ки рӯзе кӯзае аз асал бардошта ба хидмати қозӣ рафт ва бо додани он санадро ба имзо расонида баргашт.

Фардои он рӯз, ки дигаре кӯзай қаймоқе барои қозӣ ба унвони таоруф оварда буд, қозӣ дастур дод, ки асалро биёваранд, ки миқдоре аз он бо қаймоқ маҳлут карда тановул кунад. Вақте сари кӯзаро боз карданд, диданд, ки муҳтавии он як банди ангушт асал ва боқӣ гил аст.

Қозӣ, ки аз гӯл xўрдани худ комилан хашмгин шуда буд, навкашро фиристод, то ба ҳар навъ аст, санадро аз он мард гирифта биёварад. Навкар пас аз таҷассуси зиёд соҳиби асалро ёфта гуфт: – Қозӣ арз карданд, ки дар санади шумо иштибоҳе руҳ дода, онро барои ислоҳ назди ман биёваред.

Он мард гуфт, ки хидмати қозӣ саломи маро расонида, бигӯед: «Иштибоҳ дар санад нест, ҳар иштибоҳе ҳаст, дар кӯзай асал аст».

*аз «Зарбулмасал ва мақолҳо»*

**Ба савол ҷавоб дода, супоришҳоро иҷро кунед:**

1. Санад -ро маънидод кунед.
2. Муродифҳои тановул **кардан** -ро ёбед ва бо истифода аз онҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.
3. **Гӯл xўрдан** чӣ маъно дорад?
4. Навкар -ро шарҳ дихед.

**225. Матиро хонед ва мазмуни онро нақл кунед. Аниқ созед, ки матлаби ин матн чист? Дар бораи аҳамияти илм нақле нависед.**

Овардаанд, ки чун Аристотолисро вафот наздик омад, писарро пеши худ хонд ва гуфт: «Эй писар, дар асрори улум ва дақоиқи ҳикмат умри худро базл кардам ва бисёр гирехҳо ба нури ҳикмат кушода гардонидам, валекин маргро ҳеч ҳилат надонистам.

Агар сад кӯҳ бояд канд фӯлод,  
Забун бошад ба дасти одамизод.  
Чӣ чора, к-он бани одам надонад  
Ба ҷуз мурдан, к-аз бечора монад.

Пас, бидон, ки изз ва давлате, ки аз мол бувад, зуд фонӣ шавад ва нест гардад. Иззат ва шараф дар илм аст, ки аз таҳвил ва интиқол ва фано ва завол берун аст ва ба тағгайюри рӯзгор ва табаддули давлатҳо интиқол напазирад.

Эй писар, подшоҳон падари туро бузург доштанд ва падари ту яке аз раияти эшон буд ва раияти подшоҳон мулукро ибодат кунанд ва парастанд. Ва миёни обид ва маъбуд тафовути бисёр аст. Агар падари туро илму адаб набудӣ, ў мар мулукро мисоли ҳаре будӣ боркаш ё парастанда банде будӣ коркун.

Пас, илм ба ҳосил кун, то шарафу иззат биёбӣ ва аз мазаммати хумулий халос ёбӣ».

*Муҳаммад Авғӯ*

### **Лӯғат**

**Аристотолис** (384-322 пеш аз милод) – яке аз барчастантарин файласуфони Юнони қадим

**базл** – сарф, ҳарҷ

**изз** - иззат ва арҷманӣ

**раият** - табаа, мардуми фармонбардор, тобеъ

**обид** - ибодатқунанда, паастанда, худотарс

**маъбуд** - паастишкардашуда, чизе, ки онро паастиш мекунанд

**хумулий** - гумномой, пастий, торикий

**Ба савол ҷавоб дода, супоришиҳоро ичро қунед:**

1. Замонҳои феълҳои сарсатри аввалро шарҳ дихед.

2. *Пасту ҳор будани фӯлод дар назди одам* - ро чӣ тавр мефаҳмад?

3. *Ба нури ҳикмат қушодани гиреҳ* – ро маънидод карда, бо истифода аз он ҷумла тартиб дихед.

## 67. ТАҚРОРИ ИМЛОИ ШУМОРАЮ ҶОНИШИН

**226. Матиро ҳонед ва натиҷаи аз он бардоштаатонро нақл қунед. Ба матн ном гузоред! Дар мавзӯи «Мехнат асоси зиндагӣ» нишое нависед.**

Овардаанд, ки дар бое булбуле бар шоҳи дарахте ошёнае дошт. Иттифоқан, мӯре заиф дар зери он дарахт хона соҳта ва аз баҳри чандрӯза мақом маскаи пардоҳт. Булбул шабу рӯз гирди гулистон дар парвоз омад ва барбати нағамоти дилфиреб дар соз овард ва мӯр ба ҷамъи нафақоти лайлу наҳор машғул гашта ва ҳазордастон дар ҷаману бое бо овози хеш гарра шуда. Булбул бо гул рамзе мегуфт ва боди сабо дар миёна ғамза мекард. Ҷун он мӯри заиф нози гулу ниёзи булбул мушоҳида мекард, ба забони ҳол мегуфт:

– Аз ин қилу қол чӣ қушояд, кор дар вақти дигар падид ояд. Ҷун фасли баҳор рафт ва мавсими ҳазон даромад ва ҳор ҷойи гул бигирифт ва зоғ дар мақоми булбул нишаст, боди ҳазон дар вазидан омад ва барг аз дарахт резидан гирифт, рухсораи барг зард шуд ва нағаси ҳаво сард гашт, аз қаллаи абр дур мерехт ва аз ғирболи ҳаво кофур мебехт.

Ногоҳ булбул дар бое омад, на ранги гул дид ва на бӯйи

сунбул шунид. Забонаш бо ҳазордастон лол бимонд. На гул, ки чамоли ўбинад ва на сабза, ки камоли ўнигарад. Аз бегули тоқаташ тоқ шуд ва аз бенавой аз наво фурӯ монд. Ёдаш омад, ки охир рӯзе мӯре дар зери ин дарахт хонае дошт ва дона ҷамъ мекард. Имрӯз ҳочат бар дари ўбарам ва ба сабаби қурбу ҳаққи ҷавор чизе талабам. Булбули гурусна пеши мӯр рафтү гуфт:

– Эй азиз, саховат нишони баҳтиёрист ва сармояи комгорӣ. Ман умри азизи худ ба фафлат мегузоштам ва шабу рӯз ба ҳарза бонг медоштам, ту зирақӣ мекардӣ ва захира меандӯҳтӣ. Ҷӣ шавад агар имрӯз аз он насиба каромат кунӣ!

Мӯр гуфт:

– Ту шабу рӯз дар қол будӣ ва ман дар ҳол. Ту лаҳзае ба таровати гул машгул будӣ ва даме наззора мағрур. Намедонистӣ, ки «ҳар баҳореро ҳазоне ва ҳар роҳеро поёне бошад».

Он вақт, ки чиқ-чиқи мастанат буд, ёди зимистон набуда.

*аз «Зарбулмасал ва мақолҳо»*

**227. Матиро ҳонед ва музмуни онро накл қунед. Андешаҳои ба миён гузоштаи нависанда ба шумо писанд омаданд? Ҷаро? Фикри шумо дар ин бора чист? Мухтасар нависед.**

Фасли баҳор, рӯзи бозор будааст. Вақти баҳор одатан бақияи ҳосили порсола ба охир мерасад, аммо ҳосили нав ҳоло напухтааст. Бинобари ин, баҳор дар бозор ҳама чиз қиммат мешавад, ҳатто қӯзача, ки онро дар замин намекоранд.

Падарам, ки он вақт ҷавон будааст, тарафдуди бозорравӣ мекунад. Ҳамсояш бист тин дода, хоҳиш мекунад, ки барояш ҷоруб биёрад.

– Арzon гириӣ, бақияаш аз они худат, – мегӯяд ҳамсоя ба Ғамзати ҷавон ва Ғамзат гапи ҳамсояро ба гӯш ҳалқа карда, бозор меравад.

Дар бозор чорубурӯшро мейбад ва ба савдои чоруб шурӯъ мекунад.

Дар бозорҳои Шарқ молро сохибаш ҳеч гоҳ ба нархи гуфтааш намефурӯшад. Чизи ба панҷ тин меарзидаро сад сӯм гуфтанаш мумкин аст.

Падарам чоруби хуби бадоштро хуш мекунаду мепурсад:

– Мефурӯшӣ?

– Набошад, ин ҷо чӣ кор мекардам?

– Ҷанд пул?

– Ду танга.

– Ҷоруб асп нест, ки савдошро аз осмони ҳафтум сар кунем, шудашро гӯю мон.

– Ду танга.

– Шудаш ҷанд пул?

– Ба як танга дех.

– Ду танга.

– Буду шуди пулам – як танга.

– Ду танга.

– Ба ростӣ дигар пул надорам.

– Пулдор ки шудӣ, баъд биё.

Чун савдо намепазад, падарам бозорро як давр зада мебинад, ки дар наздикии растае мардум ҷамъ шудаанд. Он ҷо рафта, аз қабати одамон китғ зада – китғ зада медарояд ва мебинад, ки мардум хониши Маҳмуди ҳофизро гӯш мекунанд.

Маҳмуд дар ҳалқаи одамон танбӯр ба даст ҳофизӣ мекард. Ӯ гоҳ танбӯр менавоҳт, гоҳ дасташро якбора рӯйи тори танбӯр гузошта суруд меҳонд. Ҳама гӯшу хуш гашта буданд. Агар ин ҷо паша пар мезад, шунида мешуд. Як ҷавонписар дар вакти хониши Маҳмуд сулфид. Марди сарсафеде, ки зоҳирان падари он ҷавон буд, писарашро аз давра дур кард.

Дар ҷунин ҳомӯшӣ, ки ғайр аз суруди Маҳмуд чизе ба гӯш намедаромад, як ҷалатурийӣ бо ҳамсояш гап

сар мекунад. Җалатуриń кори нек мекард: ба ҳамсояш, ки аварӣ намедонист, мазмуни сурудҳои Маҳмудро мефаҳмонид. Аммо губур – губури беороми вай ба дигарон халал мерасонид, намемонд, ки сурудро гӯш карда лаззат баранд.

Фамзати чавон аз ин кори ҷалатуриń ба ғазаб меояд ва аз нӯги остинаш қашида мемонад. Аммо ин ба вай таъсир намекунад, пас ҳам шуда, ба гӯшаш мегӯяд, ки хомӯш шавад, valee ҷалатуриń ба ин ҳам аҳамият надода, гап задан мегирад. Фамзат саросема ба атроф назар андохта мебинад, ки ҷорӯбфурӯш ҳам омада, суруд гӯш карда истодааст. Давида рафта, ҷоруби калонеро гирифта, бо он ҷалатурини шилқинро хуб мекӯбад.

Җалатуриń худ қафо гурехта, ҳар замон дӯғ зада мемонад, аммо падарам чунон ҳашмгин мешавад, ки дӯғашро ҳам писанд накарда, задан мегирад ва охир аз он ҷо зада пеш мекунад. Баъ падар назди ҷорӯбфурӯш меравад, ки ҷорубашро баргардонад.

– Ҳудат гир, – мегӯяд ҷорӯбфурӯш.

– Охир пули ман як танга, ту ду танга мегӯй.

– Бе пул гир. Музди рафтори ту аз нархи тамоми моли манн зиёд аст.

– Ҳоло дар рӯйи замин ҷалатуриниҳои сурудро вайрон мекардагӣ бисёр шудаанд. Афсӯс, ки ҷоруб нест ва касе нест, ки он ҷорубро дар сари онҳо занад.

Ба сухани хуби нишонрас ва бурро дар кӯҳистон чунин баҳо медиҳанд: «Ин гап ба як аспи зину афзодор меарзад».

*аз «Догистони ман»*

## 68. ТАКРОРИ ИМЛОИ ФЕЪЛУ ЗАРФХО

**228. Матнро хонед ва мазмunaшро муҳтасар нақл кунед. Гӯед, ки феълҳои чида ба матн чӣ муассирияте баҳшидаанд. Барои оромии кишвар чӣ бояд кард?**

Исфандиёр ҷандин рӯзу шаб хобро фаромӯш карда, лашкари парешонро аз ҳар ҷониб дар даруни бораи шаҳр гирд овард, сафҳои гусастаро ба ҳам пайваст, сипоҳдорон ва паҳлавонони зиндаро бар сари гурӯҳҳои сипоҳ гузошт, боли рости лашкарро ба бародараш Фаршевард ва боли ҷапро ба амузодааш Настур – писари Зарир супурд, сипас зиреху ҳафтони пӯлодин дар бар кард, қулоҳи ромӣ бар сар ниҳод ва бар аспи оҳансуми майдонтоз барнишасту сӯйи лашкар хитоб кард:

«Эй далерон! Аз марг натарсед! Одамӣ бе замон намемирад ва агар замонаш расад, чӣ беҳтар аст аз мурдан дар майдони ҷанг!

Сари найзаҳоро ба разм афканед!  
Замоне бикӯшеду мардӣ кунед!».

Сипоҳи ў донист, ки бо ҷунин солор яқинан зафар ҳоҳад кард. Бо фармони Исфандиёр якбора даравозаҳои шаҳрро боз карданд, лашкар ба тундӣ берун ҷастана, бо ҳашму ситеz бар урдуи истилогарон тоҳт. Ҳуди Исфандиёр пешопеши лашкар рустамона шамшер мезад, найза меандоҳт, гурӯз мекӯфт, сарони сипоҳи душманро ба каманд мегирифт. Нахуст Фаршеварди шучоъ боли ҷапи душманро шикаст дода парешон кард, сипас Исфандиёр қалби онро шикофт.

Урдуи ҳоқон тоб наёвард, сафҳояш гусаст, воҳима ва парешонӣ бар вай даст дод. Сипоҳсолори вай Бедурафш дар набарди тан ба тан бо Исфандиёр қушта гардид, ҳоқон Арҷосп рӯ ба гурез овард, он гоҳ бақияи лашкари ў силоҳ афканд ва таслим шуд.

Халқ ва кишвар аз таҳлука растанд.

*Сотим Улугзода*

## Лугат

**бора** – девори гирдогирди шаҳр

**корзор** – майдони ҷанг

**хафтон** – ҷомаи сипоҳиён, ки таги зиреҳ мепӯшанд

**таҳлука** – азобу шиканча; нобудӣ

### 229. Матнро хонед ва мазмуни онро нақл қунед. Моҳияти асосии порча дар қадом байт баён ва ҷамъбаст шудааст?

Баччагӣ бигзашт бо дарду алам,  
Монда гулро хӯшачинӣ кардаам.  
Баски будам танбараҳна, пойлуч,  
Барф дида, хонашинӣ кардаам.

Чун падарро бурд марги бармаҳал,  
Зиндагӣ омад ба дӯши ман гарон.  
Ҳар чи фармуданд, овардам ба ҷо,  
То ки ёбам баҳри худ як пора нон.

Гаҳ бари гаҳворае бигрифта ҷо,  
Алла гуфтам баччаи ҳамсояро.  
Дар лабонам бӯи шири модарам  
Кардам ичро корҳои дояро.

Дар лабонам бӯи шири модарам  
Рун хирман кардаам шабҳо сахар.  
Дар туфулий ҳамчу хирманӯби пир  
Гуфтаам ман «майда» бо сӯзи ҷигар.

Гашт модар ҳам ба ҳар кӯю даре,  
Ҷомашӯй, пинадузӣ менамуд.  
Гӯиё бо нӯги сӯзан рӯзу шаб  
Баҳри тифлон ҷамъ рӯзӣ менамуд.

Солҳо рафтанду шуд даврон дигар,  
Нони гандум шуд фаровон дар диёр.  
Ҳар касе, к-аз таҳти дил меҳнат қунад,  
Мешавад аз меҳнати худ комгор.

Баски мебинам қунун бо ҷашми худ,  
Хони пурнеъмат ба ҳар як хонадон.  
Гашт маълумам, ки дар он солҳо  
Ҷанг ҳӯрда ошу нони баччагон.

*Ҳикмат Раҳмат*

**Ба саволҳо ҷавоб гуфта, супоришҳоро иҷро қунед:**

1. Ба матн чӣ ном мувоғиқ аст? Онро дар матн ҷӯед.
2. *Бо нӯги сӯзан рӯзӣ ҷамъ намудан* -ро шарҳ дихед.
3. Сабаби камбуди нону фақириро шоир дар чӣ дидаст?

Ба гуфтаи шоир розиед ё не?

4. Барои хубу ором зистан чӣ бояд кард?

## **МУНДАРИЧА**

1. Забон ва сухан. Суду зиёни сухан .....	5
2. Имлои ҳарфи й -и заданок ҳарфи й дар таркиби калима.....	8
3. Фарқи пасванди й аз бандакҳои феъливу хабарӣ .....	12
4-5. Кор бо матни протокол: протоколи сода.....	19
6. Ҳарфи ў ва имлои он. Фарқи ў аз у.....	24
7. Мавқеъ ва чойи ҳарфи ў дар калима.....	29
8. Кор бо матнҳо ва шарҳи имлои ў ва у.....	31
9-10. Кор бо протоколи муфассал.....	34
11. Ҳодисаҳои фонетикӣ (овоӣ). Ташдиди овозҳо.....	39
12. Монандшавии овозҳо.....	44
13. Ҷойивазкунии овозҳо.....	47
14-15. Бадалшавии овозҳо.....	49
16. Имлои санчиш.....	54
17-18. Кор бо матни санад (акт).....	55
19. Мавқеъ ва чойи ҳарфи сакта (ъ) дар калимаҳо.....	60
20. Вазифаи ҳарфи сакта.....	63
21. Имлои исм ва сифат. Номҳои одамон, номҳои географӣ.....	66
22. Имлои сулолаҳои таъриҳӣ ва асарҳои илмию бадеӣ.....	69
23. Имлои исми мураккаб.....	70
24. Бо нимтире навиштани баъзе исмҳо.....	73
25. Имлои сифатҳои мураккаб.....	75
26. Имлои санчиш.....	80

27. Кор бо матни ваколатнома.....	81
28. Кор бо матни кафолатнома.....	85
29. Бандакҳои феълию хабарӣ ва имлои онҳо.....	89
30. Феълҳои сохта ва имлои онҳо.....	94
31. Феълҳои таркибӣ ва имлои онҳо.....	99
32. Сифати феъливу феъли ҳол ва имлои онҳо.....	104
33-34. Кор бо матни қарордод.....	108
35. Имлои шумораҳои тартибӣ ва касрӣ .....	116
36. Шумораҳои таркибӣ ва имлои онҳо .....	119
37-38. Ҷонишин ва имлои он.....	121
39. Ҷонишини Шумо ва мавқеи истифодаи он.....	128
40. Имлои санчиш.....	135
41-42. Кор бо матни тақриз.....	136
43. Имлои зарфҳои сохта ва мураккаб .....	143
44. Зарфҳои таркибӣ ва имлои онҳо .....	147
45. Кор бо матнҳо оид ба шинохтани зарфҳо ва шарҳи имлои онҳо.....	151
46. Кор бо баъзе номаҳои расмӣй.....	154
47. Фарқи пешоянд аз пасоянд.  Имлои пасояндҳои таркибӣ.....	158
48. Истифодаи пешояндҳо дар назм ва имлои онҳо.....	165
49. Ба чойи яқдигар омадани пешояндҳо.....	167
50. Пасояндҳои –ро, боз, ҳамон, замон .....	170
51-52. Кор бо матни ЭССЕ.....	173

53. Пайвандакҳои мураккаб, таркибӣ ва имлои онҳо.....	180
54-55. Мавқеи пайвандакҳо дар назм ва имлои онҳо.....	184
56. Пайвандакҳо ва аломатҳои китобат.....	186
57. Имлои санчиш .....	190
58-59. Кор бо матни гузоришномаи хидматӣ.....	191
60. Ҳиссачаҳо ва имлои онҳо.....	195
61. Аломати китобат ва ҳиссачаҳо.....	198
62. Ҷой ва мавқеи ҳиссачаҳо.....	200
63. Нидо ва имлои он.....	202
64-65. Кор бо матни ЭССЕ.....	207
66. Такрори имлои исму сифат.....	212
67.Такрори имлои шумораю ҷонишин.....	214
68. Такрори имлои феълу зарфҳо.....	218

# **ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

Китоби дарсӣ барои синфи 10-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Муҳаррир  
Мусаҳҳеҳ  
Муҳаррири техникӣ  
Тарроҳ

С. Аминов  
М. Сайдова  
Н. Салоҳиддинзода  
Э. Қодиров

Ба чоп 20.04.2018 иҷозат дода шуд. Қогази оғсет.  
Чопи оғсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 14.0.

Адади нашр 140000 нусха.  
Супориши № 39/2018

Муассисай нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Доњиш, 50.  
Тел: 222-14-66  
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Бо супориши Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  
дар матбааи ҶДММ «Душанбе-принт» чоп шудааст.  
ш. Душанбе, хиёбони С. Айнӣ, 128/1